


МУРОДАЛИ
НАБИЕВ

**ЗАБОНИ
АДАБИИ
ХОЗИРАИ
ТОЧИК**



ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ХАЛҚИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН



МУРОДАЛИ НАБИЕВ

ЗАБОНИ АДАБИИ ҲОЗИРАИ ТОЧИК

НАҲВ
ҚИСМИ 2

Китоби дарсӣ барои факултаҳои омӯзгории
донишкадаҳои олий

Бо тавсияи Вазорати маорифи халқи
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп мешавад.

Душанбе
«Маориф»
1992

НАБИЕВ М.

И 13 Синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе:
«Маориф», 1992, 176 саҳ.

5—670—00507—4.—

Китоб дар асоси талаботи таълими забони тоҷикӣ дар фа-
култаҳои педагогика таълиф шудааст.

ББК 81.2 тадж. 2.

4602000000—542
Н М 504 (12)—92

С Набиев М.

1992

5—670—00507—4.

Баъди ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ **дар таълиму**
тартиб додани китобҳои дарсӣ, воситажои таълимӣ, дастурҳои
методӣ **ва** гайра лигаргунҳои кулӣ ба амал омад. Рафти омӯ-
зиши забони тоҷикӣ дар мактабҳои олию миёға, омӯзшишгоҳҳо
ранги дигар гирифт. Чунин дигаргунҳои омӯзгорӣ **ва** кормандони
соҳаи забоншиносиро водор менамояд, ки муносабати худро
нишбати ин соҳа ҷиддан тағиیر диханд.

Дар факултai омӯзгорӣ низ фанни забони модарӣ таълим
дода мешавад. Таҷрибаи ҷандисола баёнгари он аст, ки дониш-
ҷӯёни факултai номбурда на ҳамеша ҳамаи мавзӯъҳо **ва** қисм-
ҳои онҳоро ба таври васеъ **ва** ҳарҷониба аз худ **карда** метаҳо-
нанд, зеро соатҳои таълимӣ дар ин факулта нишбати камтар
буда, мувофиқи чунин миқдори соатҳо китоби дарсӣ тартиб дода
нашудааст.

Китобе, ки ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш гардидааст, дар асоси
талаботи таълими забони тоҷикӣ дар факултai омӯзгорӣ мурат-
таб шудааст.

Дар ин китоб мувофиқи соатҳои таълимӣ **ва** иштисоси оян-
даи донишҷӯёни факултai омӯзгорӣ дар бисёро бобхо **тағиброт**
дароварда шуд, дар ҳар як мавзӯъ қисман мълумотҳои **хисса**
риявии домандар истисно шудаанд, ё худ ду-се ҳиссан ба ҳам
назлики мавзӯъҳо ба як ҳисса табдил дода шудааст **ва** гайра.

Ин китоб, ки дар ин бахш кӯшиши нахустинест, аз **воро-**
соҳо холӣ нест. Умединорем, ки хонандагони гиромӣ **иҷтимоӣ**
мукаммалу саҳҳ гардидани нашри минбаъдаи он маслиҳатҳои
судбахши худро дараф намедоранд.

Ба аъзоёни кафедраҳои забон ва адабиёти тоҷик, **историкии**
таълими ибтидойи Дошишкадаҳои давлатии омӯзгории шаҳри Ду-
шанбе ба номи К. Ҷӯраев, шаҳри Қўлоб ба номи Рӯдакӣ
кормандони Дошишкадаи илмӣ-тадқиқотии илмҳои омӯзгорӣ, ин
дар мураттаб сохтани ин китоб маслиҳатҳои судбахши додани
изҳори ташаккур менамоям.

МУАЛЛИФ.

МУҚАДДИМА

Ҳар як забон таърихи ба худ хос дорад. Забони мардуми точик дар тӯли садаҳои зиёди мавҷудияташ аз ҷиҳати таркиби луғавию соҳти грамматикий тағийироти зиёдро аз сар гузарондааст. Дар давраҳои алоҳидаи таърихӣ воситаю унсурҳои ноустувор аз доираи истеъмоли умум истисно шуда, ба ҷои онҳо ҷузъҳо, таркибу таъбирҳои умумистеъмолӣ доҳил шуданд. Натиҷаи аз сар гузаронидани давраҳои муайянни таърихист, ки забони миллии точик аз забонҳои таркибан бою тақмилёфта ва шинохташудаи ҷаҳон ба шумор меравад. Ин буд, ки алалхусус, байди Инқилоби Октябрь қисмҳои гуногуни ин забон мавриди тадқиқи олимони шӯравию хориҷӣ қарор гирифт.

Холо оид ба ҳар як қисми забони миллии точик асарҳои гаронбаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба табъ расиданд ва чунин тадқиқот идома дорал. Ин китоб ба яке аз қисматҳои грамматика — наҳв баҳшида шудааст. Грамматика як қисми забоншиносӣ буда, сарф ва наҳвро дар бар мегирад. Ин ду қисми грамматика бо ҳам алоҳаи зич доранд. Маълум аст, ки **сарф** дар бораи таркиби қалима, қалимасозӣ, категорияҳо, модалият, сиға ва оиди ин ё он ҳиссаи нутқ будани қалима баҳс мекунад. Масалан, қалимаҳои **богбон**, **гандумдаравӣ**, **баланд**, **се**, **омад**, **озодона**, **магар**, **ваҳ** ҳар қадом аз ҷиҳати маъно ва мағҳум аз ҳам фарқ карда, аз ҷиҳати соҳт, категория таҳлил мейбанд. Аммо дар наҳв ин қалимаҳо ба таври дигар маънидод карда мешаванд; ҳиссаи ибораанд ё ҷумла, ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадаанд, нисбат ба фикри гӯфташуда чӣ гуна муносибат доштани гӯяндаро ифода менунад ва гайра.

Пас, **наҳв** як қисми грамматика буда, дар бораи ибора, ҷумла, таркибҳои алоҳида ва роҳҳои соҳташавии онҳо баҳс мекунад. Наҳв ба ду қисм ҷудо мешавад: наҳви ҷумлаҳои содда, наҳви ҷумлаҳои мураккаб.

1. Наҳви чумлаҳои содда. Наҳви чумлаҳои содда ибора, чумлаҳои содда аз ҷиҳати сохту таркиб ва оҳанг, аъзои чумлаи содда, аъзои чидаи чумла, қалима ва ибораҳои туфайлий, қалимаю ибораҳои хуло-сануна, воҳидҳои эзоҳӣ, мухотаб ва дигар ҷузъҳои алоҳида грамматикиро дар бар мегирад.

Ибора тавассути ягон хел воситаи алоҳа аз ду ва зиёда қалимаҳои мустақилмаъно ташкил мейбад, барои пурра намудани ҳиссаи нутқи гӯянда, ки дар ҷумла зоҳир мегардад, хизмат мекунад, ё худ ба вазифаи ягон узви ҷумла меояд. Масалан, аз ҷумлаи **Дар ин вақт вай аз полези худ охирии тарақаҳои нопухта мондаро чида мегирифт** (Ч. Икромӣ, Шодӣ) ибораҳои **ин вақт, полези худ, охирии тарақаҳои нопухта монда** партофта шавад, ҷумла чунин қолиб мегирад: Дар... вай... аз чида мегирифт.

Ин маъни онро дорад, ки ибора ҳам монанди қалимаҳои алоҳида (ба замми он ки фикри мураккабро ифода мекунад) барои ба як тартиби муайян ҷобаҷашавии аъзоҳон ҷумла хизмат мекунад ва дар бобати ба вучуд омадани маъни дурусти он нақши муҳим мебозад.

Ҷумла. Фикри баёншаванда ё худ гӯянда дар ҷумла зоҳир мегардад. Ҷумла ҳам вобаста ба фикри ифодашаванда гуногун мешавад. Масалан, ҷумлаи содда як ҳиссаи хурди маънодори нутқи гӯяндаро дар бар мегирад ва вобаста ба ҳолату воқеаҳои инъикосшаванд ҳиссиёти дарҷашаванда дутарнибаю яктаркиба, ҳулласу тафсилӣ, ҳикоягӣ, саволӣ, амрӣ, хитобӣ мешаванд. Мисолҳо: Ман ҳам имшаб омадани ўро тахмин карда будам (**Р. Ҷалил**, Маъвои дил). Дадо, вай ангиштро чӣ хел меҳӯрад? (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Қулғ задани дарвозаро аз хотир набароред (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Наравед, гузашта наметавонед, об гирифта мебарад (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Ҷумлаҳои соддаро сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав, ки икҷоя аъзоҳои ҷумла номида мешаванд, ташкил мөдниҳанд. Сараъзоҳои ҷумла — мубтадо ва хабар, аъ-

зоҳои пайрави чумла — муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол мебошанд. Бесабаб нест, ки дар наҳви чумлаҳои содда сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав муайян карда мешаванд. Инак, чумлаи **Ман ҳам имшаб омадани ўро тахмин карда будам** чунин таҳлил карда мешавад.

кӣ?	кай?	чиро?	чӣ кор карда будам?
Ман	имшаб	омадани ўро пуркунанда	такмин карда будам.
мубтадо	ҳол		хабар

Ин чумлан соддай дутаркибаи тафсилӣ буда, бидуни сараъзоҳо дорои аъзои пайрав низ мебошад.

Дар чумлаҳои содда калима ва ибораҳои хулосанда, калима ва ибораҳои туфайлий, воҳидҳои эзозӣ, мухотаб барин ҷузъҳои дигари забонӣ ҳам мавҷуданд, ки вобаста ба мазмуни нутқи гӯянда дар чумла истифода мешаванд. Дар таҳлили наҳвии чумлаи содда моҳияти грамматикии онҳо низ шарҳ дода мешавад.

2. Наҳви чумлаҳои мураккаб. Наҳви чумлаҳои мураккабро ҳелҳои чумлаи мураккаби пайваст, чумлаҳои мураккаби тобеъ (сарҷумлаю чумлаи пайрав), чумлаҳои мураккаби сертаркиби пайвасту тобеъ, чумлаҳои мураккаби омехта, нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда ташкил медиҳанд.

Дар таҳлили наҳви чумлаҳои мураккаб шарҳу эзоҳ ба таври дигар мегузарад. Агар чумла мураккаби пайваст бошад, дар он миқдори чумлаҳои содда, муносибатҳои маъноии байни онҳо, аломатҳои соҳторӣ, воситаҳои алоқа ва ҳелҳои чумлаи мураккаби пайваст маълум карда мешавад. Чунончи, чумлаи **Мехмононро аз болои кӯрпача шинонданд ва мӯйсафед ба ҳар дуи онҳо чой қашида медод** (Ч. Икромӣ, Шодӣ), ин тавр таҳлил карда мешавад: а) чумлаи мураккаби пайваст буда, аз ду чумлаи соддай нисба-

тан баробархукуқ ташкил ёфтааст; б) дар байни чумлаҳои содда муносибати пайҳамзамонӣ аст, яъне аввал амали чумлаи соддаи якум, баъд амали чумлаи соддаи дуюм ба вучуд омадааст; в) хабари чумлаҳои содда тавассути сиғаи хабарӣ ифода ёфтаанд, якумаш замони гузаштаи наздик ва дуюмаш замони гузаштаи давомдорро далолат мекунад.

Лекин бояд дар хотир дошт, ки ҳамаи чумлаҳои мураккаби пайваст айнан як хел таҳлил карда намешаванд. Таҳлили наҳвии чумла ба соҳту структурати он вобаста аст.

Дар чумлаи мураккаби тобеъ сарҷумлаю чумлаи пайрав, фарқи чумлаи пайрав аз аъзои пайрав, панҷ хели воситай алоқаи тобеъ (пайвандакҳои тобеъкунанда, мутобиқати шаклҳои феълӣ, қалима ва таркибҳои ҳамнисбат, чои сарҷумла ва чумлаи пайрав, оҳанг), сермаъноии чумлаи пайрав, монандии чумлаҳои пайрав, ба ягон хел ибора баргаштани ин ё он чумлаи пайрав ва ғайра нишон дода мешавад. Инак, таҳлили як мисол. Ман ҳамиро медонам, ки ҳақиқати бемулоҳизагӣ кардам, паст фаромадам (**Ҷ. Икро-мий**, Ман гунаҳгорам).

1. Ин чумлаи мураккаби тобеъ аз ду қисм иборат буда, чумлаи соддаи якум сарҷумла ва чумлаи соддаи дуюм чумлаи пайрави пуркунанда мебошад.

2. Чумлаи пайрав қалимаи ҳамнисбати **ҳамиро**, ки дар таркиби сарҷумла ба вазифаи пуркунандай бевоситай суратёфта омадааст, эзоҳ медиҳад.

3. Чумлаи пайрав ба сарҷумла бо пайвандаки **ки** тобеъ гаштааст ва баъди сарҷумла омадааст.

4. Чумлаи пайрави пуркунанда аз ҷиҳати соҳту баст ба чумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар шабоҳат дорад.

Ин нуқтаро ҳам бояд қайд кард, ки ҳамаи хелҳои чумлаи пайрав низ айнан як хел таҳлил карда намешавад. Дар таҳлил тамомияти он ба назар гирифта мешавад.

Дар таҳлили чумлаҳои мураккаби пайвасту тобеи сортиаркиб миқдори чумлаҳои содда, муносибатҳои

маъниони онҳо, воситаҳои алоқа, хелҳои чумлаҳои мураккаби сертаркиб, сервазифагии гурӯҳе аз чумлаҳои пайрав ва хусусиятҳои услубии онҳо ба назар гирифта мешавад.

Аммо дар чумлаҳои мураккаби омехта, аввалан, чумлаҳои содда аз ҷиҳати миқдор, чумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъ, тарзи ташаккулёбии онҳо, воситаи алоқа ва дигар хусусиятҳои он маънидод карда мешавад.

1. ВОСИТАҲОИ АЛОҚА

Ҳамаи калимаҳои мавҷудаи забон аз нуқтаи назари морфология ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: мустақил ва ёридиҳанда. Пайдост, ки калимаҳои мустақил маънии луғавӣ дошта, ба саволе ҷавоб мешаванд ва дар нахв ба вазифаи ин ё он аъзои чумла меоянд: **мардум, солона, сиёҳ, панҷ, онҳо, сонӣ** ва ғайра. Дар он вақтҳо рӯи ягон зан ё духтари қадрасро дидан мумкин набуд (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). Зиёдулло Эшон акнун ба даҳшат афтода буд (**Ю. Акобиров, Замини падарон**).

Ба ғайр аз асосҳо ва решаҳо, ки калимаҳои мустақил мебошанд, унсурҳои дигари морфологӣ низ мавҷуданд, ки онҳо дар тағири шаклу маънии калимаҳо мавҷеи сазовор доранд. Ба ин гурӯҳ суффиксу префиксҳо, инфиксу интерфиксҳо, бандакҳо, қолабҳои калимасозӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Аммо калимаҳои ёридиҳанда ба савол ҷавоб намешаванд ва дар шакли холис ба вазифаи ин ё он узви чумлае омада наметавонанд.

Ба ин гурӯҳ пешоянҷҳо, пайвандакҳо, ҳиссачаҳо ва нино мансубанд. Ҳиссачаҳо ва нино аз ҷиҳати адои вазифа аз пешоянду пасоянҷҳо ва пайвандакҳо фарқ мекунанд. Онҳо нисбат ба ифодай фикр чӣ гуна муносибат доштани шахси гӯяндаро ифода мекунанд. Дар алоқамандшавии калимаҳои таркиби чумла ҳамчун воситаи васлкунанд хизмат надоранд. Мисолҳо: Афсӯс, сад афсӯс, ки вай дар ин роҳи озодӣ дуртар

нарафт, қурбон шуд (**Ч. Икромӣ**, Тахти вожгун). Оҳ, ту Гулнор нестӣ? (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Пешояндӯ пасояндҳо, пайвандаку бандакҳо вазифаҳои муайянни наҳвиро адо мекунанд. Ҷумлаҳо бе ёрии онҳо ноқису норавшананд. Ба ин маъно, ҷобаҷашавии калимаҳо, тобишҳои гуногуни маънӣ ва тарзи дурусти баён дар ҷумла бе ёрии ин ҷузъҳои грамматикий ба амал намеоянд. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ҳиссаҳои номбурдашуда воситаҳои маҳсуси грамматикии алоқа мебошанд, ки калимаҳои таркиби ҷумлаҳо бо ёрии онҳо ташаккул ёфта, инъикоскунандай фикри баёншаванд мебошанд.

Ин воситаҳои алоқаро аз ҷиҳати адои вазифа ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: пайваст ва тобеъ.

Ба алоқаи пайваст хелҳои пайвандакҳои пайвасткунанда (пай ҳам, хилофӣ, ҷудоӣ) дохил мешаванд. Оҳанг дар бисёр маврид онҳоро иваз мекунад. Мисолҳо: **Падару писар аз дар даромаданд** (**Р. Ҷалил**, Маъвои дил). Дар он вақт ҳам туро мебахшам, ҳам ӯро (**С. Айнӣ**, Марғи судхӯр). **Карнаю сурнай, доираву думбаки истиқболгирандагон, доду фарёди шодиомези атрофиён баланд буд** (**Ф. Муҳаммадиев**, Асарҳои мунтажаб). Ӯро на танҳо озод кард, балки ба замӣ озод кардан ӯро дар ғузари меҳтарон имом ва мударрис таъин намуд (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо). Акси рӯи ёр дар ҷоми мудом уфтодааст, Ӣба дарё сурати моҳи тамом уфтодааст (**А. Лоҳутӣ**, Асарҳои мунтажаб).

Тавассути алоқаи тобеъ як калима ба калимаи дигар вобаста мегардад. Калимаи тобеъкунанда эзоҳ-ӯбанда аст. Калимаи тобеъшаванд мувофиқи табииати семантикийи худ ҷузъи эзоҳӯбандаро равшану шурра менамояд. Дар ибораҳои ҳавои соғ, манзараи дилкаш ҷузъҳои дуюм ҷузъҳои якумро аз ҷиҳати аломати сифат шарҳ додаанд.

Воситаҳои алоқаи тобеъ чор хел мешаванд: бандикҳо, калимаҳои ёридиҳанда, тартиби калима, оҳанг. Калимаҳои таркиби ибора ва ҷумла дар асоси тақо-

зои маъни грамматикии онҳо ибораҳои мухталифу гуногунсохтро ба амал меоранд.

1. Бандакҳо. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик чор хел бандак аст: феълӣ, ҳабарӣ, изофӣ, бандакҷонишинҳо. Аз инҳо бандакҷонишинҳо ҳамчун воситай алоқа дар ташаккули ибораҳо ва ҷумлаҳо мақоме надоранд. Баръаҳс аз ибораҳо якҷояшавии калимаҳоро ба амал меоранд: **ватани ман (ватанам), шаҳри мо (шахрамон).**

а) **Бандакҳои феълӣ.** Ин бандакҳо (—ам, —ям), —ӣ, ад, —(яд), дар шакли ҷамъ —ем, —ед (—етон), —анд) (—янд) алоқаи мувофиқатро ташкил дода, будан ё набудани мубтадою ҳабарро дар ҷумла аз рӯи шахсу шумора нишон медиҳанд. (**Ман**) ҳондам. (**Мо**) ҳондем. (**Вай**) баромада рафт. (**Онҳо**) тозон баромада рафтанд.

Бандакҳои феълӣ бо ҳабари ҷумлаҳое меоянд, ки онҳо ба воситай феълҳои тасрифӣ ва сиғаҳо ифода ёфтаанд.

1. Сиғаи ҳабарӣ: Ба назари Ёдгор ин мулло шинос барин менамояд (**С. Айнӣ**, Дохунда). Коҷ моҳ мебаромад (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар).

2. Сиғаи шартӣ — ҳоҳишмандӣ: Бо вучуди ин олими ҷавон то ҳоло навозандаеро надидааст, ки як оҳанги оддиро бо изтироб ва ҳарорати дили ҳуд ба ин дараҷа гарм, рангин карда бошад (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар).

3. Сиғаи амр: То дарвозаи имом мардумро аз роҳ дур кунед, шамъҳоро кушед ва роҳро қатаған кунед (**С. Айнӣ**, Дохунда).

4. Сиғаи эҳтимолӣ: То баҳор соҳта тамом мекардигистем-а, рафиқ Баротов (**С. Улуғзода**).

б) **Бандакҳои ҳабарӣ.** Бандакҳои ҳабарӣ аз рӯи шахс ва шумора ба мубтадо мувофиқат кардани ҳабарро дар ҷумла нишон медиҳанд.

Бандакҳои ҳабарӣ аз феълӣ ба он фарқ мекунанд, ки онҳо бо шаклҳои нақлии сиғаи ҳабарӣ ва ҳиссаҳои номии нутқ меоянд. Ин ҷиҳати бандакҳо дар ҷумлаҳо равшантар аён мешавад: Пас аз ин падараш ба

ҳар качое, ки мерафтааст, аввал ҳасрати мӯзай писарашро баён мекардааст (**Ҳ. Карим, Оқшуда**). Шавҳарашро аз дилу чон дӯст медоштааст (**Ҷ. Икромӣ, Дувоздарҳо дарвозаи Бухоро**). Қарздоронашон ҳам ҳамагӣ одамони бехату савод будаанд (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). Мондагиҳо дар хоби ширин будаанд (**Р. Чалил, Одамони ҷовид**). Тарки одат амри маҳол аст (**Зарбулмасал**). Ҳозир онҳо шаш нафаранд (**С. Айнӣ, Гуломон**).

Чунон ки мисолҳо нишон медиҳанд, бандакҳои феълию ҳабарӣ низ дар ташаккули тарзи дурустӣ ифода ё ҳуд ҷобаҷашавии аъзои ҷумла саҳми муносиб дошта, мувофиқати мубтадоро бо ҳабар таъмин менамоянд. Ба таври дигар, дар қадом шахсу шумора будани субъектро нишон медиҳанд: Ҳурсанд шав, гуфтему қабул кардем (**Р. Чалил, Одамони ҷовид**). Ба ҳаёти мустақилона қадам мемонӣ (**Ф. Муҳаммадиев, Одамони кӯҳна**).

Аз рӯи мисолорӣ ва маънидод маълум мешавад, ки бандакҳои феълию ҳабарӣ ҳамчун воситаи алоқа ҳоси ҷумлаанд, дар тарнибсозӣ, ибораофарӣ ва аъзои алоҳидай он аҳамият надоранд.

в) **Бандаки изоғӣ** — И). Ин бандак асосан ҳоси ибора аст. Тавассути он як қалима ба қалимаи дигар тобеъ гашта, силсилаи ибораҳо ба амал меояд ва ба қалимаи тобеъкунандагӣ якҷоя навишта мешавад: **мардуми қишлоқ, рӯзи равшан, соати се, ҳонаи вай, гули шукуфтагӣ, вақти ҳобидан, манбаи даромад ва гайра**.

Тавассути ин бандак робитай грамматикии ҳиссаҳои нутқ ба амал омада, ба ин ё он дараҷа тобеъни, тобеъкуни онҳо бо ҳам муайян мегардад. Аз рӯи синад забони адабии тоҷик ба туфайли бандаки **изоғӣ** — «И» исмҳо бештар тобеъкунандагӣ шуда, **иғнат**, шумора, ҷонишин, сифати феълий тобеи он мегардинд.

И назифаи қалимаи тобеъкунандагӣ ҳиссаҳои нутқи **иғнат** ҳам меоянӣ, ба шарте ки ҳусусияти предмет-

тӣ пайдо кунанд: **сурхи зардчаранг, чавони боғайрат, сеи шумо, вай бекас, онҳои бемакон** ва ғайра.

Дар ибораҳои изоғӣ ҷузъҳои шарҳдиҳанда, аломат, хусусият, нисбият, муносибатҳои гуногуни ҷузъи асосиро ошкор менамоянд: **осмони босафо, марди қавиирида, либоси занона, ҳодисаи дирӯза, афсонаҳои булғорӣ, нозҳои духтарона** ва ғайра.

Бо туфайли ин бандак на фақат ду, балки якчанд калима бо ҳам алоқаманд шуда, тафсилу эзоҳ афзунтар мегардад: шогирди аввалини муаллими мактаби мо, ниҳолҳои пурсамари боғи падар, саҳифаҳои таърихи ҳалқи тоҷик, чавони миёнаҳади гандумгуни камхун.

II. Калимаҳои ёридиҳанда. Калимаҳои ёридиҳанда, аз як тараф, дар ташаккули аъзои гуногуни ҷумла мавқеи босазо дошта бошанд, аз тарафи дигар, нисбат ба дигар воситаҳои алоқаи грамматикий миқдоран зиёданд.

а) **Пешояндиҳо.** Пешояндиҳои забони тоҷикӣ аз ҷиҳати ифодаи муносибатҳои гуногуни маънӣ хеле бой буда, дар алоқа бастани калимаҳои таркиби ибораҳо ва ҷумлаҳо мавқеи сазовор доранд. Бо ёрии пешояндиҳо таркибҳо ва ибораҳои гуногун ба амал меоянд ва услубан ифодаи забони адабиро мукаммал мегардонанд. Дар ташаккули меъёри гуфтори бомавқеъ вазифаи грамматикии ҳудро нишон медиҳанд. Пайдост, ки гуфтори бамавқеъ дар ҷумлаҳо зоҳир мегардад. Ҷумлаҳоро калимаҳо ва ибораю таркибҳои муҳталиф ташкил медиҳанд. Албатта, гурӯҳи зиёди ибораҳо ва таркибҳо бо туфайли пешояндиҳо ба амал меоянд, ки дар ҷумла ба вазифаи аъзоҳои гуногун меоянд. Пешояндиҳо дар ташаккули ибораҳои феълий, сифатӣ мақоми қалон дошта, вале дар иборасозии исмӣ камтар иштирок мекунанд.

1. Ибораҳои феълий: аз устод пурсидан, аз китоб хондан, дар торикий нишастан, ба маслиҳат рафтан, то **Самарқанд расидан, аз болои бригадир шикоят кардан, дар хусуси план сухан кардан.**

2. Ибараҳои сифатӣ: аз хунуқӣ караҳт, писари бо ҳама меҳмоннавоз, аз оҳан саҳттар, аз ҷон беҳтар ва гайра.

3. Ибараҳои исмӣ: қаҳрамонӣ дар фронт, ҳанда ба ҳамсоя, ривоятҳо дар бораи Сино, дамгирии баъд аз меҳнат.

б) **Пасояндҳо:** Пасояндҳои забони тоҷикӣ бисёр набошанд ҳам, дар шаклгирӣ турӯҳе аз ибараҳо, ташаккулёбии аъзоҳои ҷумла мавзеи сазовор доранд. Пасояндҳо: — **ро, барин, боз, замон, ҳамон, қатӣ.**

Пасоянди — **ро** аз калимаҳо ва ибараҳо пуркунандай бевосита месозад: Гулрӯ **кӯзаро** гирифта, аз ҳавли баромад (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**). Духтар **хокрӯбаи пешни ҷорӯбро** ба хокпарто напартофта буд (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**).

Пасоянди — **ро** дар бисёр мавридҳо пешоянди **ба,** аз ва **барон-ро** иваз мекунад:

То наёбам дар сухан майдон намеояд ба ҳарф,

Ҳамчӯ тӯтий лавҳи таълим аст ҳамворӣ маро.

(Соиби Табрезӣ, Панду ҳикматҳо).

Шарм мардонро виқор асту занонро зевар аст.

(Абдулқодири Бедил, Панду ҳикматҳо).

Туро ҳоҳанд пурсид, ки амалат чист, нагӯянд падарат кист?

(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

Ин пасоянд бандаки изоғии —и—ро низ иваз мекунад: Темурмаликро ақида, дуҳтарро ноз, бачаро тақутоз ва гайра. Пасояндҳои — **барин, —боз** бештар ибараҳои феълӣ месозанд: дер **боз** надидан, рафтани **замон** пурсидан, ҳондан **ҳамон** фаҳмидан, гул **барин** шукуфтан ва гайра.

в) **Пайвандакҳо:** Пайвандакҳо низ яке аз воситаҳои маҳсуси алоқаи калимаҳо ва ҷумлаҳо мебошанд. Ониҳоро аз ҷиҳати адой вазифаи грамматикий ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: пайвасткунанда ва тобеъкунанда. Пайвандакҳои пайвасткунанда (пай ҳам, хилоғӣ, ҷудоӣ) аъзоҳои алоҳида, ҷида ва ҷумлаҳои соддии таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвастро васл мекунанд: **Ҷӯра ва Пӯлод** аз мактаб омаданд (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**). Дар он вақт **ҳам** туро мебахшам ҳам

ўро (**С. Айнӣ**, Марги судхӯр). Дар он наздикиҳо на деха буд, на девор, на дараҳт буд, на киштзор (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Дар ҳамин вақт асп аз дастам чудо шуд, **лекин** дастам сӯзиш мекард (**С. Айнӣ**, Марги судхӯр). Ба ин замин чав мекоранд ё гандум? (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Пайвандакҳои тобеъкунанда таҳҷо хоси ҷумлаҳои мураккаби тобеъанд. Онҳо хелҳои ҷумлаи пайравро ба сарҷумлаҳо тобеъ мекунанд ва асосан дар таркиби ҷумлаи пайрав меоянд. Оид ба пайвандакҳои тобеъкунанда дар боби ҷумлаҳои мураккаб маълумоти ботафсил дода мешавад. **Намуна:** Чун дар он ҷо кори ман пеш нарафт, маро ба мақтаби дуҳтарона дод (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо). Сабаб ҳамин буд, ки вай аз аввали тӯй то охир ҳафа ва бедимоғ менамуд (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). **Медом ки** якдигарро мешинҳоҳта бошем, барои сӯҳбат карда нишастанамон рӯшиной зарур? (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Ш. Тартиби қалима (алоқаи ҳамроҳӣ): Ин воситаи алоқа монанди алоқаҳои мувофиқат, (бандакҳои феълию ҳабарӣ), изофии (—и), вобастагӣ (пешоянду ҷасояндҳо) нишонаи грамматикий надорад. Мавҷудияти онро ҷобаҷошавии қалимаҳо дар ибора ва ҷумлаҳо аз рӯи меъёри муқарраршудаи забони адабӣ нишон медиҳанд. Ҳамин аст, ки ҷузъҳо дар ибора ва аъзо дар ҷумла бо як тартиби муайян ҷойгир шуда, семантикаи дилҳоҳро таҷассум менамоянд.

Бо тақозои алоқаи ҳамроҳӣ дар ибораҳо ҷузъи асосӣ (тобеъкунанда) баъди қалимаи тобеъшаванда меояд: а) дар ибораи исмӣ: ин китоб, он талаба, ҳамон писарбача, даҳ ғов, чил пиёла, бузургтарин шаҳр, б) дар ибораи феълий: оҳиста рафтас, пуштнокӣ ҳобидан, тобистон омадан, кӯҳ баромадан, в) дар ибораи сифатӣ: бисёр равшан, андак ғамгин, басо дилкаш, хеле чуқур, (г) дар ибораҳои зарфӣ: каме ҳомӯшона, андак мағрурона, басо бепарвоёна, хеле рӯяқӣ. Ба воситаи ин алоқа доираи ибораҳои исмию феълий ва сеъ аст.

Аммо дар чумлаҳо ҳар як узвро дар мавқеи лозимӣ далолат меқунад ва ҷузъҳои грамматикии зикрнашударо нишон медиҳад. Дар ин сурат робитай наздики он нисбати оҳанг барчаста ифода мегардад. Масалан, дар хабарҳои номӣ ғоҳо бандажҳои хабарӣ ва феълҳои ёридиҳанд ҳамроҳ намешаванд, ки дар ин сурат дар якчоягии оҳанг ба ин ё он ҳиссаи нутқ ифода ёфтани онҳоро нишон медиҳад. Мисолҳо барои мушоҳида ва муқоиса: **Ҳаво** — соғ (С. Айнӣ, Дохунда). Қишлоқ — хурдакак (С. Улугзода Субҳи ҷавонии мо). Вай муаллим («Газетаи муаллимон»). Бригадир — ман (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

Дар назм баъзан аз ӯйи талаботи қонунияти шеърӣ тартиби калима риоя карда намешавад. Ҷойивазкуни аъзоҳо дар порчаҳои манзум бештар мушоҳида мегардад:

Бе ҷунин мардон набошад равнақи кори дехот,
Лолагун ҳаргиз набошад ранги руҳсори дехот.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

IV. Оҳанг Оҳанг барои барқарор намудани унсурҳои муҳталифи наҳвӣ нақши калон мебозад. Хелҳои чумлаҳои соддаро аз ҷиҳати оҳанг равшан менамояд. Фарқи байни чумлаҳои соддай яккалимагиро аз налимаҳои алоҳида нишон медиҳад. Аъзои таъкидшавандаро дар чумлаҳо маълум мекунад.

Дар чумлаи **Ин пешқадам Аҳмади панҷяккор** буд оҳангӣ гуфтор маълум мекунад, ки сухан дар ҳусуси Аҳмади панҷяккор меравад.

Оҳанг инчунин барои равшан намудани чумлаҳои соддай чидааъзо, ҳиссаҳои чумлаҳои мураккаби пайвист, тобеъ ва тафриқаи байни онҳо мавқеи босазо дошид. Ҳусусан, барои мушахҳас намудани хелҳои чумлаҳи пайрав ва сарҷумлаҳо нақши калон мебозад.

Вояд гуфт, ки ҳамаи унсурҳои наҳвӣ ба туфайли ҷонҷуҷӯҳои алоҳа ташкил мейбанд. Вале аз ҷиҳати иҷроӣ вазифа дар ташаккули ду қисми наҳвӣ (ҷумлаҳои соддай ва ҷумлаҳои мураккаб) онҳо қисман аз ҳам **Фарқ** мекунанд. Ин тафовут дар схемаи зер нишон **Доди** мешавад:

ВОСИТАХОЙ АЛОҚА ДАР СИНТАКСИСИ ЧҮМЛАХОЙ СОДДА

АЛОҚАИ ТОВЕЙ

АЛОҚАИ ПАЙВАСТ	Охант	Мувофиқат	Изофий	Вобастагй	Хамрохӣ
Пайвандакҳо		Вандакҳои фөълий ва хабарӣ	—и	пешоянду пасонянҷо	тарими калима
ва, у, (ю, ву), чи, ҳам, на, аммо, вале, лекин, ни, факат, балки...	Чӯра ва Шӯлод аз мак- таб омаданд (С. А.). Дар он вакт ҳам ўро мебахшам, ҳам туро буд (С. А.). 15 Ҳамесозем хизмат соди- конан, чи дар лафазу чи дар фикру чи дар кор буданд (С. А.).	Мусобика васев, омма- вӣ. У сурхчарӯй, меш- чаҳим, ҳурмориши, боа- з дастатон корҳои бисёр мояид,—гуфт буд (С. А.). 15 Ҳамесозем хизмат соди- конан, чи дар лафазу чи дар фикру чи дар кор буданд (С. А.).	Намояндак халқ, баҳори порсола, нави- сандаи бар- часта, марду- ми шаҳр, гир- стора (Ч. И.). Ман либосхоямро пӯши- да, зуд аз ҳуҷра фуро- ро фиристонед, ба рӯи мадраса рафтам (С. А.). Ҳамесозем хизмат соди- конан, чи дар лафазу чи дар фикру чи дар кор буданд (Тоҷ. советӣ). (А. Ш.).	Шумо ҳанӯз халқ, баҳори порсола, нави- сандаи бар- часта, марду- ми шаҳр, гир- стора (Ч. И.). Ягон рӯз аපем- лаҳои офтоби нагӯ мешавад (Ч. И.). Занон, мардон, писа- рон, дұхтарон ва пирү барно пешдомон бастан (Х. К.).	Зуд омадан, охиста раф- омадан, бо му- аллим сӯжбат, хабар ги- кардан, гул барин ҳозук, дар назди роҳ акида, чили аскарбача, пашч деха. Омад-омади ту Моҳин зуд ноладил. шуд (Тоҷ. Д.).
				Зану мард ба кор рафтани- анд (Х. К.).	шуд (Тоҷ. советӣ).

ВОСИТАХОИ АЛСКА ДАР СИНТАКСИСИ ЧУМЛАХОИ МУРАККАВ

Дар чумлаҳои мураккаб¹ пайваст

Дар чумлаҳои мураккаби тобеъ

Пайвандакко	Охант	Хабари чумлаҳо	Пайвандак-хо	Мутобиқаги шақлӣ феъли	Калимаҳои ҳамисбат	Чои сарчумла ва ҷум. пайрав	Охант
Ва, У, ҳам, на, чи, аммо, вале, лекин, vale, ё, ӯ, ки...		Фельҳо ва балье ки, то ки, хиссаҳои нутқ вакте ки, зеро, агар	Хабари сарчумлаю ҷумлаи пайрав	он, ҷунон, ба шарғе, дар вакте			
Модарам		Баромадам, амакам оҳиро нафарон наздики, ринон бор ба падарам	Хабари сарчумлаи пайрав	Чун он нури дар дилисандӣ дил писанд асман ҳеч шак	Он қадар	Вакте ки бузича наzdик	Мудирият
Онҳо менавоҳтанд ва дуҳта-ракон мераске-данӣ (Т.С., со-ветӣ).		Кори ба роҳ, баромад ва ман рин бор ба аз дун болаш	Гулӣ дар бе-хорош пай-куст, аз ба-хорош пай-куст, аз ба-хорош пай-куст, аз ба-хорош пай-куст.	Чунон, ҷунон, ба шарғе, дар вакте	Чун он нури дар дилисандӣ дил писанд асман ҳеч шак	Вакте ки бузича наzdик	жарракат мекарӣ, маро дар дорути уал-
Дар ҳамин ҷоқт аспаз до-шуд, лекин дастам сузинӣ мекард (С. A.).		Дар он дам на каси бештари савод на каси бештари савод на каси бештари савод	Соле, ки на-хонӣ дар дар он дам	Агар ҳозир Гулӣ дар бе-хорош пай-куст, аз ба-хорош пай-куст, аз ба-хорош пай-куст.	Дар сари тасвири хуснат қас намебоҳад суроҳи ҷонӣ (М. Т.).	Ин овоз ба сари Ҳасан, ки яҳ бекор гардад. Ба баста монда буд, моли озам ба сари Ҳасан, ки яҳ бекор гардад (С. А.).	жарракат мекарӣ, маро дар дорути уал-
Гӯзай сой ӯз-кашида до-дааӣ аз ман кам ё ба он ӯзаш		Ҳаёо чӣ тавр нағз, одамҳо чӣ тавр нағз, одамҳо чӣ тавр хур-сайд, ҳар тараф гул, ҳар тараф	Ҳона равшан ва озода, дару тирезояниш пардаҳои са-сафеди нағис қашидагӣ, аз ин ҳона ба хо-	Мўйсағед бо қаҳр рӯяшро аз Ҷилбар ба сӯи дигар тоғфт, гӯё маи ни Ҷил	Ин овоз ба саршӯи дааст (Р. Ҕ.).	Ман омадам, то ки асли во-кеаро ба шумо-фахмонам (Точ. советӣ).	жарракат мекарӣ, маро дар дорути уал-
16					Гулӣ дар гузаргоҳ		
					намонд (Р. Ҕ.).		

Саволу супоришишо:

1. Воситаҳои грамматикии алоҳа қадомхоянд?
2. Қадом ҳиссаҳои номустақили нутқ воситаи алоҳа мешаванд?
3. Вазифаҳои воситаҳои алоҳаи грамматикиро маънидод кунед.
4. Ҳелҳои воситаи алоҳаи тобеъ қадомхоянд?
5. Фарки байни воситаҳои алоҳаи грамматикии ҷумлаҳои соддаро аз воситаҳои алоҳаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ фахмомад.

А д а б и ё т:

1. Грамматикаи забони тоҷикӣ, Қитоби дарсӣ барои мактабҳои олий. Душанбе, Нашр. дав. тоҷ. 1963.
2. Забони адабии ҳозираи тоҷик, қисми 2. Синтаксис. Душанбе, нашри солҳои 1970, 1984.
3. Д. Тоҷиев. Воситаҳои алоҳаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик. Душанбе, Доғониш, 1971.
4. А. Ҳалилов. Вазифаҳои грамматикии бандаки изофии (—и) дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, Доғониш, 1969.
5. Н. Бозидов. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, Доғониш, 1984..
6. Д. Тоҷиев. Об одном определительном словосочетании в современном таджикском литературном языке, Изв. АН Тадж. ССР, 1952, № 1.
7. Д. Таджиев. Способы связи определения с определяемым в современном таджикском языке. Таджикгосиздат, 1955.

ИБОРА ВА ҲУССИЯТҲОИ АСОСИИ ОН

Азбаски ибора аз ду ва зиёда қалимаҳои мустақилмаъно ташкил меёбад ва мағҳуми мураккабро ифода мекунад, боби алоҳидай омӯзиши наҳв қарор мегирад.

Қалимаҳое, ки ба таркиби ибора доҳил мешаванд, аз ҷиҳати маъно ва тақозои вазифаҳои воситаҳои алоҳа созгор шуда, нисбат ба қалима мағҳуми барҷаставу мураккабро ифода мекунанд: **субҳи босафо, асари нависанда, коргари oddӣ, меҳнати соғдилона, аз қитоб ҳондан, ба кӯча баромадан, аз пастхамӣ гузаштан, ин суханҳо, он давраҳо, панҷ писарбача чор тараф, ду ҳисса ва ғайра.**

Дар забон бисёр қалимаҳо сермаъно мешаванд. Қалимаи сермаъно дар алоҳидагӣ ба назари кас як-бора чанд маъно медиҳад: **баф, шона, тез, хуб, боз, шаст, сар, забон** ва ғайра. Вале дар таркиби ибора,

**ки ба калимаи дигар дар ягон алоқа меоянд, маъни
ягона дода, мафҳумҳои дигари он истисно мешавад:
шомай тарафи чап, шонаи кисагӣ, корди тез, тез раф-
так, шаст сол, шасти моҳигирӣ, нӯги забон, забони
модарӣ.**

Хусусияти дигари ибора ин аст, ки монанди ка-
лимаҳо предметҳо ва хосияту амалиёти онҳоро ном-
бар мекунад. Чун калимаҳои алоҳида ба вазифаи ин
ё он узви чумла меояд. Чунончи, ба вазифаи мубтадо
дар муқоисаи калима.

Чойник кайҳо холӣ шуда буд (Ю. Акобиров, За-
мини падарон).

Дар болои деҳаи Ҷӯйбор аз мӯрии хонаҳо дуди
симобиранг паҳн мегашт (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо).

Дар ин чумлаҳо мубтадоҳо аз ҷиҳати ҳуқми грам-
матикий як бошанд ҳам, аз ҷиҳати соҳту маъно фарқ
мекунанд.

Ибора чист? Ду ва зиёда калимаҳои мустақил-
маънио, ки тавассути ягон ҳел воситаи алоқаи тобеъ
якҷоя шуда, як мафҳуми мураккабро ифода меку-
наид, ибора номида мешавад.

Қондан ташкили ибора

Қатори калимаҳо ҳанӯз маъни қолаби ягон навъи
ибораро надорад. Ибора, чунон ки дар боло гуфта
шуд, аз ҷиҳати маъно ва хосияти грамматикий ба ёрии
воситаҳои алоқа ташкил ёфта мафҳуми мураккабро
ифода мекунад. Дар ташаккули ибора ҳамаи ҳисса-
ҳои нутқ баробар иштирок намекунанд.

Вобаста ба ҷузъи асосӣ ва тобеъ яке бештар, ди-
гаре камтар меоянд, чунки худи ҳиссаҳои нутқ аз
ҷиҳати маъни луғавӣ мухталифанд. Масалан, исм,
ки ифодакунандай номи предмет мебошад, бештар
ҷузъи асосии ибора мешавад. Сифат, ки аломати пред-
метро нишон медиҳад, бештар ҷузъи тобеъ мешавад
ва чӣ гуна, чӣ ҳел будани ҷузъи асосиро (исмро) ни-
шон медиҳад. Бесабаб нест, ки бисёр ҳиссаҳои нутқ,
ки хусусияти предметӣ—исмӣ мегиранд, дар ибора
ҷузъи тобеъкунанд шуда меояд: **ҳароби камхун,**

сурхи зардчаранг, чори ман, панчи шумо, туи ғамгин, рафти сұхбат, даромади колхоз, нависандай бойистеъдод, рафтагиҳои порсола, хондани китоб, рафтани ту, оҳи дилхарош, поёнтари мактаб ва ғайра. Ибораҳои исмӣ, ки муносибати атрибутивӣ (муайян-кунандагиро) доранд, бештар дар алоқаи изофӣ ташаккул мейёбанд.

Дар ташкили ибора феълҳо низ хеле серистеъмоланд. Сабаб ин аст, ки феъл ҳусусияти вобастакунӣ дорад. Ҳусусияти вобастакунии онро дар ҷумлаҳо метавон ҳубтар мушоҳида кард. Ҳусусан, ҳамаи феълҳои гузарандае, ки дар ҷумла ба вазифаи ҳабар меоянд, аксари аъзоҳои пайрав ба онҳо тобеъ мешаванд. Ҳамин ҳолат дар ибораҳои феълӣ низ такрор мешаванд.

Ҷумлаҳо: Ронанда **мошинро** ба каноре бароварда нигоҳ дошт (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози мунаввар). Онҳо аз пешни полизи Сайдпаҳлавон гузашта истода **ӯро** табрик мекарданд (**Ч. Икромӣ**, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро). Ман ҳар рӯз як соат вақтамро сарф карда, **ӯро** алифбо хонондам (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Ибораҳо: мошинро ба канор баровардан, ӯро табрик кардан, ӯро хонондан.

Сабаби дигари сермаҳсулии ибораҳои феълӣ алоқаи вобастагӣ мебошад. Алоқаи вобастагӣ бошад, дорон аломатҳои зиёди грамматикист.

Дар ташкили ҷузъи асосии ибора сифат, шумора, зарф нисбатан камтар иштирок мекунанд, зеро онҳо аломату сифат, миқдор ва ҳолату аломати амалро ифода мекунанд. Қалимаҳое, ки дорон ҷунин семантикаанд, ҳусусияти тобеъшавию шарҳдихӣ доранд.

Масдару сифати феълӣ, ки ҳусусиятҳои номӣ ҳамдоранд, ба вазифаи ҷузъи асосӣ низ меоянд: **рафтани бача, давидани оҳу, нӯшидани об, паридани кафтар, хонандай бехтарин, нависандай мактуб, барандай сұхбат** ва ғайра.

Ҳамвазифагии воситаҳои алоқа бандаки изофии — и, пешоянду пасоянҷо ва ҷойивазкунии табиии ҳиссаҳои алоҳидай нутқ: исм, сифат, масдар, сифати феълӣ дар ташкили ибораҳо мавқеи қалон доранд. Мисолҳо: **тамошои шаҳр** (шаҳрро тамошо кардан), **рафиқро дидан** (дидани рафиқ), **сӯҳбати муаллим** (бо муаллим сӯҳбат кардан), **бодҳои дар шитоб** (бодҳои дар шитоб будагӣ), **духтари камзӯлдор** (духтари дар тан камзӯл, духтари камзӯл пӯшидагӣ), **тарки одат** (одатро тарк кардан), **роҳравии нимишабӣ** (дар ними шаб роҳ рафтан) ва ғайра.

Мисолҳои боло нишон медиҳанд, ки дар ташкили ибораҳои забони тоҷикӣ аз ҳиссаҳои нутқ исм, феъл, масдар ва аз воситаҳои алоқа — бандаки изофии — и- пешоянду пасоянҷо басо сермаҳсуланд.

Фарқи ибора аз унсурҳои дигари грамматикий

Дар забон ба ғайр аз ибора унсурҳои зиёди грамматикий мавҷуданд, ки таркибан ба ибора монанд ме-бошанд ё худ аз ҷиҳати дарбаргирии миқдори калимаҳо баробар мешаванд. Ҷунончи:

1. **Ибораҳои фразеологӣ**: гурги борондида, офтоби лаби кӯҳ шудан, сояи касеро аз девор тарошидан. 2. **Исмҳои ҷуфт**: доду фарёд, хонаву ҷой, ҳиллаву найранг, аҳду вафо, афту андом. 3. **Сифатҳои таркибӣ**: оммавӣ-сиёсӣ, сиёсӣ-иҷтимоӣ, майшӣ-маданий. 4. **Шумораҳои таҳминӣ**: панҷ-шаш, даҳ-дувоздаҳ, бист-бисту панҷ. 5. **Чонишинҳои таркибӣ** ҳар кас, ҳар қадом, ҳеч гуна, ҳеч чиз. 6. **Феъл**:

а) **Феълҳои таркибии феълӣ**: баромада рафтан, дода баромадан, фаҳмонда додан, зада рафтан, кушиода дидан. б) **Феълҳои таркибии номӣ**: кор кардан, намудор шудан, нопадид шудан, сурат гирифтан, хуншор шудан.

7. **Зарфҳои таркибӣ ва тақрорӣ**: чортогӣ-чортогӣ, ваҷаб ба ваҷаб, ба якборагӣ, сар то сар, оҳиста-оҳиста, зуд-зуд.

8. **Пешоянҷҳои таркибӣ**: аз таги, дар зери, аз қафуи, ба туфайли, дар аснои, дар бадали, таг-таги, нӯғ-нӯғи, пас-паси.

9. Пайвандакҳои таркибӣ: аз бозе ки, дар ҳолате ки, бе он ки, аз сабаби ин ки.

10. Калимаҳои тақлидӣ ва тасвири: милт-милт, тарақ-тарақ, гулдур-гулдур ва ғайра.

Ҳиссаҳои дар боло номбаршуда чун ибораҳо вазифаҳои гуногуни наҳвиро адо мекунанд, вале аз ҷиҳати ифодаи маънои ҷузъҳояшон аз ибора ҷамоман фарқ мекунанд. Дуруст аст, ки ибораҳои фразеологӣ аз ҷиҳати воситаҳои алоқа ва миқдори калимаҳои таркиб аз ибораҳои озоди наҳвӣ фарқ намекунанд. Аммо аз ҷиҳати вазифаи грамматикий миёни онҳо фарқи калон аст. Ибораҳои фразеологӣ баҳси бо би лексикология мебошад.

Ибора аз ҷумла ҳам фарқ менунад. Ҷумла мубтадову хабар дорад ва дорои оҳангӣ маҳсус мебошад. Ибора дорои мағҳуми мураккаб аст, ки ба вазифаи ягон узви ҷумла меояд. Аминҷон Шукӯҳӣ шоири лирик мебошад (**«Садои Шарқ»**). **Бақияи ҷои пиёларо** аз болои нон шитобкорона нӯшид (**С. Айнӣ**, Марғи судҳӯр).

Аз миёни ду ҷаҳон дарёи Ому мегузашт,
Рег дар домони худ, ин сӯву он сӯ мегузашт.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Бо ивазшавии баъзе ҳиссаҳо ҷумларо ба ибора ва ё ибораро ба ҷумла табдил додан мумкин аст: **Аз кӯҳ фаромад** — ҷумла, **аз кӯҳ фаромадан** — ибора, ҳаво — **соғ** — ҷумла, **ҳавои соғ** — ибора.

Муносибати наҳвии ҷузъҳои ибора

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик муносибати калимаҳои таркиби ибораҳоро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд: муайянкунандагӣ, пуркунандагӣ, ҳолӣ.

1) Муносибати муайянкунандагӣ (атрибутивӣ). Дар ин муносибат ҷузъи тобеъшаванда (бештар сифат, сифати феъли) ҷузъи тобеъкунандаро (бештар исм) аз ҷиҳати аломату сифат ва хусусият шарҳ мебдиҳад: **куртаи бачагона, нолаҳои фалакпеч, қадамҳои нозукона, ҳамлаҳои бераҳмонӣ, рӯймоли японӣ, духтари шуғнонӣ, супориши гирифтагӣ**.

2) **Муносибати пуркунандагӣ (объектӣ).** Дар ин муносибат объект нисбат ба амали субъект, ки дар хабари чумла зоҳир мегардад, фаҳмида мешавад. Бояд гӯем, ки ин муносибат дар худи ибора норавшантар аст. Мизолҳо: **аз устод пурсидан, муаллимро дидан, аз нома фаҳмидан, супоришро иҷро кардан ва файра.**

3) **Муносибати ҳолӣ (детерминативӣ).** Вобаста ба ҳелҳои ҳол доираи муносибатҳои ин ҳиссаи наҳвӣ васеъ аст.

а) тарзи амал: оромона сӯҳбат кардан, бардамона қадам мондан;

б) миқдору дараҷагӣ: бисёр хондан, хеле шод шудан, каме дам тирифтан;

в) **муносибати монандӣ:** монанди гул шукуфтан, ҳамчун оҳу рамидан;

г) **муносибати замонӣ:** дирӯз омадан, пагоҳ рафтан, шаб хобидан;

д) **маконӣ:** ба шаҳр расидан, боло баромадан, дар хона ҳуфтан.

Аз ин се муносибат муносибати атрибутивӣ хеле сермаҳсул аст, чунки дар чумла ба муносибатҳои объектӣ ва ҳолӣ низ якҷоя омада метавонад.

а) **Дар муносибати объектӣ (пуркунандагӣ):** Ҳанӯз фикри ман ба шоҳидҳо ва маъниҳои Арбоб Ҳотам банд буд (**С. Айний**, Марғи судхӯр);

б) **Дар муносибати ҳолӣ:**

Нишастан дар лаби дарёи кӯҳӣ,

Ба худ ман ёфтам маъвои кӯҳӣ.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Ҳелҳои алоқаи наҳвӣ дар ибора

Дар ибора як ҷузъ ба ҷузъи дигар тавассути ягон навъи васитаи алоқаи грамматики тобеъ мегардад. Аз ҷор ҳели воситаҳои алоқа: мувофиқат, бандаки изофиӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ дар ибора танҳо алоқаи мувофиқат иштирок намекунад, зоро ки он мувофиқати мубтадову хабарро далолат мекунад, ба ҷумла мансуб аст.

а) **Алоқаи изофиӣ:** марди часур, сӯҳбати дуру дароз, меҳмони раванда.

б) Алоқаи вобастагӣ: аз падар пурсидан, дар мактаб воҳӯрдан, шабро рӯз кардан, гул барин зебо шудан, расидан замон пурсидан ва ғайра.

в) Алоқаи ҳамроҳӣ: оҳиста омадан, баланд паридан, ин қишлоқ, ҳамон деҳа, чор аскарбача, ду дарахт.

Хелҳои ибора

Дар ташкили ибора ҳамаи ҳиссаҳои мустақили нутқ иштирок меқунанд. Аммо вобаста ба семантика ва хосияти грамматикий яке сермаҳсул, дигаре кам-маҳсул аст. Бо вучуди ин дар ибора ҷои ин ё он ҳиссаи нутқ доимӣ нест.

Масалан, исм ё ҷонишин на фақат ҷузъи тобеъ-кунанда (шоири боистеъдод, замини лалмӣ, туи бепарастор, ҳар каси омадагӣ), балки ба ҷои ҷузъи тобеъ-шаванда ҳам меоянд: шохи дарахт, китоби талаба. Модом ки дар ибора чунин ҳодисаи грамматикий мавҷуд аст, ба ҳелҳо чудо кардани он зарур мебошад.

Ба ҳелҳо чудо кардани ибораро ба ҷузъи асосӣ вобаста кардан заминаи воқеӣ дорад, зеро ки ҷузъи асосӣ тобеъ-кунанда буда, ҷузъи тобеъ-шаванаҷда оиро эзоҳ медиҳад, маълуму муайян менамояд. Аз ин ҷиҳат, агар ҷузъи асосӣ исм бошад, ибораи исмист, агар сифат бошад, ибораи сифатӣ мешавад.

Ибораҳои исмӣ

Дар иборасозӣ исм мавҷеи маҳсус дорад. Ҳусусан, ҳамчун ҷузъи асосӣ хеле сермаҳсул аст, ҷумки худ ифодакунандай предмет буда, дорои аломату ҳусусиятҳост ва ин ҷиҳатҳои он бо сифат ва ғайра муайяни маълум карда мешавад. Дар ташаккули ибораҳои исмӣ се хели воситаи алоқа — бандаки изофӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ иштирок меқунанд. Аммо иштироки онҳо баробар нест. Мисолҳои зер ин ҳусусиятро нишон медиҳанд. Дар таркиби ибора исм бисёр ҳиссаҳои нутқро тобеъ меқунад:

1. Исм+исм: дари ҳона, ҳавлии падар, мехи девор, шохи дарахт, китоби талаба, ҷашмони Наргис, модари модарон, муаллими муаллимон, далерӣ аз итарсӣ, тарсонҷакӣ аз камқувватӣ, ҳуҷум ба малаҳ, шиносой бо нависандагон, қаҳрамонӣ дар фронт, са-

фар ба Машҳад, рӯзҳон то борон, нотарсӣ дар набард ва ғайра.

2. Ислам+сифат. Сифат ба исм ба воситаи алоқаи изофиӣ, ҳамроҳӣ тобеъ мегардад: куртai занона, нолаҳоӣ фалакпеч, қади ръяно, минҷонҳоӣ дароз-дароз, осмони соф, (ё ба ҷои бандаки изофиӣ) қишлоқе наздиктар, бечора Одина, ҳафтсола бача, дирӯза духтар, дирӯза ҳӯрок.

3. Ислам+шумора. Доираи ин гурӯҳ маҳдудтар буда, ташаккули онро воситаҳои алоқаи изофиӣ ва ҳамроҳӣ сурат медиҳанд: шаби чорум, ҳафтаи сеюм, ошёнаи нӯҳум, чор талаба, панҷ писарбача, се духтарақ ва ғайра.

4. Ислам+ҷонишин. Бисёр хелҳои ҷонишин бо роҳи алоқаи изофиӣ ва ҳамроҳӣ ба исм табеъ мешаванд: китоби ту, ҳонаи вай, ҳонаи шумо, ин қишлоқ, он бача, ҳамон ақида ва ғайра.

5. Ислам+сифати феълӣ. Ҳамаи замонҳои сифати феълӣ дар алоқаи изофиӣ ба исм тобеъ мешаванд ва вобаста ба хусусияти феълияш дигар воситаҳои алоқа низ ҳамроҳ мешаванд, ки дар ин сурат ибораҳои содда ва тафсилӣ ба амал меоянд: марди раванда, марди рафтагӣ, марди мерафтагӣ, марди рафта истодагӣ, китоби хондагӣ, ҳӯроки пухтагӣ, сӯҳбат дирӯз ба намояндагон гузарондагӣ, ин марди дар тан хилъати сафед доштагӣ.

6. Ислам+масдар. Масдар ба исм танҳо ба бандаки изофиӣ тобеъ мегардад: рӯзи рафтан, қасди куштан, шаби хобидан, ҳаваси хонда баромадан, ҷои вохӯрдан ва ғайра.

Ибораҳои сифатӣ

Азбаски сифат эзоҳдиҳанд мебошад, дар ибора бештар ҷузъи тобеъ мешавад. Бо вучуди ин, дар баъзе мавридиҳо хусусияти предметӣ гирифта, ба ҷои ҷузъи асосӣ меояд ва ҷузъҳои он бо тақозои ҳамон се хели воситаи алоқа (изофиӣ, вобастагӣ, ҳамроҳӣ) алоқаманд мегарданд. Ҷузъи тобеи сифатро асосан исм, ҷонишин ва зарф ташкил медиҳанд.

1. Сифат+исм: пури, об, ширинтар аз шакар, талхтар аз заҳр, (рӯи) чун моҳ зебо, (замини) чун дашт ҳамвор, дар амал хасис, (одами) аз ҷиҳати сиёсӣ саводнок, барои ҳурдан иолоиқ, себ барин ширин, (дили) ба монанди шиша тоза.

2. Сифат+сифат. Сифат ба сифат дар алоқаи изофӣ меояд: сафеди зардчаранг, сурхи ҷигарӣ, гаранги ҳафтафаҳм, кӯри модарзод ва ғайра.

3. Сифат+зарф. Ба сифат дар таркиби ибора асосан зарфҳои миқдору дараҷа тобеъ мегарданд: бисёр бузург, хеле ҳашмгин, ниҳоят дароз, басо зебо, бениҳоят дилгир. Шаҳр ба назарам басо зебо ва пуршукуҳ менамуд (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Баъзе зарфҳои замон низ ба сифатҳо тобеъ мегарданд: доимо ғамгин, саҳаргоҳон пиёда, шабона баражна, доимо сабз.

Масдар ҳам ба сифат тобеъ мегардад: дар паридан ҷасур, дар кор кардан бемор, дар ҳурдан тайёр.

Ибораҳои шуморагӣ

Ибораҳои шуморагӣ муносибати пуркунандагӣ ва ҳолӣ зоҳир намуда, ба туфайли алоқаи пешоянидӣ ва бандаки изофӣ сурат мегиранд. Дар ташкили ибораҳои шуморагӣ шумораҳои тартибӣ серистъмоланд: дар пеш якум, аз байн ҳафтум, дар боло панҷум, аз бошандагон ҷордаҳум, аз рафтагиҳо якум, панҷи шумо, сеи онҳо, даҳи вайҳо. Сирри маҳфии дуи мо дар тирамоҳ пайдо шуд (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Ибораҳои ҷонишиниӣ

Ибораҳои ҷонишиниӣ нисбатан каммаҳсултаранд, зеро ки дар ташкили ҷузъи асосӣ ҳамаи хелҳои ҷонишини штирок намекунанд. Ибораҳои ҷонишиниро асосан ҷонишинҳои шаҳсӣ, таъинӣ, саволӣ ва баъзан ишоратӣ ташкил медиҳанд. Дар ташаккули ибораҳои ҷонишиниӣ ҳар се воситаи алоқа штирок кунанд ҳам, каммаҳсул мебошанд. Масалан, аз алоқаи вобастагӣ танҳо пешояниди «аз» мушоҳида мегардад. Ба вазифаи ҷузъи тобеъ исм, сифати феълий меоянд:

мани ҳайрон, ван мискин, шумои ҷавон, ҳар чизи ширин, туни хондагӣ, ҳар каси расидагӣ, ҳеч чизи дунё, ии ҳама (гуфтагиҳо), он ҳама (фаҳмондагиҳо), баъзе аз шоирон, қадоме аз талабагон ва ғайра.

Ибораҳои зарфӣ

Дар ташкили ибораҳои зарфӣ, асосан, зарфҳои тарзи амал, миқдору дараҷа ва замон иштирок меқунанд. Ибораҳои онҳо бо алоқаи ҳамроҳӣ ва баъзан бо алоқаи вобастагӣ сурат мегиранд.

1. Ҷузъи асосӣ зарфи тарзи амал: хеле мағрурона, басо осудаҳолона, андак бочуръатона, каме мардонавор, бениҳоят ҷасурона.

2. Ҷузъи асосӣ зарфи миқдору дараҷа: ду маротиба ҳам, даҳ бор зиёд, се дараҷа камтар.

3. Ҷузъи асосӣ зарфи замон: бисёр бемаҳал, андак бевақт ва ғайра.

Ибораҳои феълӣ

Азбаски боби феъл домандор аст ва хусусиятҳои зиёди грамматикиро доро мебошад, доираи ибораҳои феълӣ ҳам хеле васеъ мебошад. Феъл дар алоқаи ҳамроҳӣ ва вобастагӣ исм, ҷонишин, зарф, масдар, феъли ҳол ва дигар ҳиссаҳои нутқи предметонидушударо тобеъ намуда, муносибатҳои пуркунандагӣ ва ҳолиро ба вучуд меорад. Чунин хусусиятҳоро дар зер аз назар мегузаронем.

1. Феъл+исм. Феъл дар таркиби ибора исмо тавассути алоқаи ҳамроҳӣ ва вобастагӣ тобеъ меқунад ва муносибатҳои ҳолию пуркунандагиро ба амал меорад. Ба вазифаи ҷузъи асосии ибора аксаран феълҳои гузаранд моянд.

а) Дар алоқаи ҳамроҳӣ. Ҳурок пӯхтан, китоб хондан, ҳезум овардан, об нӯшидан, замин шудгор кардан, бор фаровардан, ўаҳр рафтан.

б) Дар алоқаи вобастагӣ. Дар алоқаи вобастагӣ исмҳо ба феъл тобеъ гашта, вобаста ба семантика ва вазифаҳои зиёди пешоянҷҳои алоҳида муносибатҳои сийди маънӣ ва грамматикиро ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

1. Муносибатҳои пуркунандагӣ: аз устод пӯрсидан, ба шоир муроҷиат кардан, бо рафиқ омадан, бе мушкилий хондан, аз матн фаҳмидан, дар хусуси кишту кор маслиҳат кардан, онд ба пахтакорӣ маслиҳат додан.

2. Муносибатҳои ҳолӣ:

а) маънои монандӣ: гул барин шукуфтан, мисли шер ғурридан, ҳамчун оҳу давидан, монанди кӯдақ гиристан.

б) Маънои замонӣ: дар тирамоҳ смадан, дар ҷаҷонӣ кӯшиш кардан, дар пирӣ истироҳат кардан, аз шаб то ба рӯз омӯхтан, баъди таътил рафтан ва гайра.

в) Маънои маконӣ: аз ҷангализор баромадан, аз об гузаштан, дар Самарқанд воҳурдан, дар об ғарқ, шудан, аз Қӯлоб рафтан, ба саҳро баромадан, дар зери девор истодан, лаб-лаби ҷарро ҷарро рафтан, аз ҷониби ёр омадан, ба тарафи гулистон раҳсипар шудан ва гайра.

г) Маънои сабабӣ: аз хунуқӣ караҳт шудан, аз бебориши наруидан, аз қасали камҳун шудан, аз сабаби беҳурматӣ ранцидан, аз ҷиҳати беҳайратӣ сарбасар нашудан ва гайра.

д) Маънои мақсадӣ: барои обхӯрӣ омадан, ба мақсади дамгирий рафтан, баҳри шифо курорт рафтан ва гайра.

е) Маънои шартӣ: ба шарти розигӣ баромада рафтан.

ё) Маънои хилофӣ: бар хилофи розигӣ мағал бардоштан ва гайра.

Исм ба феъл бо пасояндҳо низ тобеъ мегардад. Феълҳое, ки исм, ҷонишин ва ё дигар ҳиссаҳои нутқро бо пасоянди —ро тобеъ мекунанд, гузаронда ме шаванд: заминро шудгор кардан, бародарро даъват кардан, кундаҳоро арра кардан, алафҳоро даравидан ва гайра.

'Феълҳо дар ҷузъи асосӣ бо пасояндҳои дигар ҳам гузаронда мешаванд, ҳам монда: оҳу барин ра мидан, малак барин ҳӯҷум кардан

Ба воситай пасояндҳои инҷониб, интараф, боз феъл ибораҳои исмиро тобеъ мекунад: се шабонарӯз инҷониб нахобидан, се рӯз боз надидаи, як ҳафта интараф надидан.

2. Феъл+сифат. Дар ин гурӯҳ баъзе сифатҳои дорои хусусияти зарғӣ ба феъл тобеъ шуда, дар алоқаи ҳамроҳӣ меоянӣ: тез ҳондан, рост омадан, паст сухан кардан, баланд-баланд по мондан ва гайра.

3. Феъл+зарф. Зарф бо феъл дар алоқаи ҳамроҳӣ омада, вобаста ба хелҳояш муносибатҳои муҳталифро аз қабили замонӣ, масоҳатӣ, қиёсӣ, миқдорӣ, мақсад ва гайраро ифода мекунад: ҳамеша омӯхтан, доимо омадан, ба зудӣ баргаштан, он тарафтар рафтан, инсӯтар омадан, бениҳоят хурсанд шудан, бисёр гуфтани, қасдан рафтан ва гайра.

Феъл+феъли ҳол. Феъли ҳол ҳам алсҳида ва ҳам дар шакли такрор тавассути алоқаи ҳамроҳи ба феъл тобеъ шуда муносибати ҳолиро нишон медиҳад: **тозон расидан, хандон туфтан, давида-давида расидан, хандида-хандида нақл кардан.**

Феъл ибораҳои феълиҳолиро низ тобеъ мекунад: **рост истода фаҳмондан, дур нарафта гуфтан, тез омада нишастан** ва гайра. Бачагон **рост истода** ашӯла меконданд (рӯз. «Пионери Тоҷикистон»).

Феъл+масдар. Аз қисми сарф маълум аст, ки феъл дорои низоми доманадоре буда, асосҳои он маъниҳои муҳталифро ифода мекунанд. Ҳамаи онҳо дар таркиби ибора масдарро тобеъ карда наметавонанд. **Феълҳое** масдарро тобеъ мекунанд, ки дар онҳо орӯзу омол, идомаёбӣ, интиҳо, саъю қӯшиш барин маъниҳо мавҷуданд. Масдар ба феъл тавассути алоқаи

вобастагӣ тобеъ мегардад: **ба давидан тайёр шудан, аз қасал шудан натарсидан** ва ғайра.

Феъл ибораҳои масдариро низ тобеъ меқунад: **аз расидани тирамоҳ бехабар мондан, дар баробари омадани пода давидан, аз фурӯ рафтани офтоб бехабар мондан.**

Масдар ба феъл ба пасояндҳо (замоно, ҳамоно, интараф, инчониб) низ тобеъ мешавад: **рафтан замоно хоб кардан, дидан ҳамоно дастбагиребон шудан, расидан инчониб хоб рафтан, сохтан интараф бепарво гаштан.**

Ибораҳои масдарӣ. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик ибораҳои масдарӣ сермаҳсул мебошанд, зеро онҳо аз як тараф, аксарияти ҳелҳои исм ва дигар ҳиссаҳои нутқи предметонидашударо тобеъ кунанд, аз тарафи дигар, алалхусус, тавассути алоқаи вобастагӣ ва бандаки изофӣ дар доҳили ибораҳои номӣ ва ғайра ташаккул ёфта, боиси ба амал омадани ибораҳои тафсилӣ мегарданд ва ба туфайли онҳо муносибатҳои гуногуни маънӣ ба амал меоянд. Дар мисолҳои зер ҷузъи асосӣ масдар мебошад: **шукуфтани гул, паридани қабӯтар, афтидани ситора, хондани вай, хобидани онҳо, ҷорӣ шудани об, ҳанда карда истодани баҷаҳо, рафта истодани меҳмонон, ба даст қалам гирифтани нависанда, аз сабаби бад будани ҳаво, дар вақти пеш рафта истоданам, бо вучуди кам кор карданаш, бар ҳилофи аз мардум розӣ набуданаш.** Дар дами аз хона баромада рафтанаш бошад, ақалан барои гармии дили шавҳар ба вай нимнигоҳе накард (Р. Ҷалил, Шикасти тилисмот). Ман ҳам аз сабаби дӯст доштани қасбу кори ҳуд ҳамин ҳел мегӯям (**Ф. Ниёзӣ, Вафо**).

Ибораҳои феъли ҳол. Ибораҳои феъли ҳол ҷузъи тобеи ҳудро дар алоқаи ҳамроҳӣ ва вобастагӣ (пешояндю пасояндӣ) дар бар меқунад. Ҷузъи тобеи

сиро бештар зарфҳо ташкил медиҳанд: дере **нагузашта**, шабона омода, саҳоргоҳон раҳсипар шуда, рост истода, чоркаса рафта, поёнтар фаромада ва ғайра.

Гурӯҳи дигари ибораҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ни дар онҳо феъли хол низ ҷузъи тобеъкунанда шуда, бойси ботафсилтар шудани ин гуна ибораҳо мегардад ва муносибатҳои гуногуни маъноиро аз ҷумлаи объектӣ, макон, замон, шарт, ҳилоф ва ғайра ба амал меорад. **Раиси як колхози қалон шуда истода, шикастани кӯзаро баҳона карда, аз омад-омади борони сел тарсида, аз устод рухсат нагирифт, аз поёнтари қишлоқ нагузашта, аз ин даромад ҳалос шудани ҳудро фахмида, гали маро нафаҳмида, замини канори теппаро шудгор карда ва ғайра.** Вай ба нотобии ҳуд аҳамият надода хеста гаштан гирифт (**С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо**).

Ибораҳои сифати феълий. Ибораҳои сифати феълий дар дохили ибораҳои исмӣ ташакул ёфта, боиси ба амал омадани ибораҳои тафсилӣ мегарданд. Сифати феълий дар дохили ибораҳои исмӣ ҷузъи тобеъшавандай ҳудро тавассути алоқаи вобастагӣ дар бар мекӯрад. Чунончи, дар ибораи **хӯроки аз биринҷ тайёр шудагӣ** исми **биринҷ** ба сифати феълии тайёр шудагӣ дар алоқаи вобастагӣ (аз) тобеъ гаштааст. Ҳули сифати феълий ба исми хӯрон дар алоқаи изофӣ тобеъ аст.

Дар як гурӯҳи чунин ибораҳо сифати феълий истисно шавад ҳам, маъно ва мағҳуми аввалай ибора за байн намеравад. Лепин ибораи сифати феълий барҳам ҳӯрда, он тарнибан қолаби соддаро мегирад. Бояд түфт, ки қолиби истисношудаи сифати феълии ин ҷониҳи ибораҳо дар забони адабии тоҷик ҷанлон маънӣ нестанд. Ҳонаҳ дар лаби дарё (будагӣ), девори аз ҳинҷ (соҳтагӣ) хӯроки аз биринҷ (тайёр мешудагӣ), ҷуртак ё атлас (дӯхтагӣ) ва ғайра.

Ибора аз чиҳати соҳт ду хел мешавад: содда ва тифонӣ.

1. Ибораҳое, ки танҳо аз ду калимаи мустақил-**маъно** ва як воситаи алоқа соҳта мешаванд, ибораи

содда номида мешаванд: **холи сиёҳ, мижгони дароз, бехи ниҳол, фасли тирамоҳ, тез омадан, зуд рафтан, муаллимро дидан, бо шогирд фаҳмондан, хеле васеъ, андак лоғар ва ғайра.**

2. Ибораҳое, ки аз се ва зиёда калимаҳо тавасути якчанд воситай алоқа ташкил ёфтаанд, ибораҳои тафсилӣ номида мешаванд: **хонаҳои барҳавон дар сари роҳ, мардуми дар меҳнат обутобёфта, беҳтарин олимони асири XX, барои меҳнати соғдилона камар бастан, ин андешаҳои сулҳпарваронаи ходимони давлат ва ғайра.**

Дар ибораҳои тафсилӣ вобаста ба ҳусусияти воситаҳои алоқаи грамматикий ва семантикаи ҷузъҳои асосӣ ва тобеъ муносибатҳои мухталифро якбора мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар ибораи **ин бинои боҳашамати дар назди дарёи сероб муносибатҳои муайянкунандагӣ** ва ҳолӣ (маконӣ) мушоҳида мегардад.

Айни ҳамин ва дигар хел муносибатҳоро дар ибораҳои зер мебинем: **куртаи ба сад орзу дӯхтагии модар, маслиҳатҳои фоидаовари дар бораи фарзанд, муҳимтарин масъалаҳои дар қарорҳои анҷумани ҳизби нав гӯшрасшуда.**

Саволу супоришҳо:

1. Ҳусусиятҳои асосии ибора наandomоянд?
2. Ибора чист?
3. Фарқи ибораро аз воҳидҳои дигари грамматикий фаҳмонед.
4. Дар ташаккули ибора чанд хели воситай алоқаи грамматикий иштирок мекунанд?
5. 'Муносибатҳои наҳвии ҷузъҳои ибораро фаҳмонед.
6. Дар ташкили ибора қадом ҳиссаҳои нутӯ бештар иштирок мекунанд ва сабаб дар чист?
7. Аз рӯи қадом меъёр ибораҳоро ба хелҳо ҷудо мекунанд?

8. Ибораро аз чиҳати соҳт ба чанд гурӯҳ чудо меқунанд?

9. Оид ба соҳти ибора мисолҳо тартиб дихед.

А д а б и ё т:

1. Забони адабии ҳозираи тоҷик. 1970, 1984.

2. Қосимова М. Ибораҳои изофи масдари. Журнали «Мактаби советӣ», 1965, № 6.

3. Қосимова М. Муҳтасар оид ба ибораҳои изофи номӣ. Журн. «Мактаби советӣ», 1967, № 2, 3, 4, 6,

4. Мирзоев А. Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, «Дониш», 1972.

5. Абдураҳимов С. Ибораҳои исмии забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, «Дониш», 1973.

6. Абдураҳимов С. Ибораҳои ҷонишини, Душанбе, «Дониш», 1979.

7. Ақрамов М. Ибораҳои сифатии забони ҳозираи тоҷик, Душанбе, «Дониш», 1977.

8. Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис. Душанбе, «Маориф», 1988.

МАҶЛУМОТ ДАР БОРАИ ЧУМЛАИ СОДДА

Чумла инъикоскунандай фикр аст, ки ба туфайли он хонанда ё шунаванд аз ҳама гуна воқеа ва ҳодисае, ки ба амал омадааст ва ё ба амал меояд, огоҳ мешавад. Вобаста ба ташаккулу такомулоти таърихии соҳти граматикии забон, ифодаи фикр ва объекти зикршавандча чумлаҳо низ аз ҷиҳати соҳту таркиб ва савту сӯланг гуногун мешаванд.

Чумлаи содда фикреро инъикос менамояд, ки шакли нисбатан муҳтасари аввал, охир ё ояндаи амалу ҳодисаи баёнишаванд мебошад.

Чумлаи содда замини воқеии чумлаи мураккаб ба ҳисоб меравад. Вале дар таркиби ҳама гуна чумлаи мураккаб маънои озод ва заруриро ифода карда наметавонад, чунки дар таркиби чумлаи мураккаб яке бо тақозои маънову мазмуни дигаре зикр мегар-

дад. Дар ин сурат чумлаҳои содда хусусияти ҳам-пурракунӣ, эзоҳдию эзоҳёбиро мегиранд. Ин ҷиҳат маҳз дар ҷумлаи мураккаби тобеъ афзунтар аст. Масалан, дар таркиби ҷумлаи мураккаби **Комил**, пеш аз он ки бо ҷӯрааш Ақрамча видоъ кунад, ба гӯши вай пиҷирросозон чизе гуфт (А. Д.) ҷумлаи соддаи неш аз он ки ба ҷӯрааш Ақрамча видоъ кунад, чудо карда шавад, ноқису норавшан моҳда, хонанда маънову матлаби дилҳоҳро ҳосил намекунад. Вале аз мазмуну маъни ҷумлаҳои соддаи зер, ки онҳо алоҳида зикр мешаванд, хонанда ё шунаванда ба хубӣ мефаҳмад, ки мақсад чист, сухан дар бораи кӣ ё чӣ мераҷад: Кампир дар айёми ҷавониаш бисёр ҳушруй будааст (**Ҳ. Карим, Оқшуда**). Одина ба се сӯм барои бор қарданни колаи ҳуд марқабе ҳарид, бист таңгай нақди буҳориро ба миён баста бо қоғилаи муздурон ба роҳ баромад (**С. Айнӣ, Одина**).

Дар мукаррар намудани маъно ва мағҳуми пурраи ҷумлаҳои соддаи муҳталиф сиғаҳои феълӣ, феълҳоӣ ёридиҳанда, бандакҳои феълию ҳабарӣ ба оҳанги гуфтор нақши асосиро мебозанд.

1. Сиғаи ҳабарӣ ва шаклҳои гуногуни замонии он бо иловай оҳанги мӯътадил асоси ҷумлаҳои ҳикояӣ мебошад. Инчунин ҳабари ҷумлаҳоеро, ки дар нутқи монологӣ дучор меоянд ва хусусияти тасвирӣ доранд, ҳамин сиға ва феълҳои ёридиҳандаю бандакҳои ҳабарӣ ташкил медиҳанд: Дар он зиёфат ошро ман мепухтам ва дигар ҳизматхоро ҳам мекардам (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). Рӯзи сёркор ва пурташвиш ба охир мерасад (**Ҷ. Икромӣ**, Дувоздаҳ дарвозаи Буҳоро). Шавхарашро аз дилу ҷон дӯст медоштааст (**Ҷ. Икромӣ**, Дувоздаҳ дарвозаи Буҳоро).

Сиғаи ҳабарӣ ҳабари ҷумлаҳоеро ҳам ифода мекунад, ки бо иловай қисме аз ҳиссачаҳо ва қалимаҳои модалӣ оҳанги пурсиш гирифта, ҷумлаҳои саволиро ташкил медиҳанд: Шумо ҳоло ҳам бедоред, магар? (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо) Оё, аз пагоҳ сар қарда ба кор баромада метавонем? (**Р. Ҷалил, Ҳикояҳо**). Чор-панҷ

рӯз дар Сталинобод гашта, суруди мурғони хушвони моро ҳам пазмон шудӣ, аз афташ? (**Ф. Ниёзӣ, Вафо**).

2. Сигаи амрӣ асосан хабари чумлаҳои амрӣ ва хитобиро ташкил медиҳад: Ту рафта аз пода хабар гиру ба ин тараф ронда биёр (**Р. Чалил, Шуроб**). Ин гапҳои пандомезро ҳаргиз фаромӯш накун, доддара (**С. Айни, Марғи судхӯр**). Биёед, суруди модари өзод, таронаи модари хушбахти моро бишнавед (**Ҳ. Карим, Оқшуда**).

3. Сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ хабари чумлаҳоеро ифода мекунад, ки дар онҳо маъноҳои ҳоҳишҷу орзу ва боварӣ ба иҷрои кору амал дар назар дошта шудааст: Вай бояд дируз рафта бошад (**«Садои Шарқ»**). Он оҳангӣ форам кай ба гӯши мо мерасида бошад (маҷ. **«Занони Тоҷикистон»**).

4. Сигаи эҳтимолӣ хабари чумлаҳоеро ташкил медиҳад, ки дар онҳо маъноҳои таҳмину эҳтимол, гумон, шубҳа ва нобоварӣ дар назар дошта шудааст: Ягон моҳ шудагист (**Ҷ. Икромӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро**). Акнун дигар одам намеомадагист (**Ф. Муҳаммадиев, Сози мунаvvар**). Эҳтимол, аз вай ба инҳо хабар оварда бошад (**Ҳ. Карим, Оқшуда**).

Хабари чумлаҳои содда ба воситаи сифати феълиӣ, масдар ва дигар ҳиссаҳои нутқ ба хубӣ ифода меёбад: Вазифаи ту кӯдаконро нигоҳубин кардан аст (маҷ. **«Занони Тоҷикистон»**). Пагоҳии дигар корвон ба роҳ баромадани буд (**С. Улуғзода, Восеъ**).

ХЕЛҲОИ ЧУМЛАИ СОДДА

Чумлаҳои содда мувофиқи гуфтор, тарзи ифода ва иштироки сараъзо ва аъзои пайрав ба турӯҳҳои зерин ҷудо карда мешаванд:

1. **Чумлаҳои содда аз ҷиҳати иштироки саръазо ба дутаркиба ва яктаркиба ҷудо мешаванд:**

1. **Дутаркиба.** Чумлаи соддае, ки дар он ҳар ду сараъзо (мубтадо ва хабар) мушоҳида мегардад, чум-

лаи соддаи дутаркиба номида мешавад: Полисия ба вай ғамхорона назорату посбонӣ мекард (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Пешхизмат чолокона аз бом фуромада пас аз як соат боз омад ва көғазеро ба дасти сардор дод (С. Айнӣ, Доҳунда).

Чумлаи соддаи дутаркиба дар навбати худ ду хел мешавад: хуллас ва тафсили.

а) Чумлаи соддаи хуллас танҳо аз сараъзо иборат аст: Ҳама ҳомӯш (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Роҳ дур буд (рӯз. Тоҷикистони советӣ).

б) Чумлаи соддаи тафсили ба гайр аз сараъзо ин ё он аъзои пайравро низ дар бар мегирад: Ҷалол Икромӣ китобҳои хушсифат навиштаанд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Гӯсфандчаллобон, даллолон ва қасобони самарқандиро диду боздид карда, ба сари рамаҳои худ расида омаданд (С. Айнӣ, Доҳунда). Дар Қиёв шиддати дарди дил аз гиребонам гирифта, ба бемористони он ҷо бурд (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

2. Яктаркиба. Чумлаи соддае, ки танҳо аз як сарузв ва ягон узви пайрав иборат аст. Чумлаи соддаи яктаркиба номида мешавад: Қокулбоғиро аз қадиму лайём нағз медида (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Ба шаҳр рафтан даркор (С. Айнӣ, Доҳунда). Берун аз шаҳр оши палав мепазанд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Чумлаҳои соддаи яктаркиба низ хуллас ва тафсили мешаванд.

а) Хуллас: Ҳомӯши. Берунӣ дастнависсаҳро аз зери болин мебардорал (С. Улуғзода, Ибни Сино). Ҷой ном доред? Солеҳ (Ҳ. Карим, Оқшуда).

б) Тафсили: Моҳи декабри соли 1937 ўро ба Помир фиристоданд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Чумлаҳои умумишаҳс, номуайяншаҳс, муайяншаҳс; бешаҳс, ӯнвонӣ, нопурра, тасдиқию инкорӣ ба гурӯҳи чумлаҳои соддаи яктаркиба доҳил мешаванд.

ЧУМЛАХОИ СОДДА АЗ ЧИҲАТИ ОҲАНГ

Ба воситай ин гурӯҳи чумлаҳо гӯянда ва ё нависанда нисбат ба амал, воқеа, ҳодиса, ифодаи фикр ва ҳозираю ғяндаи масъалаи инъикосшаванд ҳиссияти махсус зоҳир менамояд, чизеро тасвир мекунад, масъалаэро тасдиқ, ё инкор мекунад, касеро дা�ъват менамояд, аз ин ё он кас ё чиз пурсон мешавад ва гайра.

Ин гуна мағұмхоро чумлаҳои ҳикояйӣ, саволӣ, амрӣ ва ҳитобӣ дар бар мегиранд.

Чумлаи ҳикояйӣ

Чумлае, ки дар он фикр ба воситай оҳангӣ нарму мӯтадил ифода карда мешавад, чумлан ҳикояйӣ номида мешавад. Вакти парвоз гузашта рафт (Ф. Муҳаммадиев, Дустон точи сар). Ман ҳам имшаб омадани ўро таҳмин карда будам (Р. Ҷалил, Маъвои дил). Мошин ба роҳаш давом медод (Ф. Муҳаммадиев, Дустон точи сар). Дар ин вакт баногоҳ санги қалоне аз қуллаи нӯҳ ғалтид (С. Айнӣ, Доҳунда).

Чумлаҳои соддай ҳикояйӣ аз ҳамдигар ба воситай паузай кӯтоҳакак чудо карда мешаванд. Дар оҳирни ҳар яки он нуқта гузашта мешавад. Деҳқон гандуми зиёдатиро ба худ нигоҳ дошта, ҷуволҳояшро ғундоштан гирифт (С. Айнӣ, Доҳунда). Дар деха пахтаний сар шуд (Р. Ҷалил, Бозгашт аз бихишт).

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҳабари бисёр чумлаҳои соддай ҳикоягиро сиғаи ҳабарии феъл ва шаклҳои гуногуни замонии он ташкил медиҳад, зеро ҳуди сиғаи ҳабарӣ ҳусусияти маълумотдиҳӣ, тасвиркунонӣ, имконназарию имконнозазирии амал, таъкидкунонӣ ва гайтаро доро мебошад. Гӯянда ё нависанда ба воситай ин навъ чумла фикри худро ҳамаҷониба зинӣ мекунад, оид ба ин ё он ҳодисаю воқеа мулоҳиза меронад, баҳс мекушояд, ҳулоса мебарорад ва ниҳоят шунаванд ва ё ҳонанд аз мақсаду мароми гӯянда ва нависанда ҳаматарафа оғоҳ мегардад. Аз ҳамин ҷост, ки категорияи модалияти субъекти-

вий¹ на объективий² бештар ба чумлаи соддаи ҳикояй хос аст.

Барои барҷастатар ифода шудани модалият як қатор ҷузъҳои дигари грамматикий аз қабили феълҳои модалии ҳостан, тавонистан, бояд, шояд ва феъли ҳам рафт, феълҳои таркибии номии орзу кардан, умед доштан, таҳмин кардан нақши қалон мебозанд: **Ман ҳамчун як фарзанди як ҷишлоқ ғал задан меҳоҳам** (Ф. Ниёзӣ, Вафо). Рӯзи дигар ба кор баромада натавонистам (Ф. Муҳаммадиев, Одамони кӯҳна). Кучо бояд рафт (Ҳ. Карим, Оқшуда). Лекин ба одамназод бигузор он шахси маҳбубаш бошад, фақат аз нафосати гулу ҳаловати навои танбӯр лаққидан нашояд (Ф. Муҳаммадиев, Асарҳои мунтаҳаб). Ҳамин тавр шуданашро умед доштам (Р. Ҷалил, Ҳикояҳо).

Ҳабарӣ ҷумлаи соддаи ҳикояй ба воситаи сиғаи эҳтимолӣ низ ифода мегардад. **Ягон моҳ мешудагист** (Ҷ. Икроемӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро). **Акнуни дигар одам намемадагист** (Ф. Муҳаммадиев, Сози Мунаvvар). Шумо албатта, китоби бисёр доштагистед (Р. Ҷалил, Маъвои дил).

Сиғаи шартӣ-ҳоҳиҷмандӣ низ ба вазифаи ҳабари ҷумлаи соддаи ҳикояй меояд: Туйро ба чор қас маъқул карда гузаронем (Р. Ҷалил, Шуроб).

Вақте ки ҷумлаҳои соддаи ҳикояй маъноҳои зарурату ногузирӣ, эътимолу боварӣ, гумон, шубҳа, таҳмин хурсандӣ, норозигӣ, хафагӣ, ҳайрат ва ғайраро ифода мекунанд, ҳабари онҳо ба воситаи қалимаҳои ҳатмӣ, зарур, лозим, даркор, ногузир, ҷоиз, фарз, матлуб, бешубҳа, бебаҳс, аниқ, гумон, шубҳа, эҳтимол, таҳмин, мумкин ва феълҳои ёридиҳандаю бандакҳои ҳабарӣ ифода мегарданд: Зиёдтар хондан лозим аст. Мутолиаи газетаҳои ҳаррӯза ҳатмист. Барои шеър навиштан бисёртар шеър аз ёд кардан лозим. Фолклори ҳалқиро донистан даркор

1. Модалияти субъективӣ — муносибати гӯянда нисбат ба фикр дар ҷумла.

2. Модалияти объективӣ — тасвири реалий ё ҳақиқӣ дар ҷумла.

аст. Дар гирди меҳвари худ чарх задани сайёра аниқ мебошад. Аз одами танбал меҳнати босубот гумон аст. Танбалро коргар кардан мумкин аст.

Чумлаи саволӣ

Чумлае, ки дар он фикр ба тариқи пурсии ифода ёфта, дар охири он аломати савол гузонта мешавад, чумлан саволӣ номида мешавад: Наход, мо ба ҳамдигар ба ин дараҷа монанд бошем? (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Барои чӣ бандӣ шудӣ? (С. Айний, Дохунда). Ту аз ман хафа нестӣ? (П. Толис, Ҳикояҳо). Ҳой, худаш чӣ гал, хочаи хасак? (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо).

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик чумлаи саволири аз ҷиҳати маънову мақсад ба се ғурӯҳ чудо мекунанд: ҷавобталаб, рамзи ва водоркунӣ.

1. Аз мазмуни чумлаи саволии ҷавобталаб бармеояд, ки пурсанда оид ба ин ё он масъала маълумот надорад ва ҷизеро донистан меҳоҳад: Ҷаро шуморо ҳабс қарданд? (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо), Ту кистӣ ва падарат чӣ ном дошт? (С. Айний, Дохунда). Шабона ёфта метавониста бошем? (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо).

2. Мазмуни чумлаи саволии рамзи мефаҳмонад, ки гӯянда оид ба объект маълумот дорад. Ин аст, ки дар он фикр пардапӯшона ва ба таври талху пичинг ифода мегардад: Магар, ба овоз надодан аз мурдаҳ ҳалос мешавӣ? (С. Айний, Дохунда). Оё, модарам ма ро ба гаҳвора набаста буд? (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Ҷаро мӯ пахтаро тиллои сафед мегӯем (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Кучо рафтӣ, ҷаҳони пок монанди дили дұхтар?

Кучо рафтӣ, ҷаҳони танг монанди дили кафтар?

Кучо рафтед, аз ман солҳои бебадал, бебозгаштам?

(Лоик, Рӯзи сафед).

3. Дар чумлаи саволии водоркунӣ шунаванда ба амал ё иҷрои коре огоҳ карда мешавад: Навбат қулен намешава?! (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Коратро кардан гирий-чий? (**С. Айнӣ**, Дохунда). Ин сад-тандаро ба фоида мемонед, ё қарзи Ҳасаиро мединдэд? (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Воситай асосий чумлаи саволӣ оҳанг мебошад. Узви таъкидшаванда задаи мантиқӣ мегирад ва дар кучое, ки ояд, баландтар ва пуркувваттар садо мединдад. Чунончи, хабар дар аввали чумла: Кистанд онҳо? (**Ф. Муҳаммадиев**, Асарҳои мунаҳаб). Чӣ лозим вай ба шумо? (**Ф. Муҳаммадиев**).

Мубтадо дар байн: Мафҳуми қаҳрамони «фаъол»ро шумб чӣ мефаҳмад? (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

Дар ташаккули чумлаҳои саволӣ ҷонишинҳои саволӣ ва ҳиссачаҳои саволӣ нақши бузург мебозанд.

а) Ҷонишинҳои саволӣ ва пурсиҷониши: Ба ту чӣ шуд, Раъно? (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Ба сари хирман рафта чӣ кор мекунӣ? (**С. Айнӣ**, Дохунда). Ту кистӣ ва аз кучо меой? (**С. Айнӣ**, Дохунда), Ту чӣ корнома нишон додӣ? (**С. Айнӣ**, Дохунда). Сирри ин ҳол дар чист? (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Чаро ин ҳикоя ба мо ин қадар таъсир мекунад? (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

б) Ҳиссачаҳои саволӣ: Бача, магар аз шаҳр нав омадай? (**С. Айнӣ**, Дохунда). Магар ту нашунидӣ? (**С. Айнӣ**, Дохунда). Наход ки ин каси ҳазли сурприз дӯст ин бор ҳам касро огоҳ накарда, баргашта бошад? (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Чумлаи амрӣ

Чумлае, ки дар он фикр ба таври амр, фармон, супориш ва ҳоҳишу илтимос ифода мегардад, чумлаи амрӣ ҷомида мешавад. Хабари аксари чумлаҳои амрӣ ба воситай феъли фармоиш ё худ сиған амр ифода мегардад. Ҷон-ҷон гуфта розӣ шав (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Мардум, ҷамъ шавед, ғазо қунед (**С. Улуғзода**, Восеъ). Аз ҳамон оқибандозатон саду даҳ сұмашро ба ман динед (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Шумо бе ҳеч гуна андеша ба тарафи бародарони худ гузаред (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Ин навъи чумлаи содда чуним маъноҳоро дар бар мегирад:

/ 1. Чумлаҳои амрие, ки маъни амр, фармон, супориш ва даъватро доро мебошанд: Гражданинҳо, аз таги винт дурттар биравед (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар). Тег ба даст бигир. Аз золим қасос бигир (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Зи оҳандилӣ бигсиду муш бош,

Паноҳи асирони мазлум бош!

(Абдураҳмони Чомӣ, Панду ҳикматҳо).

2. Чумлаҳои амрие, ки дар онҳо маъни лутфу марҳамат, насиҳат, илтимос, таскину тасалло, навозиш муноҳида мегардад: Ягон духтари бечораро ёфта хонадор шав (**С. Айнӣ**, Қуллиёт). Гиря накунед (**Р. Ҷалил**, Шуроб).

3. Чумлаҳои амрие, ки маъноҳои узр, таклиф, зорию илтиҷоро ишъикос менамоянд: Маро мебахшетон (**Р. Ҷалил**, Шуроб). Умратонро диҳад, котиб, инро аз ман напурсед (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Ҷаноби олий, аз гуноҳи ман гузаред (**Р. Ҷалил**, Шуроб).

Хабари чумлаи амрий гоҳо ба воситай сиғаи шарти-хоҳишмандӣ низ ифода мегардад. Лекин амру фармон ва супоришу ҳоҳиш бештар ба шаҳси сеюми танҳо ва ҷамъ равона қарда мешавад: Болохонаро тоза қарда курпачаҳои нав партояд («**Садои Шарқ**»). Падару акаҳои моро гардонда биёранд (**Р. Ҷалил**, Шуроб). Ҳеч касро даромадан намонанд (рӯз. «**Тоҷикистони советӣ**»).

Чумлаи хитобӣ

Чумлае, ки дар он фикр бо ҳиссиёту ҳаяҷон ифода мегардад, чумлаи хитобӣ номида мешавад: Ту садқаи бачаҳо шав! (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Шумо дарвозаро ҳуб ниғаҳбонӣ кунед! (**С. Айнӣ**, Доҳунда). Аз техника самаранок истифода баред! (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар).

Яке аз воситаҳои муҳимми ташаккули чумлаҳои хитобӣ муҳотаб, ҳиссаҷаҳои қувватдиҳанда ва калимаҳои модалий ба ҳисоб мераванд. Аз ин чост, ки дар чумлаҳои хитобӣ оҳанг пуршиддат шуда, тобишҳои гуногуни маъниӣ ба амал меояд. Дар охири чумлаи

хитобй аломати хитоб гузошта мешавад. Монда на-
шавед! Равнақу баракат ба коратон, дүстони азиз!
(Ф. Мұхаммадиев, Дүстон точи сар). Ту ҳам бояд би-
мирий! (С. Улугзода, Восеъ). Азизам, Бурхончон!
Хатм муборакат бод! (Р. Җалил, Бозгашт аз биҳишт).
Кошқй ҳамин тавр мешуд! (Р. Җалил, Бозгашт аз би-
ҳишт). Мазар иони хўчаниро муфт гумон кард!

(С. Айнӣ, Дохунда).

Хабари чумлаи хитобий на фақат ба воситаи сиғаи
амр, балки ба воситаи сиғаи хабарий ва ҳиссаҳои но-
мии нутқ низ ифода мегардад: Не, ин тӯҳмат намегу-
зарад! (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Хуш
омадӣ, баҳор! Диёрамон ба ту пешкаш! (Р. Җалил,
Бозгашт аз биҳишт). Эй хон ба сари ман! (Р. Җалил,
Бозгашт аз биҳишт). Офтоб барояд, ба сари апам
Барно барояд! (Ф. Мұхаммадиев, Дүстон точи сар).

Як гурӯҳ чумлаҳбй хитобий маънии даъвату муро-
зиатро ифода карда, гурӯҳи дигаре ҳиссиёту ҳаячо-
ни шахсиро инъикос менамоянд: Духтарам, Гулнор!
Маро аз ҷониби худ вакил ба никоҳ кун! (С. Айнӣ,
Дохунда).

Е раб, он хонаи бедоду ситам вайрон бод!
Е раб, он маҳкамаи ҷавр мазористон бод!
Е раб, он таҳт, ки шуд боиси бадбаҳти мо,
Реза-реза шуда бо жоки сияҳ яксон бод!
Е раб, он тоҷ, ки зеби сари ҳунхоре шуд,
Бо сари соҳиби худ зебдехи ҷаллодон бод!
Е раб, он қаср, ки ишратгаҳи ҷаллодон аст,
Пора-пора шуда дар зери замин пинҳон бэд!
Е раб, он муфтию он қозию он шоҳу вази,
Сарғагун гашта ба ҳуни худашон ғалтон бэд!..

(С. Айнӣ, Куллиёт).

Саволу супоришиҳо:

1. Ҷумлаҳои содда аз ҷиҳати оҳанг ба чанд гурӯҳ
чудо карда мешаванд?
2. Ҷумлаи ҳикоягӣ бештар ба қадом услуби забон
хос аст?
3. Хабари ҷумлаҳои соддаи ҳикоягӣ бо қадом си-
ғаҳои феълий ифода мегардад?

4. Чумлаи саволӣ чист?
5. Чумлаҳои саволӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо карда мешаванд?
6. Оид ба ҳелҳои чумлаҳои саволӣ чумлаҳо тартиб дихед.
7. Ҳабари чумлаҳои амрӣ бо қадом сиғаҳои феъли ифода мегардад?
8. Фарқи байни чумлаҳои амрӣ ва хитобиро фахмонед ва мисолҳо биёред.
9. Дар охирӣ чумлаи хитобӣ қадом аломат гузашта мешавад?

А д а б и ё т:

1. Грамматикаи забони тоҷикӣ, синтаксис, китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. Душанбе, Нашр. дав. тоҷик, 1963.
2. Забони адабии ҳозираи тоҷик, синтаксис. Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои олий, Душанбе, нашри солҳои 1970, 1984.
3. **Ниёзмуҳаммадов Б.** Чумлаҳои содда дар забони тоҷикӣ. Сталинобод, 1956.
4. **Эшонҷонов А.** Чумлаи чидааъзо ва бъазе ҳусусиятҳои грамматикии он. Дар маҷмӯаи илмӣ, серияи филологӣ, ҷилди 55, Душанбе, 1967.
5. **Н. Маъсумӣ.** Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик, Сталинобод, нашр, дав. тоҷ. 1959.
6. **Х. Ҳуеъинов.** Забон ва услуби «Одина»-и устод С. Айнӣ, Душанбе, «Ирфон», 1973.

ЧУМЛАҲОИ СОДДАИ ЯКТАРКИБА

Чумлаҳои соддае, ки аз як сараъзо ва ё сараъзою калимаҳои эзоҳдиханда иборатанд, чумлаҳои соддаи яктаркиба иномида мешаванд.

Чумлаҳои соддаи муайяншахс, номуайяншахс, умушишахс, бешахс, унвонӣ, нопурра ва тасдиқию инкорӣ ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд.

Чумлаи муайяншахс

Чумлаи соддаи яктаркибаи бемубтадое, ки ҳабари он шахси муайянро нишон медиҳад, чумлаи соддаи

муайяншахс номида мешавад Дарро күфтам. Хонаро рубучин кун. Подаро ба чаро баред.

Хабари чумлаи соддаи муайяншахс ба воситаи сиғаи амрӣ ва хабарӣ сурат мегирад.

1. Сиғаи амрӣ. Сиғаи амрӣ дар ҳар ду шумора (таниҳо ва ҷамъ) ба вазифаи ҳабари чумлаи соддаи номбурда баробар истифода мегардад: Аввал аспро ба саисхона кашида ҳӯрок дех! (**С. Айнӣ**, Доҳунда). То гирифтани фармони дуюм мувакқатан Душанберо гузошта, пас гардед! (**С. Айнӣ**, Доҳунда).

2. Сиғаи ҳабарӣ. Аз сиғаи ҳабарӣ ба вазифаи ҳабари ин навъни чумла шахси якум ва дуюми шуморай танҳову ҷамъ истеъмол метардад. Ба ҳаёти мустақилиона қадам мемонӣ (**Ф. Муҳаммадиев**, Одамони кӯҳна). Ҳар рӯз ҳамдигарро мебинем, саломуалейку ҳолпурсӣ мекунем (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Ҳомӯш, парешонҳол менишастем (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Ҳамроҳи насрнависи ҷавон Б. Н. маҷмӯаи ҳикоя ва очеркҳои ӯро мутолия ва муҳокими мекардем (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

Чумлаи ҷомуайяншахс

Чумлаи соддаи яктақибаи бемубтадое, ки ҳабари он ба воситаи шахси сеюми ҷамъ ифода мейбад, чумлаи яктақибаи номуайяншахс номида мешавад. Ҳар рӯз ба радио ва газета эълон медоданд (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Пас аз се' соли муҳочир шуда омаданаш Мирҳайдарро ба як колхози майда раис интихоб карданд (**Ҷ. Икромӣ**, Ҳатлон). Зимистони ҳамон сол ҳардӯямонро ба Москва даъват намуданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

Ин навъни чумла дар зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ фаровон истифода мегардад: **Оҳанро** дар гармияш мекӯбанд. Ҷӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд. Орзуи дӯғро дар махтоб мешикананд. .

Чумлан умушишахс

Чумлаи яктақибаи бемубтадое, ки ҳабари он ба воситаи сиғаи ҳабарии замони ҳозираю ояндаи шумораи дуюми танҳо ва сиғаи амрӣ ифода мегардад, чумлан умушишахс номида мешавад:

Мебарй рози ман даҳон ба даҳон,
Мекуий чун гуноҳ ифшоям.

(Ш. Ёдгорӣ. Симон халқ).

Ба ҷашми хирад ҳозири вақт бош,
Ба ҳумки амал нозири вақт бош.

(Абдураҳмонӣ Ҷомӣ, Панду ҳикматҳо).

Баъзан дар ҷумлаҳо ҳабари феълии шаҳси сеюми танҳо, ки бештар дар ҳикматҳои халқӣ мушоҳида мегардад, мазмунан ба ҳар се шаҳс як ҳел мансубият дорад: **Аз қундае паҳра мепарронад. Панҷангуштро ба даҳон меандозад. Муштро ба торики мезанад.** Аз соёни худ метарсад. Ба ҷашми одамон ҳок мепошад (В. Асрорӣ, Зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ).

Ҷумлаҳои умумишаҳс дар ҳулосаҳои пандомези шоирону нависандагон низ диде мешаванд:

Хирадманд бош беозор бош,
Ҳамеша забонро ниғаҳдор бош!

(Абдулқосим Фирдавсӣ, Панду ҳикматҳо).

Аз ситамгарон бигиру ба накӯкорон бихӯр
Аз ҷаҳонҳоҳон бигалту ба ҷаҳондорон битоз.

(Абулночии Маҷӯҳӣ, Панду ҳикматҳо).

Ҷумлаи бешаҳс

Ҷумлаи соддай яктаркибай бемубтадое, ки ҷузъи асосии ҳабари он ба воситаи шаҳси сеюми танҳо ифода ёфта, феъли бояд ҷузъи ёридиҳандай онро ташкил медиҳад, ҷумлаи бешаҳс номида мешавад. Илочи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард (Зарбулмасал). Ин заминро шудгор бояд кард (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

Ҷузъи ёридиҳандай як гурӯҳ ҷумлаҳои бешаҳсро феъли **шудаи ташкил медиҳад**: Аз ин об тузашта наимешавад (**Садси шарқ**). Дар ин ҳавои бад чизеро диде намешавад (рӯз. **Пионери Тоҷикистон**).

Ҳабари як қатор ҷумлаҳои бешаҳс ба воситаи масдару қалимаҳои модалии **зарур, лозим, даркор мумкин** низ сурат мегирад: Доимо ба фаъолон ва му-

тахассисон маслиҳат кардан лозим (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар). Ин тавр бошад, корро сар кардан даркор (**С. Айній**, Дохунда). Аробаро шикаста, аспро күшта, тахтаро алов сар додан мумкин (**А. Шукұхій**, **Х. Аскар**, Печутоби роҳҳо). Пас, аз умумиятгүй даст кашидан даркор (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар).

Чумлаҳои унвонӣ

Чумлаи соддай яктаркибае, ки дар он воқеа ва ё предмету ҳодиса ноңбар мешавад, vale дар боран он чизе гуфта намешавад, чумлаи унвонӣ иомида мешавад. **Деда.** Рӯи ҳавлӣ. Дар назди айвон Малла ва Мөшон хонкейбозӣ мекунанд (**Н. Исломов**, Ба мо бовар күнед). **Гӯшаи бешазор.** Шер меояд. Вай пурхашм (**Н. Исломов**, Ба мо бовар күнед). **Балҷувон.** Қалъаи Ҳоким. Овозаи шўриш ҳокимро ба ташвишу таҳлука андохтааст (**М. Турсунзода**, Асарҳои мунахаба).

Чумлаҳои унвонӣ асосан дар нутқи тасвирии на висанда ё гўянда дучор мёоянд. Асарҳои бадей ва песаҳо манбаи асосии ин чумлаҳо ба шумор мера ванд. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик чумлаҳои унвониро аз ҷиҳати соҳт ба ду гуруҳ ҷудо мекунанд: хуллас ва тафсилӣ.

Чумлаҳои унвонии хуллас аз налимаҳои мустақил маънии алоҳида ташкил мейбанд: **Бешазор.** Дар як кунчи саҳна ароба, дар болои он дегдони сафарӣ. Дар сари дег Михайл ҷунбуҷӯл дорад (**М. Ҳакимова**, Ба мо бовар күнед). **Баҳорон.** Гӯшае дар саҳнаи идораи колхоз. Дар ду тараф дараҳтони сабз (**А. Ҳамдам**, Ба мо бовар күнед).

Чумлаҳои унвонии тафсилро ибораҳо ташкил медиҳанд: **Нимай моҳи май соли 1941.** Бегоҳӣ. Кӯчай кильвати яке аз шаҳрҳои Тоҷикистон (**М. Ҳакимова**, Ба мо бовар күнед). **Аввалиҳои субҳи рӯзҳои тирамоҳ.** Ҳанӯз рӯз сафед нашуда буд, ҳанӯз дар осмони на були шаффоғ ситорагон ягон-яғон менамуданд (**С. Айній**, Гуломон).

Чумлаҳои унвонӣ дар инъикоси маъниҳо ва муносибатҳои муҳталиф аз қабили ҳолат, замон, макон,

тасвири табиат ва гайра хусусияти хубе зохир менамоянд: **Хонаи лола**, **Пагоҳӣ**. Падару модаркалон дар сари миз наҳорӣ мекунанд (**Гулруҳсор**, Ба мо бовар кунед). **Лаби дарё**. Қасри шоҳи **Хоразм**. Духтарони шоҳ — **Мунира**, Назира ва **Махин** дар лаби дарё нишаста, мӯйшонакунон месароянд (**М. Турсунзода**, Асарҳои мунтажаб). **Саҳрои васеи Дои**. Офтоби саратор заминро оташвор метафсонад (**Ф. Ниёзӣ**, **Вафо**).

Чумлаҳон тасдиқӣ ва инкорӣ

Чумлаҳое, ки ҷавоби пурсишро ба воситаи ҳисса-чаҳои тасдиқию инкорӣ ифода менамоянд, чумлаҳон тасдиқӣ ва инкорӣ номида мешаванд. Ту кистӣ, раис ҳастӣ? — пурсид шоғёри қалон. — Не (**С. Улугзода**, Навобод). Дар вақти тамошо додани осиё ман ба ту нишон дода будам-а?

— Ҳа-ҳа! (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Ҳисса-чаҳои **брे**, **бале** ва қалимаи модалии **албатта** низ ба вазифаи чумлаҳон тасдиқӣ ва инкорӣ омада метавонанд.

Чумлаҳон соддаи нопурра

Чумлаи соддае, ки дар он фикр ба таври муҳтасар ё нопурра ифода мегардад, чумлаи соддаи нопурра номида мешавад:

- Кучост? Нишон дех!
- Намедонам!
- Чаро намедонӣ? (**С. Айнӣ**, Дохунда)
- Чи ном доред?
- Солех. (**Ҳаким Карим**, Оқшуда).

Савол ва супоришҳо:

1. Чаро чумлаҳон соддаи яктаркиба мегӯянд?
2. Хелҳои чумлаҳон соддаи яктаркиба қадомхоянд?
3. Фарқи байни чумлаҳон соддаи муаяйншахс, номуаяйншахс, умушишахс ва бешахсро фаҳмонед.
4. Оид ба чумлаи унвонӣ чумлаҳо тартиб дихед.
5. Чумлаҳон тасдиқӣ ва инкорӣ аз чумлаи нопурра бо қадом хусусиятшон фарқ мекунанд?

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабий..., 1970, 1984.
3. Н. Маъсумий. Очеркҳо..., 1959.
4. Б. Нийзмуҳаммадов. Забоншиносии тоҷик¹, Асарҳои мунаҳаб, Душанбе, 1970.
5. Х. Ҳусейнов. Забон ва услуби «Одина», и устод Айнӣ², Душанбе, «Ирфон», 1973.
6. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик³ (Проспект). Душанбе, «Дониш», 1977.

Аъзоҳои ҷумла

Хар як ҷумла, хоҳ содда хоҳ муракаб, дорои аъзои ба ҳуд ҳос мебошад. Аъзоҳои ҷумларо мубтадо, ҳабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол ташкил медиҳанд. Аъзои ҷумла ба воситай ҳиссаҳои мустақил ва ҳиссаҳои ёридиҳандай нутқ ташаккул меёбанд. Аз аъзоҳои ҷумла мубтадо ва ҳабар сараъзоҳои ҷумла буда, муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол аъзоҳои пайрав мебошанд.

Ҳабар тебеи мубтадо буда, онро аз ягон ҷиҳат шарху ғзоҳ медиҳад. Аъзоҳои пайрав ба ҳамин ду сараъзе вобаста шуда меоянд. Ҳамаи онҳо якҷоя аъзоҳои ҷумларо ташкил дода, ба саволҳои гуногун ҷавоб мешаванд.

М У Б Т А Д О

Сараъзои ҷумлае, ки амалу ҳолат, ҳаракат ва анҷоми амал ба он вобаста аст, мубтадо иомида мешавад. Мубтадо, ба саволҳои кӣ?, қиҳо?, чӣ?, ҷиҳо? ҷавоб шуда, ба ғайр аз феълҳои тасрифӣ, ба воситай ҳамаи ҳиссаҳои мустақил ва ҳиссаҳои предметонида шудаи нутқ ифода мейбад.

Ба воситай исм:

а) Исми ҳос: Бону ба ӯ бовар мекард («Садои Шарқ»). Баъд Юсуф миёнбандашро кушода ба тарафи

1. Дар фаслҳои оянда: Б. М. Ниёзмуҳаммадов, Забоншиносӣ, 1970.
2. Минбаъд ин тавр: Х. Ҳусейнов. Забон ва услуб... 1973.
3. Минбаъд ин тавр: Грамматика (проспект)... 1977.

Ҷурбону шарикаш партофт (**Саттор Турсун**, Се рүзи як баҳор). **Фирұза** бечораи Аҳмадчонамакро дар дақиқаи аввал шинохта натавонист (**Ч. Икромӣ**, Духтари оташ).

б) Исми чинс: **Духтарак** наворо-шунида, ба рақс медарояд. (**Ф. Мұҳаммадиев**, Дүстон точи сар). **Саг** аз мардуми мардумозор беҳ (**С. Шерозӣ**, Панду ҳикматҳо). **Ҳаво** торафт серун мегардад (**Ф. Мұҳаммадиев**, Палатаи кунчакӣ).

Шаршара мерект аз он күхсор,
Зуд парешон шуда монанди ғуроб.

(М. Турсунзода, Пөсбони оташ).

в) Исмҳои моддӣ ва маънӣ **Мұҳосиршудагон** бо даҳшати тамом аз хоб бедор шуданд (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Илм дилро ба ҷои ҷон бошад,
Сари бейлм бадгумон бошад.

(Рукниддини Авҳадӣ, Панду ҳикматҳо).

Хунар пояи мард афзун кунад,
Сар аз ҷайби иқбол берун кунад.

(Панду ҳикматҳо).

г) Исми ҷомеъ: **Мардум** ба тарафи вагонҳо давиданд (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо). **Даста** ба тарафи дигар нигоҳ карда, ба роҳ даромад (**С. Айнӣ**, Куллиёт). **Мардум** ин бандиро шинохтанд (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо).

Сифатҳо мағҳуми предметӣ пайдо карда, ба вазифаи мубтадо меоянд: **Нодон** айб мекунад, **доно** худаш мефаҳмад (**С. Улугзода**, Навобод). **Ҷавон** абрувонашро ба ҳам нашида нурсид (**Р. Ҷалил**, Ҳикояҳо). **Оқил** ҷоҳилро мешиносад, лекин ҷоҳил оқилро на-мешиносад (Фолклор).

Шумораҳо низ алоҳида ва гоҳо бо нумератив дар чумла мубтадо шуда меоянд:

а) Шумораҳои миқдорӣ: **Чил** — камоли ҷавонист. **Шаст** — камоли мардист (Фолклор). **Чор** ба ду тақсим мешавад. **Бист** адади ҷуфт мебошад.

Шумораи миқдорӣ бо ҷонинини **ҳар** якҷоя ба вазифаи мубтадо истеъмол мегардад: **Ҳар** ду ба сӯи

ҳавзи кавсар баромаданд (**Р. Чалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Ҳар сеяшон** ба роҳ даромаданд (**С. Улугзода**, Навобод).

Шумораи миқдории **ли ячоя** бо артиклие ҳусусияти иомӣ тирифта, дар ҷумла ба вазифаи мубтадо фаровон истеъмол мешавад: **Яне** курсӣ оварда, ба мобайни дӯкон гузошта ва ба нинҷастан тақлиф намуд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дар он дунё). Яке аз боғ, дигаре аз роф (Фолклор).

б) Шумораи тартиби низ ҳусусияти предметӣ гирифта, вазифаи мубтадоро адо мекунад: **Панҷум Ашрафҷон** ном сандуқсоз буд... (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо). **Саввумӣ** аз шавқӣ ботинӣ ҳудро то андозае фаромӯш кардааст (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

Чонишии ва аксарияти ҳелҳои он ба вазифаи мубтадо истифода мешавад: **Ман** аз ҳурсандӣ ба пӯстам намегунҷидам (**Р. Чалил**, Бозгашт аз биҳишт). У бо ҳаяҷон ва дастони ларзон мактубро пӯшид (**Р. Чалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Онҳо** модарвор шарики ғаму шодии бародарон мегарданд. (**Р. Чалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Мо** боз ҷанд кори дигарро буд карда, ба дӯкони бензинfurӯшӣ омадем. (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Ҳар қас ба қадри ҳол ҷизе ҳудой дода ба савоб дохил мешавад (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Вазифаи мубтадоро сифати феълий ва замонҳои ҳозираю гузаштаи он ҳам, ки ба ием мегузаранд, адо мекунанд: **Ояндагон** наздик омаданд (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Раванд** дар панҷ дақиқа ба пешни аспи ҳудрасид. (**С. Айнӣ**, Ғуломон). **Рафтагиҳо** мактуб навиштанд (рӯз. «Комсомоли Тоҷикистон»).

Масдар ҳам ба вазифаи мубтадо меояд: **Шунидан** кай бувад монанди дидан. (Фолклор). **Хобидан** ҳоло барвақт аст (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Таркиби мубтадо

Мубтадо аз ҷиҳати соҳта содда, таркибӣ-тағсилий ва ҷиҳати мешавад:

1. Мубтадои содда асосан ба воситаи як қалима

ифода мегардад: **Духтарак** бо мо хайрбод кард (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). Дар хонаи мо сукут бардавом ҳукмрон буд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). Меҳмони шаҳриро **Шарбонуҳола** тамоман намешинохт (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Танҳо **бяяроқӣ** корро камтар паст андохта истодааст (**С. Айнӣ**, Дохунда).

2. Мубтадои таркибӣ-тафсилӣ. Мубтадоҳои таркибӣ-тафсилӣ ба воситаи ибораҳои гуногун ифода меёбанд.

а) Ба воситаи ибораҳои устувор: **Шурои Вазирони Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ**, Академияи улуми ИҶШС бо иштироии **Шурои Вазирони Ҷамоҳири Иттиҳодӣ**, дигар ташкилотҳои мағнӣатдор барномаи мазкурро дар шаш моҳ омода созад (рӯз. «Тоҷикистон Шӯравӣ»). **Шурои Вазирони Тоҷикистон** бояд ба ин масъала диққати ҷиддӣ диҳад (рӯз. «Ҷавонони Тоҷикистон»).

б) Ба воситаи ибораҳои исмӣ: Аксарияти ибораҳои исмии содда, тафсилӣ, ки ҷузъҳои тобеи онҳо аз хиссаҳои гуногуни нутқ ташкил мёёбанд ва дар ташаккули онҳо бисёр воситаҳои алоҳа иштирок мекунанд, ба вазифаи мубтадо фаровон истифода мегарданд: **Яке аз меҳмонон** ба ғал даромад (**С. Айнӣ**, Куллиёт). **Марди паси санг** илова кард. (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Як қисми аҳли чойхона** ба ёрии он фалоқатзадагон рафтанд (**Ҳ. Карим**, Повест ва ҳикояҳо).

в) Ибораҳои масдарӣ ва сифати феълӣ низ ба вазифаи мубтадо меоянд: **Хонда шудани-ин нақш** аз тарафи як тоҷик тантанаи ин ҷаҳонни зафарро дуболо кард (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Ташвиши қашидани ман** аҳамият надорад (**Ф. Муҳаммадиев**, Тири хокхӯрда). **Пурсандай ин ян** одами oddӣ буд («Садби Шарқ»).

Мубтадоҳои чида. Дар ҷумла ду ва зиёда мубтадоҳо чида ўзуда бо як ҳабар омада метавонанд. **Зулфия ва Шамсия** аз бозор меоянд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). **Фирӯза, Шамсия, Оймуллои таинбур ва Муҳаррами Ғарҷ** низ гӯё симоҳои зиндаанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар).

Илму молу мансабу ҷоху қирон,
Фитна орад дар кафи бадгавҳарон.
Чалолиддини Румй, (Панду ҳикматҳо).

Чои мубтадо дар ҷумла

Мубтадо дар забони адабии тоҷик асосан дар аввал ва баъд дар мобайни ҷумла меояд. Дар назм ҷояш озод буда, дар охир ҳам меояд:

а) Дар аввал: **Падару писар** ба миёни иморатҳои 3-4 ошёнаи нав даромада рафтанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Ҳайдар** газетаро ба сари сина пахш намуд (**Р. Ҷалил**, Ҳикояҳо).

б) Дар мобайн: Дар курсии пеши «Волга» аз тарафи рост муаллим **Раҳим Ҷалил** менишастанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Аз пушти девор овози гиряолуди модарон баланд шуд (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо).

в) Дар охир: Даству рӯяшро шуста, дергоҳе ба андеша рафт **мардак** (**Ф. Муҳаммадиев**. Дӯстон точи сар).

Хору ҳасро менишонад шӯъла дар хоки сиёҳ,

Оқибат аҳли ҳавасро мекунад расво шароб.

(Абдулқодири Бедил. Панду ҳикматҳо).

Гар тавозӯй гирий, эй ҷавон,

Дӯст дорандат ҳама ҳалки ҷаҳон.

(Панду ҳикматҳо)

Саволу супоришҳо:

1. Аъзоҳои ҷумла қадомхоянд?
2. Сараъзо ва аъзои пайравро фаҳмонед.
3. Мубтадоро таъриф кунед ва мисол биёред.
4. Мубтадо ба воситаи қадом ҳиссаҳои нутқ ифода мегардад?
5. Мисолҳое биёред, ки мубтадо ба ибораҳо ифода ёфта бошад.
6. Сохту таркиб ва ҷои мубтадоро дар ҷумла фаҳмонед.

Адабӣ т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

3. Б. Ниёзмуҳаммадов Забоншиносӣ..., 1970.
4. Грамматика (проспект)..., 1977.
5. Б. Ниёзмуҳаммадов, Чумлаҳои содда..., 1960.
6. Т. Мақсудов, Ф. Зикириев, Х. Чалилов. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои синтаксисии онҳо¹. Душанбе — 1976.

Ҳ А Б А Р

Сараъзои чумлае, ки амалу ҳаракат, муносибат ва замони иҷрои кори мубтадоро муайян мекунад, ҳабар номида мешавад.

Ҳабар ба саволҳои чӣ шуд?, чӣ мешавад?, чӣ кор мекунад?, кист?, чист? ва ғайра ҷавоб мешавад.

Дар забони адабӣ ҳозираи тоҷик ҳабарро аз ҷиҳати ифодаи маънно ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: феълий ва номӣ.

1. Ҳабарҳои феълий. Ҳабарҳое, ки ҷузъи асосии онҳо бо феъл ва сиғаҳои феълий ифода мегарданд, ҳабарҳои феълий номида мешаванд: Миршаб ба рӯи суфаи таги айвон **нишас** (Ҷ. Икромӣ, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро). Кошки, кудурат аз замин-бардошта мешуд (Ҷ. Икромӣ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро). Ҳа, меҳмон-бародар, биё (Ф. Муҳаммадиев, Сози Мунаввар). Акнун дигар одам **намеомадагист** (Ф. Муҳаммадиев, Сози Мунаввар).

Ҳабарҳои феълий аз ҷиҳати соҳту таркиб ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: содда, таркибӣ:

1) Ҳабарҳои феълии содда асосан ба воситай як қалима ифода мегарданд. Чунончи:

а) Ба воситай сиғаи амри: **Бубии**, шӯълаҳои алав дар сангҳо бозӣ мекунанд. (П. Толис, Ҳикояҳо).

Вархез зи хоб, эй санами Шарқ,

Бархезу ба по кун олами Шарқ.

(А. Лоҳутӣ, Куллиёт).

б) Ба воситай сиғаи шартӣ-ҳоҷишмандӣ: Наход панҷ-даҳ савобталаб галаашро ба бонӣ **надиҳад** (Р. Чалил, Одамони ҷовид).

1. Дар фаслҳои оянда ин тарз ҳавишта мешавад: Т. М., Ф. З. Ҳ. Ҷ. Дар бораи воҳидҳо..., 1976.

Ҳамон соле, ки онжо бор оранд,
Ба мо курсандии бисёр оранд.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

в) Ба воситай сиғаи эҳтимолӣ: Ҳозир баъд аз яхду дақиқа меомадагист (**С. Айнӣ**, Марғи судҳӯр). Падараш имрӯз ё пагоҳ мерафтағист («**Садои Шарқ**»).

г) Ба воситай сиғаи хабарӣ: Мили вай девонавор мерағсид (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар). Мошин дар канори роҳ, байни ду теппаи пасте мёистод (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар).

2) Хабарҳои феълии таркибӣ. **Хабарҳое**, ки аз дува зиёдт феълҳо таркиб меёбанд, **хабарҳои феълии таркибӣ номид** мешаванд. Дар ин ҷо сӯҳбати онҳо ба охир расил, зоро ки ба дами дарвозаи ҳавлиашон расида буданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар). Фирӯза бефарзӣӣ ва Карим ба рӯи курсиҷо **нишаста буданд** (**Ч. Икромӣ**, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро).

Азаски феълҳои таркибии номӣ дар барқарор наудани маънову мағҳуми категорияҳои морфологии феъл чун феълҳои аёсӣ иштироқ мекунанд, дар синтаксис ба вазифаи хабарҳои таркибии феълӣ меоянд: Чанги роҳ **парканда шуда буд** (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар). Онҳо ба давлати наъ, ба Ҳукумати инқилобии нави ҳуд **хизмат мекунанд**. (**Ч. Икромӣ**, Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро). Ҳуллас, ки хислати одам ба дилаш **мувоғиқ мешудааст** (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар).

Хабарҳои таркибии феълӣ бо феълҳои модалии **хостан**, **тавонистан**, **сурат гирифтан** маънои муҳталифро аз қабили имконият, ҳоҳишӯ ният, дарж кардану муқобил гузоштан ниҷон медиҳанд: Мо аз имову ишораи ӯ чизе **фаҳмида натавонистем** (**Ч. Икромӣ**, Ҳатлон). Баъди чанд лаҳзаи ҳомӯши ронанда моро боз **фаҳмондая мекост** («**Садои Шарқ**»).

Шаклҳои гайритасрифии феъл **масдор** ва сифати **феълӣ** низ алоҳида ва якҷоя бо феълҳои ёридиҳанд даю бандакҳои хабарӣ ба вазифаи хабар омада метавонанд.

а) Сифати феълӣ: Ҳабар дар чумла ба воситай ҳамаи замонҳои сифати феълӣ ифода мегардад:

Камоли тоҷикистонӣ расида,

Ба боғаш лолаҳои нав дамида.

(М. Турсунзода, Асаҷрои мунтажаб).

Ман ба Шодӣ панҷ-шаҳ бор ҳалво пухта **фиристидагӣ** (Ҷ. Икромӣ, Шодӣ). Даству рӯям ҳам се-чор рӯз боз **нашустагӣ** (Ф. Ниёзӣ, Вафо). Зисту зиндағонии муҳочиронро ба ҷашми худ дидани (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

б) Масдар: Кори асосии мо ҷўйборҳоро чуқуртар кардан ва қубурҳоро хобондан аст (рӯз. «Тоҷикистони шуравӣ»).

Набояд рӯзи аввал аҳд **бастан**

Пас аз бастан набояд аҳд шикастан.

(Ҳилолӣ, Панду хикматҳо).

Ҳабарҳои номӣ

Ҳабарҳое, ки ҷузъи асосии онҳоро ҳиссаҳои номии нутқ ташкил медиҳанд, ҳабарҳои номӣ номида мешаванд. Ҳабарҳои номӣ низ аз ҷиҳати соҳту таркиб ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: содда ва таркибӣ:

а) **Ҳабарҳои номии содда**. Ҳабарҳои номии содда ба воситай як налима ифода мегарданд ва дар ташаккули онҳо аксарияти ҳиссаҳои нутқ иштирок менӯнанд: Рафиқи ман — **Солех**, (С. Улуғзода, Субҳи ҷаҷонии мо). Ҷойхонааш **покиза** (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Қишлоқ — **хурдакак** (С. Улуғзода, Навобод). Соат ёздаҳ (С. Айнӣ, Ятим). Номат **чист**, ҳолаҷон? (**С. Айнӣ**, Гуломон). Ту **кистӣ?** (Ҳ. Карим, Ҳикояҳо). Дар ин **Ғозибузургов** ғубор **бисёр** (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Лекин дар ҳамин гӯша ҳам соҳибдилон **бисёранд** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар).

б) **Ҳабарҳои номии таркибӣ**. Ҳабарҳое, ки бо ҳиссаҳои номии нутқ ифода ёфта, ба онҳо феълҳои ёридиҳанда ҳамроҳ мешаванд, ҳабарҳои номии таркибӣ номида мешаванд. Ҳабарҳои номии таркибӣ мисли ҳабарҳои соддai номӣ ба воситай ҳиссаҳои нутқ

ифода мегарданд: Ин мард **Амонулло** буд (**С. Улугзода**, Навобод). Ман дар дари хӯчанин падарам **гуломбача шудам** (**Х. Карим**). Вай носфурӯш буд (**С. Улугзода**, Навобод). Чӯра Холдоров бисёр **ғамгин** буд (**Х. Карим**). Мутаваллии мадраса **бесавод** буд (**С. Айнӣ**, Марги судхӯр). Хурон **камакак** буд (Садои Шарқ).

в) **Хабарҳои номии тафсилӣ.** **Хабарҳое**, ки ба **воситаи ибораҳои гуногун ва феълҳои ёридиҳанда** ифода мегарданд, **хабарҳои тафсилӣ** номида мешаванд: Одамён машғули истироҳат (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Ин рӯзи оҳирини **Абдуллоҳоҷа** буд (**С. Айнӣ**, Доҳунда). Иди Наврӯз яке аз идҳои пеш аз **исломият** аст (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Вай чанд сол боз аъзози колхози ба номи Ворошилов буд (**Х. Карим**, Оқшуда). У як ҷавони қӯтоҳқади қулҷарӯи таҳминан бисту панҷссала буд (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Як гурӯҳ **хабарҳои номии таркибиро таркибҳои алоҳида**, ки аз ҳиссаҳои номию пешоянҷҳо сурат мегиранд ташкил медиҳанд: Дар Тошкант бозори ин молҳо дар авҷ аст (**Ҷ. Икромӣ**, Ман гунаҳгорам). Гуфтагӯ дар бораи ту («Садои Шарқ»). Роҳи ростро **хатар нест**, қаҷрав ҳамеша дар **хатар**.

Боли парвози Гагарин бо шумост,

Боли мероси Гагарин бо шумост.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Хабарҳои чида

Ду ва зиёда **хабарҳое**, ки ба як мубтадо вобаста шуда меоянд, **хабарҳои чида** номида мешаванд. **Хабарҳои чида** ду хел мешаванд: **Хабарҳои чидаи номӣ** ва **хабарҳои чидаи феълӣ**.

1. **Хабарҳои чидаи феълӣ:** Мавлон аз ҷояш давидада **хест** ва ба ҷойгаҳ **фаромад** (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷо-вид). Ҳамин тавр, персонажҳои сценарий доимо **мехонданд**, роҳ мепаймуданду **механданд**, менишинанду **механданд**, мехезанду **механданд** (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

2. **Хабарҳои чидаи номӣ:** Об **хунук** ва **соғ** буд (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ). Вале аз бародарон ҳанӯз на дараке, на **хабаре** буд (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Хирадманд бозу бөөзор бөш,
Хамеша забонро нигаттар бөш!

(Фирдавсий, Панду җикматхο).

Агар хохӣ нақӯ бөши, нақӯ бөши
Хамеша ростқанлу ростгӯ бөши.

(Хисрави Деклавӣ, Панду җикматхο).

Чой хабар дар чумла

1. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик хабар әсосан дар охири чумла меояд: Одами ношинос таҳминан чилесла буд. (А. Шукӯйӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Нуралӣ аз ин зиёд гап зада натавонист (С. Улугзодэ, Навобод).

2. Дар мебайни чумла хабар одатан дар назм дучор мешавад:

Душмани доно баландат мекунад,
Бар заминнат мезанд нодони дуст.

(Сайдий Шерозӣ, Панду җикматхο).

Менамоям ёду мечӯям туро,
Бевафо, бераҳм мегӯям туро.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

3. Дар аввал:

Шом шуду кард губор обтоб,
Тора шуд аз наъғами он дилкабоб.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Мувофиқати хабар ба мубтадо

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик хабар одатан аз рӯи шахсу шумора ба мубтадо мувофиқат мекунад. Вобаста ба соҳту таркиб ва аъзоҳои доҳилии чумла мувофиқати мубтадо ба хабар гуногун мешавад:

1. Агар исм, ҷонишн ва дигар ҳиссаҳои нутке, ки предметонида шуда, алоҳида бе суффиксҳои ҷамъандӣ ба вазифаи мубтадо оянд, хабар дар шакли танҳо омада ба мубтадо мувофиқат мекунад: Шоқир — шайтон рӯзона ба хонааш телефон кард (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Ҳӯш, ту ба рафтани розӣ шудӣ? Вале рӯяш то буни гӯшу гардан сурҳ шуд. Паҳлавонро ўхушнудона қабул кард. Дусти деринаи

ман Устоҳошими наққош ба ҳаштод даромад. Номи дұхтараш ошно буд (Р. Җалил, Бозгашт аз биҳишт).

2. Агар мубтадою исмій ва исмшуда хоҳ алоҳида, хоҳ чида ва хоҳ дар таркиби ибора мағұхуми биссёриро ифода кунанд, ҳабархо низ дар шакли ғамъ меоянд: Камзаминхо ва безаминхо чоряқкорй, ятимій ва ё ба ягон қасби дігар машғулы мәнамуданд (С. Айні, Еддоштхо). Шоирон, олимон, ходимони матбуот ба ин савол ҳар гуна ғавоб доданд (Ф. Мұхаммадиев, Дүстон точи сар). Ҳамин тавр, онҳо қавл жардану вафо ба аҳд низ жардан (Р. Җалил, Бозгашт аз биҳишт). Ішш бародары падарам аз модари дигар, аз заниякуми бобоям буда, ҳамаашон солхұрда буданд (С. Улугзода, Субҳи ғавонии мо).

3. Агар қонишинхои шумораи ғамъ, ки ба вазифай мубтаде истеъмол мегардан, ба қои қонишинхои шумораи танҳо оянд, ҳабар ҳам дар шакли ғамъ меоянд: Шумо ба киштзорхо як назар андозед (С. Улугзода, Навобод). Шумо ба ин нөнү об, қоғазу қалам оварда дихед. (Р. Җалил, Ҳикояхо).

4. Агар исмҳои ғомеъ ба вазифай мубтадо оянд, ҳабархо гоҳ дар шакли танҳо, гоҳ дар шакли ғамъ меоянд: Мардум мегүрехт ва фарған мекашид (С. Айні, Гуломон). Даста ба тартибе, ки мардуми мо дөмдеро ба хонаи арұс ё арұсеро ба хонаи домод мебурдан, аз сарой баромада рафтанд (С. Айні, Гуломон).

Саволу супоришиҳо:

1. Ҳабар чист?
2. Ҳабар чанд хел мешавад?
3. Таркиби ҳабарҳои феълиро фаҳмонед.
4. Ҳабарҳои номиро шарҳ дихед.
5. Ҳабарҳои феълий аз ҳабарҳои номий бо кадом хусусиятхо фарқ мекунанд?
6. Оё ҳабарҳои номий бо йбираҳо ифода мегардан?
7. Қои ҳабарро дар ҷумла маънидод кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабий..., 1970, 1984.
3. Б. Ниёзмуҳаммадов. Чумлаҳои содда дар забони тоҷикий. Столинобод — 1956.
4. А. Эшонҷонов. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифода-шавии онҳо. Душанбе, «Ирфон», 1969.
5. Т. М., Ф. З., Ҳ. Ҷ. Дар бораи воҳидҳо..., 1976.
6. Ш. Рустамов. Мушкилоти синтаксис...

АЪЗОХОИ ПАЙРАВИ ЧУМЛА

Аъзоҳои пайрави чумла муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол мебошанд. Ин аъзоҳои пайрав аз ҷиҳати соҳту таркиб аз ҳам фарқ меқунанд ва ба воситаи ҳиссаҳои гуногуни нутқ ташкил ёфта, ба саволҳои мухталиф ҷавоб мешаванд. Яке ба мубтадо дигаре ба ҳабар вобаста шуда, дар ташаккули ҷумлаҳои ифодакунандай мағҳумҳои гуногун мавқеи босазо мегузоранд.

МУАЙЯНКУНАНДА

Аъзои пайрави ҷумлае, ки алomat, сифат, хусусият, муносибат ва соҳибиятро ифода меқунад, муайянкунанда номида мешавад. Муайянкунанда ба саволҳои чӣ ҳел?, чӣ гуна?, қадом? ҷавоб мешавад. Мисолҳо: сарзамини хушманзара, шоири боистеъдод баҷагони хушбахт, ин кӯҳсор, он деҳа, панҷ писарбача, олими маъруфи тоҷик, ин деҳаи нағбунид, аз хунуқӣ караҳт.

Дар мисолҳои боло, чунон ки дида мешавад, дар ҳар қадом ду ва зиёда қалимаҳо ба туфайли воситаҳои алоҳаи ғрамматикий яке бо дигаре тобеъ гашта, мағҳумҳои мураккабро ба вучуд овардаанд.

Аз ин бармеояд, ки муайянкунанда одатан дар таркиби ибораҳо мушоҳида мегардад. Ба таври дигар, муайянкунанда бе муайяншаванда вучуд надорад. Муайянкунанда-тобеъшаванда буда, муайяншаванда-тобеъкунанда аст. Дар мисоли маслиҳати дӯстон қалимаи дӯстон бо бандаки изофӣ ба қалимаи маслиҳат тобеъ гашта, чигунагии муносибатро фаҳмондааст.

Бояд гуфт, ки муайянкунанда бештар ба воситай ҳиссаҳои нутқе ифода мейбад, ки аломуату сифат, хусусияту муносабат, миқдору соҳибиятро ифода мекунад. Ба ин маъно, исм ва ҳиссаҳои предметонидашуда бештар муайяншаванда ва сифат, шумора, сифати феълий ва ғайра муайянкунанда мешаванд. Ин маъни онро надорад, ки исм, шумора ё чонишин муайянкунанда намешаванд. Онҳо низ дар навбати худ муайянкунанда ҳам мешаванд.

Як хусусияти маҳсуси муайянкунанда ин аст, ки он дар ҷумла дар таркиби сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав меояд.

а) Дар таркиби мубтадо: **Мўйҳои дарози сиёҳи маҳин бофтагии вай** дар вақти гуппизани ба пеш меафтоданд (**С. Айнӣ, Дохунда**).

б) Дар таркиби ҳабар: Ҳоло ману муаллим дар соҳили Сир машғули сайрем (**Ф. Муҳаммадиев, Дустонточи сар**).

в) Дар таркиби пуркананда: Ӯ аз **котиби ташкилоти комсомолӣ** ҳам ҳоҳиш қард, ки аз ҳоли хонаво-дааш боҳабар бошад (**Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт**).

г) Дар таркиби ҳол: Баъд аз тақрибан як соат падару писар дар назди **дарвозаи бозори қалон** воҳӯрданд (**Б. Насриддинов, Модарам — дилу чонам**). Шу-мо аз болои боми онҳо нафароед (Садой Шарқ).

Муайянкунандаҳо муайяншавандаҳои худро бо дуроҳ тобеъ мекунанд: 1. Бо роҳи алоқаи вобастагӣ. 2. Бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ.

1. АЛОҚАИ ВОБАСТАГӢ: Чунон ки маълум аст, алоқаи вобастагиро алоқаҳои изофӣ, пешбяндӣ ва пасояндӣ ташкил мёдиҳанд.

1. Алоқаи изофӣ: Нишонаи алоқаи изофӣ бандаки изофии И мебошад. Ба воситай ин бандак муайянкунанда, одатан, баъди муайяншаванда меояд ва худи он бо муайяншавнада якчоя навишта мешавад: **панҷаҳои даст, корди тез, меҳмони омадагӣ, дарди дил, шоҳи дароҳӣ** ва ғайра.

Муайяннунандаҳои алоқаи изофӣ вобаста ба маъни ва таркиби морфологиашон муайяншавандаро аз чанд ҷиҳат возеҳу равшан менамоянд.

а) Аз ҷиҳати аломату сифат: гули **сурх**, ранги **сафед**, оби **шур**, доруи **талҳ**, саҳрои **васеъ**, хонаи **баланд**, марди **фарбех**, бачаи **логар**, куртаи **напа-нав**, рӯи **сап-сафед**, ҷашмони **кабудчатоб**, куртаи **нилобиранг**, дуҳтари **мавзунқомат**, мамлакати **зебоманзар**, дили **пурорзу** ва ғайра.

Баъд аз як соат խонҳои **гарми сафеди сурхрӯй** бӯи диловези иштиҳонкушои ҳудро ба тамоми ҳавлӣ паҳн карданд (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо). Мо писар-бачагон дар миёнаи ҳудамон мегуфтем, ки ин хел дуҳтараки ҳушрӯйро дар умрамон надидаем (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо). Як зани **ҷавони ситорагарм** ба ҳавлӣ даромад (**Ч. Икромӣ**, Дуҳтари оташ). Ӯ бе-иҳтиёр ба паси сари ҳуд нигоҳ кард ва 50-60 қадам дурттар аз ҳудаш як туркмани **баландқомати логарандоми миёнсоли** риши **мошубиринчи сиёҳчехраи ҷашму абрӯяш сиёҳро** дид (**С. Айӣ**, Еуломон).

б) Аз ҷиҳати соҳибият, мансубият ва нисбият: ақидаи командир, ҷашмони **Зебӣ**, **китоби** талаба, **ҳонай модар**, ҳавлии **падар**, пари **гунчишӣ**, қуллаи **қӯҳ**, соҳили дарё, роҳи **оҳан**, дарвозаи **ҷӯбӣ**, либоси **закона**, меши **қӯҳӣ**, куртаи **шоҳӣ**, кори **имрӯза**, ўзбеки **ғонбона** ва ғайра.

Ҷашми Шодигул ба Вера ва шавҳари ӯ **ғалтид** (**С. Улуғзода**, Навобод), Ҷеҳраи Ҳочиумар саҳл равшан гардид (**С. Улуғзода**, Навобод). Садои милтиқ ором гирифт. Писарак дар бағали модар факат як-ду дақиқа ором ҳоҳад нишастан (**С. Улуғзода**, Восеъ). Он одами ношинос аз қисай сарисинагии либоси зеринаш папироидони нуқрагинро ба қуттии ғӯғирд даровард (**С. Айӣ**, Қуллиёт).

2. **Бо роҳи алоқаи пешоянӣ.** Бо роҳи алоқаи пешоянӣ муайяннунандаҳову муайяншавандаро бештар ба воситаи исмҳо ва ҷонишинҳои пердметӣ ташкил ёфта, муносибатҳои нуркунандагию ҳолиро ба ҳубӣ мушоҳида кардан мумкин аст: **мулоқот бо падар**,

дениш аз китоб, сўхбат дар бораи шумо, тарс аз танҳой, мулекот дар шаҳр ва ғайра.

Дар зиндағӣ, дар муомила ба мардумон хоксор ва содда буд (Р. Ҳошим, Ҳайкали бузурги назм). Амири сомонӣ уламои Мовароунаҳро чамъ карда, супориш дод, ни асаре роҷеъ ба оину русумот иншо қунанд (Б. Ғафуров, Тоҷикон). Зафар дар Ҷудишиштак ўро паҳлавони лашкари подшоҳ ҳоҳад кард (С. Улугзода, Ривояти сүғдӣ).

Дар бисёри ин ҳолабҳо муайянкунандаҳои алоқаи изоғӣ бо алоқаи пешояндӣ якҷоя омада, эзоҳот дучанд мегардад: Боре яке аз китобҳои оид ба мантиқи Абуалӣ Сино ба Шероз расид. (С. Айнӣ, Куллиёт). Ман дар мамлакат расм ниҳодаам, ки кӯчагардони баъд аз ҳуфтанро бикушанд (С. Улугзода, Ривояти Сүғдӣ). Мадади Туғай ба Восеъ дар ҳучуми ба Балҷувони даркор буд, (С. Улугзода, Восеъ).

Бо роҳи алоқаи пешояндӣ муайянкунандаҳою муайяншавандаҳо на фақат ба воситаи исм, балки бо исму дигар ҳиссаҳои нутқи низ сурат мегиранд. (Дар ин ҳусус ба боби ибораҳо-ибораҳои исмӣ нигаред).

3. **Бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ** (муайянкунандаҳои бейзозфа). Бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ муайянкунандаҳо ба воситаҳои сифат, шумора, ҷонишин ва зарф муайяншавандаҳо ба воситаи исм ва ҳиссаҳои нутқи предметонидашуда ифода мегарданд. Як ҳусусияти ин навъ муайянкунандаҳо ин аст, ки онҳо пеш аз муайяншавандо чой мегиранд: **бехтарин роман**, бузургтарии шаҳр, **жалонтарии** деха, даҳ донишҷӯ, чор сар гов, ин манзара, он ақида, ҳамин чумла, ҳар як ақида, ҳеч гуна саркашӣ ва ғайра.

а) Муайянкунанда ба воситаи сифат: Баъд аз он... ба **саҳттарин** ҷазо дучор карданӣ вай осон мегардад (С. Айнӣ, Ёддоштҳо). **Нағзтарин** одамҳо ҳам баъзе хислатҳои ачиб ва номағҳум доранд (Ч. Икромӣ, Шодӣ). Сабоҳат дар мактаб бехтарин талаба шинохта мешуд (рӯз. «Понери Тоҷикистон»).

б) Муайянкунанда ба воситаи шумора: Ин таъбири бачагона дар ҳаққи он ду ҳарбуза хеле мувофиқ

меомад (**А. Дөхөтй, Куллиёт**). Мирзо фоидай яксолай сад тангаро сий танга ҳисоб карда, ба маблағи 130 танга аз забони Бозор хати иқорой навишт (**С. Айнӣ, Одина**).

в) Муайянкунанда ба воситай чонишин: Ана ҳамин муфтиён ба Мӯҳсин як роҳ ёфта доданд (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). **Баъзе** бачагон ба ман **ким-чай** гуна хатчаҳои русиро бароварда, нишон дўданд (**С. Улугзода, Субҳи ҷавонии мӯ**). **Ин** чӯпон як бачаи дувоздаҳ-сенздаҳсола буд. (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). **Ин** чизҳо барояшон афсона барин менамуд (**С. Улугзода, Субҳи ҷавонии мӯ**).

г) Муайянкунанда ба воситай зарф: Вай дар андак муддат **иқ** корро ҳам омӯҳт (**Ч. Икромӣ, Духтари отацӣ**). Аммо **ҷандин** рӯзҳо вирди забони Бибӣ Даҳбοй дашному нафрини калонон буд (**С. Айнӣ, Куллиёт**). Вай **бисёр** оромона сухан мекард (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

• Муайянкунандаҳои чида

Муайянкунандаҳое, ки ба як муайяншаванда тобеъ шуда **меоянд**, муайянкунандаҳои чида номида мешаванд. Дар муайянкунандаҳои чида муайянкунандай якум ба муайяншаванда дар алоқаи изофӣ омада, калимаҳои минбаъда бо ҳам дар алоқаи пайваст меоянд, vale ҳамаи онҳо ба калимаи якум тобеъ мебошанд: Қаторкуҳҳои **кабудчаранг**, зардчаҳол ва **сурҳчатоб** сар ба фалак мекашид (**С. Айнӣ, Одина**). Ҳар ду бародар пири **ҷоматхамидаю афтодаҳол** буданд (**Р. Ҷалил, ҳикояҳо**). Шокирҷон ҷавони хушрӯй ва хушиқаду баст буд (**Ҳ. Карим, Ҳикоятҳо**).

Муайянкунандаҳои пай дар пай

Муайянкунандаҳое, ки пай дар пай омада якдигарро муайяну пурра мекунанд, муайянкунандаҳои пай дар пай номида мешаванд: Мирҳикмат занчири дарвазаи **кӯчаро** қушода омада, ба асп алаф дод, (**С. Айнӣ, Куллиёт**). Лаби **ғафси ҳамчун** даҳони ҷуволи лабгардон кардашудаи вай бо ҳамдигар намечаспид (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**). Дарвозаи яктабақаи Бобособир аз дарун занчир буд (**С. Айнӣ, Ғуломон**).

Саволу суюришҳо:

1. Муайянкунанда чист?
2. Дар муайянкунанадҳои изофӣ қадом хели муносибатҳоро мушоҳида қардан мумкин аст.
3. Муайянкунандаҳои изофӣ бо қадом ҳиссаҳои нутқи ифода мегарданд?
4. Оид ба муайянкунандаҳои изофӣ мисолҳо тартиб дихед.
5. Муайянкунандаҳоеро, ки бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ сурат мегиранд, шарҳ дихед.
6. Фарқи муайянкунандаҳои изофии беизофаро маънидод қунед.
7. Муайянкунанадҳои беизофа бо қадом ҳиссаҳои нутқи, ифода мегарданд?
8. Муайянкунандаҳои чида ва пай дар пайро таъриф қунед ва мисолҳо биёред.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Н. Маъсумӣ. Очеркҳо..., 1959.
4. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
5. А. Ҳалилов. Вазифаҳои грамматикии бандаки изофии (—и). дар забони ҳозираи тоҷик. Душанбе, 1969.

Б А Ё Н И Я

Баёния чун аъзои пайрави ҷумла — муайянкунанда предметро аз ягон ҷиҳат муайян ва таъин ме намояд, вале фарқи он аз муайянкунанда дар он аст, ки қалимаи асосиро бо додани номи нав эзоҳ медиҳад.

Баёния ва аъзои эзоҳшаванда тавассути алоқаи изофӣ ва ҳамроҳӣ сурат мегиранд.

Баёнияи изофӣ. Баёнияи изофӣ низ аз ҷиҳати ҷой ва қоидаҳои услубии забони адабии ҳозираи тоҷик ду хел мешавад:

1. Баёнияҳои изофие, ки пас аз қалимаи баёншаванда меоянд ва аз ҷиҳати муносибату маъни гуногун мешаванд.

а) Баёниҳои изофие, ки қасбу нор, ихтисосу мансаб, ташкилот ва миллатро мефаҳмонанд: Тиллои чойхоначӣ бошад самовори худро ба аробае бор карда, саҳро ба саҳро мегардад ва ба колхозчиён хизмат мекунад (**Ф. Муҳаммадиев**. Дустон точи сар). Нарзии осиёбон ҳар халтаро ба даст мегираду ҳуди ҳамон замон мегӯяд, ки борат фалон қадар (**Ф. Муҳаммадиев**. Сози Мунаввар). Баъди ин марди гурҷӣ баромада рафт (**«Садои Шарқ»**).

б) Баёнияҳое, ки таҳаллусу лақабро мефаҳмонанд: Комиссия дар ҳайати донишмандони Бухорӣ будани Аҳмад-Маҳдуми **Дониш**, Қорӣ Абдулмажиди Зуфунун ва домулло Икромчаро, ки овози дониши онҳо ба гӯши олимони рус ҳам расида буд, лозим доност (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо). Ҳайти **Пакана** бо Шариғи Навча дар як пасҳамӣ пињон шуда буданд (**С. Ӯлугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Медонист, ки Муяссара занни кист, Шариғаи пучук духтари кист (**Сорбон**, Санги сипар).

2. Баёниҳои изофие, ки пеш аз баёншаванда меоянд ва ҳурмату эҳтиром, муносибати ҳешутаборӣ, лақаб ва табақаву ғурӯҳро мефаҳмонанд: **Амаки** Даврон бо оқсақолҳои қишлоқ маслиҳат орост, ки писархонд ёфтанишро тӯй кунад (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар). **Амаки** духтур дурӯғ гуфт, додо (**Сорбон**, Санги сипар). Қўри Раҷаб аз ҳавлӣ тез берун шуд. (**«Садои Шарқ»**). Эшонкул дар рӯзи аввалини таътили ҳамон ҳафта **Маҳдуми Ҳайратро** пеши ман гирифта овард (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Баёниҳои беизофа. Воситаи алоқаи баёни беизофа алоқаи ҳамроҳӣ мебошад. Баёншаванда аз баёнкунанда бо интонация маълум карда мешавад. Дар баёни беизофа низ баёншаванда ҳам дар аввал ва ҳам баъди баёнкунанда меояд.

а) Баёниҳое, ки пеш аз баёншаванда меоянд ва қасбу нор, ихтисос, мансаб, вазифа, рутба, унвонҳои илмиро мефаҳмонанд. **Чарроҳ** Ҳофиз Ақбаров ба норчаллонҳои ҳаромхӯр, аз ҷумла мудири шӯъбаи ҷарроҳӣ Ҷарим Уруновичи таъмакор ба ҳамсояи худ Ҳа-

тиби магазинчй нафрати ҳақ дорад (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар). **Мұнақкід Атахон Сайфуллоев** низ дар мисоли як хикояи «Сорбон» ҳамин нұктаро таъқид карда буд (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар). **Лейтенант С. Иброҳимов** бошад, ба дастай худ (**Ҳамон «бригадай 1-нафарй» М. Фм**) ду-се пастхамиро гузашту сұхбатқунон ба рохи калони пурбарғ баромад (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар). Тобистони ҳамон сол **нависанда Раҳим Җалил**, низ ба ҳамин шарапф сазовор гардид (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар). **Майор** Давлатовро дидан замон шинохт ва пас аз саломи вай алек гирифтан аз пеши мизи кории худ ба нишаствох ишора кард (**Ф. Ниәзя, Вафо**).

Адабиётшиноси мәттеруғ, аъзеб-корреспонденти Академияи ғанжой РСС Тоҷикистон Мұхаммадчон Шукуров ба унвони «Пояи устувор» (**«Маданияти Тоҷикистон»**, 1 июля соли 1983) мақолае навишта, сид ба вазъият ва вазифаҳои адабиёт ва аз ҷумла адабиётшиноси ҳамон изҳори ақида карданд (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар).

б) Баёнияҳое, ки ҳурмату эхтиром ва хешутаборӣ, дүстиро мефаҳмонанд: Барои **марди фозил, устоди меҳрубон Раҳим Ҳошим** умри бобаракат орзумандам (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар. Мардум барои пешвоз гирифтани рафиқ Калинин ба вокзал шитоб мекарданд (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). **Бародарам Азизхон** аз муҳаббати падару модарам суйистифода менамуд (**С. Улугзода**). Субҳи ҷавонии мо). **Холаам Зебо** басо меҳрубон буд (**«Садои Шарқ»**).

Баёнияҳои беизофае, ки пас аз баёнишаванда меоянд. Ин хел баёнияҳо нисбатан камтар мушоҳида мегарданд ва бештар дар адабиётӣ илмӣ ва асарҳои бадей дучор меоянд. Инак, баёнияҳои беизофае, ки тахаллус, лақаб муносибатҳои хешутаборӣ ва эхтиромро ифода мекунанд:

Абуабдулло **Рӯдакӣ** асосгузори адабиёти классикии тоҷик мебошад (Адабиёти Ватан) Мурод **Лучак одамест**, ки ягон чизро орзуи хушн карда наметавонад (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). Начмиддин **домулло** меҳонад (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Сайёра-

аппарат чӣ рӯзро оварданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Сози Мунаввар).

Саволу супоришҳо:

1. Баёния чист?
2. Баёния чанд хел мешавад?
3. Фарқи баёни изофиро аз баёни беизофа фаҳмонед.
4. Фарқи баёния аз муайянкунанда дар чист?

Адабиёт:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

ПУРКУНАНДА

Аъзои пайраве, ки ба ҳабари чумла муносибатҳои гуногун дорад, пуркунанда иомида мешавад. Пуркунанда ба саволҳои киро?, чиро?, аз кӣ?, ба кӣ?, ба чӣ? ҷавоб мешавад. Пуркунанда одатан ба воситай исм, ҷонишиён ва ҳиссаҳои нутқе, ки ҳусусияти предметӣ мегиранд, ифода мегардад: Онҳо Восеъро ба назди ўҳозир ҷарданд (**С. Улугзода**, Восеъ). Ўхудро ба замин партофтун ҳомӯш монд. (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо).

Пуркунанда вобаста ба маъно ва ҳусусиятҳои грамматикияш ду хел мешавад: бевосита ва бавосита.

ПУРКУНАНДАИ БЕВОСИТА

Пуркунандаи бевосита дар ҷумлаҳо меояд, ки ҳабари онҳо асосан ба воситай феълҳои гузаранда ифода мегарданд ё ифода гаштаанд. Пуркунандаи бевосита низ дар навбати ҳуд вобаста ба нишон додани предметҳои муайяну умумӣ ду хел мешавад: суратёфта, суратнаёфта.

1. Пуркунандаи бевоситай суратёфта ва роҳҳои ифодаёбии он

Пуркунандаи бевоситай суратёфта бо пасоянди «ро» сурат гирифта, предмети муайянро нишон медиҳад ва ба саволҳои киро?, чиро? ҷавоб мешавад. Ин навъи пуркунанда ба воситай аксарияти ҳиссаҳои нутқ ифода мегардад. Чунончи:

1. Ба воситай исм: а) Ислом ҳос: Шодӣ Каримабонуро нағз мешиноҳт (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ). Одинаро хоб намебурд, (**С. Айнӣ**, Одина).

б) Исмҳои чинс, моддӣ ва маънӣ: Вай-ҳар замон почак мезад, дастонашро бо ҳам молиш мёдод ва ба ҳамин худро гарм карда боз машғули кори худ мешуд (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо).

Боз рӯи сабзаҳо афтону хезон по ниҳем,
Кӯҳҳову даштҳоро дар дили худ ҷо дижем.
(Лоик, Рӯзи сафед).

Дурӯғ одамиро кунад бевикор,
Дурӯғ одамиро кунад шармсор.

(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

в) Ислим чомеъ: Мардумро бо фирефтаҳои худ бо-вар кунонданӣ мешуд, (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

2. Ба воситай сифатҳои исмишуда

Мунефикаро мадон ёри мувофиқ,
Мунофиқро мунофиқ дон, мунофиқ.

(Носири Хисрав, Панду ҳикматҳо).

Доноро аз нодон нафрот аст,
Нодонро аз доно ваҳшат.

(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

г) Ба воситай шумора ва хелҳои он: Шодигул нав ҳаждаҳро пур кард (**С. Улугзода**, Навобод). дигарашро пешин ва сеюминашро шаб ба бемор менӯшонӣ (**С. Айнӣ**, Одина).

д) Ба воситай ҷонишин ва хелҳои он: Муаллим дирӯз моро дар аэропорт пешвоз гирифта, ба хонааш бурданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Сайдхоча ўро дар торикий шинохта натавонист (**А. Шукӯҳӣ**, **Х. Аскар**, Печутоби роҳҳо).

Ман туро баҳри дилам мадди таманно кардаам,
Ман туро баҳри дилам дар шеър пайдо кардаам.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Юнус-бобо зуд аз матлаби Зебӣ пай бурда, ҳамаро ба кор даъват кард (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо). Лекин ин ҳама оваратии онҳо ҳеч қасро дилгир намекард (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид).

е) Ба воситай зарф: ...дар атрофаши аз сангҳои нотарошида деворҳо сохта, болояшро бо ҳасу ҳошок пӯшонда буданд (**С. Айнӣ**, Одина).

ё) Ба воситай масдар: **Хонданро** соли гузашта та-
мом карда будам (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо).
Марди қаддароз на **рафтанро** медонист ва на **нишастанро** (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид).

ж) Ба воситай сифати феълии исмушуда: Мо раф-
татиҳоро гусел кардем (рӯз. «Комсомоли Тоҷикис-
тон»).

Пуркунандай бевоситай суратёфта ба воситай ибо-
раҳои гуногун: изофию беизофа, омекта, ки аз ҳис-
саҳои гуногуни нутқ ва сифати феълию масдар ва
ғайра ташкил меёбанд, ифода мегардад.

1. Ба воситай ибораҳои изофӣ: Рақси духтарон
цилваи гулҳоро аз боди сабо мемонад (**Ф. Муҳамма-
диеv**, Дӯстон точи сар). Рӯзе аз рӯзҳо сатча **ангушти**
хонуми нозпарварро мегазад (**Ф. Муҳаммадиеv**, Дӯстон
точи сар). Пагоҳирӯзӣ муллоён **фатвои сангзор**
кардани гунаҳгоронро навишта оварданд (**С. Айнӣ**,
Одина).

Гуфт ҳама орзӯи хешро,
Дарди дили синаи садрепшро.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Модарам, дар ёди ту гашту гузоре мекунам,
Баҳри мэҳри ту дили худро мазоре мекунам.

(Лоик, Рӯзи сафед).

2. Ба воситай ибораҳои беизофа: Иң хидматро ху-
ди ман ба дилу ҷон мекунам, (**С. Айнӣ**, Доҳунда). Ам-
мо ҳамин гапро ба ҳеч кас маъқул ҷарда натавонис-
там (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид).

3. Ба воситай ибораҳои омекта: **Кӯшодани ии сир-**
ро ба милиса ҳавола мекунам (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**,
Печутоби роҳҳо). Солеҳ-бобо **76 баҳору тобистоии**
зиндагиро аз сар гузаронидааст (**Ф. Муҳаммадиеv**,
Дӯстон точи сар). Ба Раҳими қанд ду **танга музди**
хизматашро супурданд (**С. Айнӣ**, Марғи судхӯr).

Пуркунанда дар забони адабии тоҷик дар шакли
чига фаровон истифода мегардад: Ҳуб, Шумо ҷаро
ҳам ҳудатонро, ҳам Қорӣ-Ишқамбаро, ҳам маро таш-
виш дода, пули ўро шабона бурда медихед (**С. Айнӣ**,
Марғи судхӯr). Адабиёти бадей бояд ҳатман чизи

тоза, ҳусни ҳанӯз ҷашми касе наафтода, ҳақиқати обнарасидаро қашф ва тасвир кунад (Ф. Муҳаммадиев, Дўстон точи сар).

2. Пуркунандай бевоситай суратнаёфта ва роҳҳон ифодайёни он

Пуркунандай бевоситай суратнаёфта предмети но муайянро нишон медиҳад ва аз ин рӯ, он нисбат ба пуркунандай бевоситай суратёфта камтар ташаккул меёбад. Ислом хос ва ҷонишинҳои ифодакунаидай шахс, ки ҳусусияти умуминомбаркунӣ надоранд, дар ҷумла ба вазифаи пуркунандай бевоситай суратнаёфта намеоянд. Масалан, ман **бригадир** пурсидам, ё Аҳмад пурсидам гуфта наметавонем, vale ман **ѓуғирд** пурсидам, **меҳмонхона** пурсидам гуфта метавонем.

Пуркунандай бевоситай суратнаёфта бо исмҳои ғайришахс ва ҳиссаҳои нутқи исмшавандаю як қатор ибораҳо ифода мегардад.

а) Ба воситай исмҳои ғайришахс: Дилбар дуруст ош ҳурда натавонист (**Ч. Икромӣ, Шодӣ**). Файзи пагоҳӣ ба даштруй зебой мебахшид (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**).

б) Ба воситай ҷонишин. Дар айёми ҳаёташ дар бораи гузаштai Хайруллоҳӯча касе чизе нагуфт (**Р. Ҷалил, Шуроб**). Аммо Лутфияҳон чиҳо гуфт? (**С. Улуғзода, Навобод**).

в) Ба воситай ибораҳои изофӣ: Ба мо аз ишқи одамон, аз амал, аз ғаму ғуссаи онҳо ҳикояҳои дилинишин гуфт (**Ф. Муҳаммадиев, Дўстон точи сар**). Колхоз барои аъзоёнаш хонаҳои нав соҳт (**С. Улуғзода, Навобод**).

г) Ба воситай ибораҳои омехта: Вай ҳар сол ба давлат аз маҳсули ҳуди совхоз садҳо тонна пахтаи тоза ва даҳҳо тонна чигити тӯҳмӣ медиҳад (**А. Деҳотӣ, Куллиёт**).

Чой пуркунандай бевосита дар ҷумла

Пуркунандай бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҷой нисбатан озод дорад. Яъне дар аввал,

мобайн ва охири чумла ба хубӣ мушоҳида мегардад. Инчунин пеш аз мубтадо, баъди он, пеш аз пуркунандай бавосита ва баъди он омада метавонад. Намуна:

а) Дар аввали чумла: **Дигарашро** пешин ба бемор менӯшонӣ (**С. Айнӣ**, Одина). Ин китобчаро чанд пул харидед? (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Чавонмардию ростӣ пеша кун,

Ҳама искӯй андар андеҳа кун!

(Фирдавсӣ. Панду ҳикматҳо).

б) Дар мобайни чумла: **Мо ошро** бе турб намехӯрем (**С. Айнӣ**, Марғи судхӯр). Онҳо стансияи электрикӣ месозанд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»)

Дар охир:

Фазои беситора мекунад дилтант инсонро,

Замини сабзу хуррам рӯҳ мебаҳшад дили ҷонро

Бахшамаш ду қитъаи машӯрро,

Китъаҳои саркашу магрурро.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

ПУРКУНАНДАИ БАВОСИТА ВА РОҲҲОИ ИФОДАЕБИИ ОН

Пуркунандаи бавосита предметро ифода мекунад, ки таъсиру ҳаракати хабари чумла ба воситаҳои гуногун ба он мегузарад. Пуркунандаи бавосита аз бевосита ба он тарқ мекунад, ки вай ҳамеша бо'пешояндҳои гуногун сурат мегирад ва ба саволҳои ба кӣ?, ба чӣ?, аз кӣ?, аз чӣ?, дар чӣ?, бо чӣ? ва ғайра ҷавоб мешавад: Ту бо Ҳочиумар дар бораи духтараш чӣ қавлу қарор карда будӣ? (**С. Улугзода**, Навобод).

Рафиқӣ кун ту ба ёрони ҷонӣ,

На ёре кӯ бувад ёри забонӣ.

(Роғиби Самарқандӣ, Панду ҳикматҳо).

Бояд гуфт, ки пуркунандаи бавосита ба воситаи пешояндҳои соддаи аз, ба, дар, андар, то, бе, пешояндҳои таркибии беизофаю изофиӣ оид ба, нисбат ба, доир ба, ба ҷуз, дар ҳусуси, дар бораи, дар бобати, бо ҳамроҳии, дар назди, аз ҷониби, ба ҷониби, ба муқобили, бар зидди, ба ҷои, дар ҷои ва ғайра ташаккул ёфта, ҳар кадом мувофиқи вазифаҳои граматикии худ

тобишҳо ва муносибатҳои мухталифро аз қабили сарчашмаи амал, муқоиса, объекти мухокима, сохта шудани предмет аз предмете, асоси амал, машғулият, шабоҳат, ҳамроҳӣ, иштироки касе дар амале ва гайраҳоро бараъло нишон медиҳанд.

Пуркунандай бавосита бо ёрии ин пешояндҳо ба воситай хиссаҳои гуногуни нутқ ва таркибу ибораҳо ифода мейбад.

1. Ба воситай исм: а) исми хос: Дар бораи **Айнӣ** бисёр насон шеър навишкаанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи, сар). Макаров бо ҳамроҳии **Шодӣ** хеста берун баромад (**Ч. Икромӣ**, Шодӣ).

б) Ба воситай исмҳои ҷинс, моддӣ, маъни ва ҷомеъ: Ёдгори ҳаштсола ҳам ба корҳои резу рови хона дастёри мекард, ба асп ва молҳои сиёҳ нигоҳубин менамуд (**А. Самадов**, Аспи бобом).

Ба дониш шод гардӣ аз дилу ҷон,

Ки ба дониш бувад ҷовид ҳайрон.

(Носири Ҳисрав, Панду ҳикматҳо).

Алоқае дар дунё шадидтар аз меҳр ба Ватан нест.

(Афлотун, Панду ҳикматҳо).

Мард ба ҳунар ном гирад.

(Абуғазли Байҳақӣ, Панду ҳикматҳо).

Аз мардум кучо мегурезӣ?

(П. Толис, Ҳикояҳо).

2. Ба воситай сифатҳои исмшуда: Ба некон нек бошу **ба бадон** бад гуфтанд (**Зарбулмасалҳо**). Барои пирион ва барҷомондагон дар сарҳад хобгоҳ гузошта, онҳоро дар он ҷо ҳуронданду пӯшонданд (**С. Айнӣ**, Гуломон).

3. Ба воситай шумора: Салом ба **бисту панҷ** расид, аммо аз хонадоршавӣ дарак нашуд, (**С. Айнӣ**, Гуломон). Сину солаш **ба шаст** наздиқ шудааст («**Садои Шарқ**»).

4. Аксарияти хелҳои ҷонишин дар ҷумла ба вазифаи пуркунандай бавосита истеъмол мегарданд: Нишони Одинаро аз ман мепурсӣ (**С. Айнӣ**, Одина).

Мехмон кофир аст, агар диндор,

Ман ба ину ба он надорам кор.

(Камолиддин Биной, Панду ҳикматҳо).

Бе ту кай медод бахти човидон моро салом,
Бе ту меомад магар субҳи сафо аз пушти шом?

(М. Турсунзода, Поесони оташ).

Онҳо дар байни худашон ва бо тракторчиён гуфтутгӯ мекарданд, (С. Улугзода, Навобод). Бедонаҳо гӯё бо ҳамдигар баҳскуон нা�ғмапардозӣ мекарданд (Ф. Муҳаммадиев, Дустон точи сар).

Як замон кор аст бигзору битоз,
Кори кӯтоҳро макун бар худ дароз.

(Чалолиддини Румӣ, Панду ҳикматҷо).

Иди зебои занон — 8-уми март **ба шумо**, ба дұхтар ва шогирди ҳунармандатон Софияхон муборак бошад (Ф. Муҳаммадиев, Дустон точи сар).

5. Ба воситаи масдар: Ақлу ҳушам **ба хондан** банд суд (С. Улугзода, Субҳи ҷавонии мо). Аммо аз гуфтан то кардан бисёр фарқ аст (С. Айнӣ, Дохунда).

6. Ба воситаи сифати феълий ва шаклҳои замонии он: Сарой Арбоб Носир дер боз аз **оянда ва раванда** холӣ монда буд (А. Айнӣ, Дохунда). Вай дар ҳайрат буд, **ба шунҷда** бовар намекард (С. Улугзода, Ёрони боҳиммат).

7. Ба воситаи зарф. Зарф ҳамон вақт ба вазифаи ин навъи пуркунанда меояд, ки суффикси ҷамъбандӣ қабул карда, ҳусусияти предметӣ гирад: Баъд Одил Саркор **ба ҳозирон** муроҷиат карда пурсид (Ф. Ниёзӣ, Вафо). Суханони вазнин, бурро ва соддаи **ӯ ба ҳозирон** фаҳмо мерасид (Ф. Ниёзӣ, Вафо).

Ба воситаи ибораҳо ва таркибҳо ифода ёфтани пуркунандаи бавосита.

Дар забони адабии тоҷик аксарияти ҳелҳои ибора ҳоҳ содда, ҳоҳ муранкаб, ҳоҳ изофӣ, ҳоҳ беизофа ба вазифаи пуркунандаи бавосита омада метавонанд. Дар зер ифодаёбии пуркунандаи бавосита танҳо ба воситаи ибораҳои изофӣ, беизофа ва омехта нишон дода мешавад:

а) Ба воситаи ибораҳои изофӣ: **Мо аз санъат ва адабиёти советии тоҷик ҳаққонӣ** фарҳ мекунем (Ф. Муҳаммадиев, Дустон точи сар). Солҳои сиом мар-

дум ҳанұз аз оби водопровод таъмин набуданд. Повест асосан аз ҳаёти бинокорон ҳикоя мекунад (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар).

Наояд душмани аз марди оқил,

Нашояд дүстій бо марди ғофил.

(Носири Хисрав. Панду ҳикматқо).

Фалак аз рашки ҳусни офтобам,

Маро аз ёри дылбандам үздө кард.

(Лоик, Рұзи сафед).

б) Ба воситай ибораҳои беизофа: У ба бадали ин кор ҳеч хизмате накарда бемор шуда рафт (**С. Айнӣ**, Марги судхӯр). **Ба ин гуна одамон** ҳамеша тариқат корбариро нишон дода, таъкид мекунад, ки аз кор наноланд (**Р. Чалил**, Одамони ҷовид).

в) Ба воситай ибораҳои омехта (изофию беизофа). Қутбия ба ин суханони **Фотима** тоб оварда натавонист (**С. Айнӣ**, Еддоштҳо). Ман ба ин фикри шумо ҳамроҳ шуда наметавонам (**Ч. Икромӣ**, Шодӣ). До-мод бо се-чор нафар ёру ҷӯраҳон худ аспсавор аз Тус омад (**С. Улугзода**, Фирдавсӣ).

Бо бандакҷонишингҳо ифода ёфтани пуркунандай бавосита

Пуркунандай бавосита ҳамон вақт ба воситай бандакҷонишингҳо ифода мегардад, ки хабари чумла ва ҳиссаҳои дигар ҳусусияти предметӣ мегиранд ва бандакҷонишингҳо ба онҳо якҷоя навишта мешаванд.

1. Пуркунандай бавоситае, ки бо феълҳо ва бандакҷонишингҳо ифода ғаштааст:

Гуфтамаш, эй ҷони ширин, ғам маҳӯр!

Садқай сар гўю биншин, ғам маҳӯр!

(М. Турсунзода, Асарҳои мунаҳажаб).

Ё касе гуфтат, ки дар Ҳиндустон,

Ризқи инсон аст чун оби равон?

(М. Турсунзода, Асарҳои мунаҳажаб).

2. Пуркунандай бавоситае, ки бо ҳиссаҳои номии нутқ ва бандакҷонишингҳо ифода ғаштааст:

Аз наргиси масти худ шаробам додӣ,

З-он лаъли хушоб шаҳди нобам додӣ.

(Х. Юсуфӣ).

Човидон зинда ба олам монад,
Ҳар киаш ҳурмату раҳмат хонад.

(М. Фарҳат).

Аз ин дунё бароям пурумед аст,
Шаби торик маро поён сафед аст.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтакаб).

Бо пасоянди-ро ифода ёфтани пуркунандай бавосита

Пуркунандай бавосита асосан ҳамон вақт бо пасоянди-ро ифода мегардад, ки худи ҳамин пасоянд, ба ҷои пешоянди ба кор фармуда шавад. Чунончи:

Маро дерина одат, ин таомул ёд меояд,

Ки фарзанде иу бар гардан ҳамегирад ӯгуноҳашро.

(Ғ. Мирзо. Ҳангомаи дидор).

Пуркунандай бавоситае, ки бо пасоянди -ро сурат мегирад, одатан калимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои чондор мебошанд: Дар он ҷо ўро либосҳои тоза пӯшонда, ба хоначае дароварданд (**С. Айнӣ, Ятим**). **Одинаро** чора ҷуз ин набуд, ки дубора сари ҳудро гирифта ба **Фарғона** биравад (**С. Айнӣ, Одина**).

Гарчи номиданд як кӯхи туро кафтаргузар,

Кӯхи саркаш кафтаронро ҳам гузаргоҳе надод.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Соҳт ва таркиби пуркунандай бавосита

Пуркунандай бавосита аз ҷиҳати соҳт таркиби, тафсилий ва ҷиҳад мешавад.

1. Пуркунандай бавоситай таркиби бо пешоянду пасояндиҳо ва ягон калимаи мустақилмаъно ифода мегардад: **Тракторчиҳо қати маслиҳатро як ҷо мондед** (**Ҷ. Икромӣ, Шодӣ**).

Зиндагонӣ кардани мо бе ту номумкин буд,

Гар нафас гирем мо бе рӯи ту, бодо ҳаром!

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

2. Пуркунандай бавоситай тафсилий бо ибораҳои изофию беизофа ва омехта ифода мегардад: Дар саҳни майдонча зан ҳамроҳи ҷавони қаддарози малламӯй ва сурхинарӯй истода буд (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**). Танҳо Ёдгор **ба ин давраҳо ҳамроҳ** набуд, (**С. Айнӣ, Дохунда**). Оқибат вай ҳудро аз бартараф

кардани он душвориҳо очив ҳис карда, «нависандагӣ»-ро партофт (С. Улугзода, Ёрони бохиммат).

3. Пуркунандай бавосита дар навбати худ, ё таркибӣ бошад, ё тафсилӣ, чида шуда меояд: Эҷодиёти нависандагони қалонсол дар ин солҳо аз образҳо, характерҳо, бозёфтҳои тозаи эҷодӣ бой гардид (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар). Дар бозгашт муаллим ба мо мегуфт, ки ин хел ҷоҳилон ба ҳудашон, ба фарзиониашон ва ҷамъият зарари қалон мерасонанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар).

Бе азми дурусту сави комил,
Касро нашавад мурод ҳосил.

(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

Чои пуркунандай бавосита дар ҷумла

Пуркунандай бавосита асосан баъди мубтадо ва пеш аз ҳабар, яъне дар мобайнӣ ҷумла меояд. Во вуҷуди ин вобаста ба соҳту таркиби синтаксисии ҷумлаҳои забони адабии тоҷик пеш аз мубтадо, пеш аз ҳол ва баъди он, пеш аз пуркунандай бевосита, баъди он омаданаш мумкин аст. Баъди ҳабари ҷумла омадани пуркунандай бавосита асосан ба назм ҳос аст. Дар зер танҳо се ҷои он нишон дода мешавад.

1. Дар аввали ҷумла: **Ба ии саволҳо кӣ будани** ўро муайян карда натавонистем (**Ҳ. Карим**, Ҳикояҳо). **Ба бобоям** тақлиф маъқул омадааст (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

2. Дар мобайн: Онҳо дар гуфтушунид, дар ҳазлу мутоиба, зиндадили ва меҳмонпарастӣ аз ҳамдигар мегузарониданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар). Панди падар барояш ҳукми қонунро доши (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Марҳум Лутфӣ Обидҳоҷаев дар **ии ҳусус** шеъре навишта буд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дустон точи сар).

3. Дар охирӣ ҷумла:

Чӣ мешуд, ки ақалан мефикандӣ,
Назар бо гӯши ҷашми сиёде.

(М. Турғунзода, Посбони оташ).

Шуд душманат зеру забар,

Озод гаштӣ аз хатар.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтаҳаб).

Саволу супоришҳо:

1. Пуркунанда чист ва ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Пуркунандай бевосита чанд ҳел мешавад?
3. Фарқи байни пуркунандай бевоситай суратёфттаро аз суратнаёфта бо мисолҳо фахмонед.
4. Фарқи пуркунандай бевоситай суратнаёфттаро аз хабарҳои номии ҷумла бо мисолҳо шарҳ дидед.
5. Сохту таркиб ва ҷои пуркунандай бевоситаро дар ҷумла нишон дидед.
6. Пуркунандай бавосита аз бевосита бо кадом ҳусусиятҳо фарқ меқунад?
7. Роҳҳои ифодаёбии пуркунандай бавоситаро маънидод кунед.
8. Воситаҳои алоҳаи пуркунандай бавоситаро шарҳ дидед.
9. Бо бандакҷонишиҳинҳо ва пасоянди ро ифода ёфтани пуркунандай бавоситаро маънидод кунед.
10. Сохту таркиб ва ҷои пуркунандай бавоситаро дар ҷумла нишон дидед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. М. Исматуллоев. Пуркунандай бавосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1961.
4. Бозидов Н. Бо бандакҷонишиҳинҳо соҳиби ифода гардидан пуркунандай бавосита. Дар маҷмӯаи илмӣ, серияи филологияи Ҷилди 55, Душанбе, «Ирфон», 1967.
5. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
6. Т. М., Ф. З., Ҳ. Ч. Дар бораи воҳидҳо..., 1976.
7. Ш. Рустамов. Мушкилоти синтаксис...

Ҳ О Л

Аъзои пайрави ҷумлае, ки тарзи иҷрои амалу долат, аломат ва замону макон, сабабу мақсад, шарту ҳилоғи кору ҳаракати предметро нишон медиҳад,

ҳол номида мешавад. Ҳол ба саволҳои чӣ тарз, чӣ тариқ?, чӣ қадар?, ба мисли чӣ?, кай?, дар кӯҷо?, ҷаро?, ба қадом мақсад?, ба қадом щарт?, бо вуҷуди чӣ? ва ғайра ҷавоб мешавад.

Ҳол дар ҷумла ба воситаи ҳамаи ҳиссаҳои мустақили нутқ (ба ғайр аз феълҳои тасрифӣ), таркибу ибораҳои муҳталиф ифода мегардад.

Ин аъзои пайрав ва ҳелҳои он тавассути воситаҳои алоқаи грамматикий ташаккул ёфта, муносибатҳои гуногуни маъноиро ифода мекунад.

Ҳол хусусан, ба воситаи зарф, исму ибораҳои исмӣ, таркибҳои ҷонишиниӣ, феъли ҳолу ибораҳои он, масдару ибораҳои масдарӣ зиёдтар ифода мегардад: Пирамард **шитобкорона** роҳ мерафт (С. Айнӣ, Дохунда). Бача ҳам шодикунон гоҳ аз иеш ва гоҳ аз душибол ба роҳ баромад (С. Айнӣ, Дохунда). Имрӯз баъди кор ба он кас-мактуб менависам (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Ҳанда мекардам ба ҷӯи шаршара,

Ҳанда меомад зи ҳар сангӣ дара.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Лекин бо вуҷуди ин у ба деха маро ҳамроҳ гирифта меомад (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Барои чой дам карда додан омада буд (А. Шукуҳӣ, Ҳ. Асқар, Печутоби роҳҳо).

Ҳол аз рӯи маъно ва тарзу воситаҳои ба амалу аломат ва ҳолат вобаста ўзданаш чунин тасниф карда мешавад: Ҳоли тарз, монандӣ, миқдор, дараҷа, замон, макон, сабаб, мақсад, щарт ва хилоф.

ҲОЛИ ТАРЗ

Ҳоли тарз тарзу тариқи иҷрои аломату амал ва кору ҳаракатро мефаҳмонад ва ба саволҳои чӣ тарз?, чӣ тариқ?, чӣ гуна?, чӣ ҳел? ҷавоб мешавад: Ҷавон кӯдакро оҳиста ба рӯи кӯрпача ҳобонд (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Ҳамроҳрафиқ баромада, дар гӯшае сар ҳам карда нишаст (С. Айнӣ, Марғи судхӯр). Уқобе беҳаракат парвоз мекунад (П. Толис, Повест ва ҳикояҳо).

Холи тарзи амал бо як қатор ҳиссаҳои нутқ, тархбҳо ва ибораҳои гуногун ифода мегардад. Дар ташкиули ҳоли тарз воситаҳои алоқаи грамматикий аз қабили пешоянду пасояндҳо, бандакҳои изофӣ, ҷонишиний ва алоқаи ҳамроҳӣ саҳми босазое доранд.

1. Ифодаи ҳоли тарз ба воситай зарф. Азбаски вазифаи асосии нахдии зарф ҳол мебошад, ҳамаи зарфҳои тарзи амал ба вазифаи ҳоли тарз истеъмол мегарданд: Чандин ҷуфт ҷашмони мисли олу сип-сиёҳи дураҳшон **бесаброна** ва **кунчковона** ба рӯям дӯхта шуданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Меҳмони тоҷикро **мехрубонона** қабул кард (**А. Шукурӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо). Пирамард **шитолкорона** роҳ мерафт (**С. Айни**, Дохунда).

Бо ҳамон дасте, ки кардӣ инқилоб,

Дилпурона давлати олиҷаиnob.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Ногаҳон ба нармии гӯши постам як ҷизи тез ҳалила ҷиззӣ карда монд (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Боз як савор **дартоз** омад (**С. Айни**, Қуллиёт).

2. Ва воситай сифат. Сифатҳои, ки дар ҷумла ба вазифаи ҳоли тарз меоянд, аломати амалу корро нишон медиҳанд: Онҳо боз якчанд даҷика **ҳомӯш** роҳ гаштанд (**Р. Ҷалил**, Бахор). Исто, аввал масъаларо дурусттар фахмем (**Ч. Икромӣ**, Шодӣ).

Ба вазифаи ҳоли тарз сифатҳо дар шакли тақрор низ меоянд: **Бурро-бурро** ҷавоб дех (**С. Айни**, Қуллиёт). Духтарон **хиромон-хиромон** ба саҳна наздиқ меоянӣ (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

3. Ифодаи ҳоли тарз ба воситай исм. Исмҳо дар шакли таркиб, яъне бо пешоянду ба вазифаи ҳоли тарз меоянд: Бой ба либосу қокулони Зӯҳро аввал **бо тааҷҷуб**, сонӣ **бо тамасхур** нигоҳ кард (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз бихишӣ). Вай сари сермӯяшро аз ларича бароварда, **бо диққат** ба Юсуф нигоҳ кард (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо).

Баҷагиям бекасу танҳо гузашт,

Бо дарав, бо ҳушачиниҳо гузашт.

(Лоиқ, Рӯзи сафед).

4. Ифодаи ҳоли тарз ба воситай феъли ҳол. Феъли ҳол, ки дорои хусусиятҳои зиёди ҳолӣ мебошад, ба вазифаи ҳоли тарз фаровон истеъмол мегардад ва ҳолату аломати кору ҳаракатро баражло нишон медиҳад: Бача ҳам **шодикунон**, гоҳ аз пеш ва гоҳ аз дунбон ба роҳ баромад (**С. Айнӣ, Дохунда**). Очаой **афто-ну ҳезон** ба идораи газета омад (**Р. Ҷалил, Бозгашт** аз биҳишт).

Шеър дилро чун саҳаргоҳон мусаффо мекунад,

Ошиқонро гаштаю баргашта шайдо мекунад.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Феъли ҳол дар шакли такрор ҳолату аломатро боз ҳам барҷастатар менамояд: **Фикр карда**-**фикр карда** воқеаи аэропорти Хоруғро ба ёд овардам (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**). Ҳоло хари вай кӯҳи Қофро **лесида-лесида** ҳанӯз суроҳ накардааст (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**).

5. Холи тарз ба воситай як қатор ибораҳо: исмӣ, феълиҳолӣ, фразеологӣ ва гайра ба хубӣ ифода мегардад:

а) Ибораҳои исмӣ: Мудири анбор ғозвор оҳиста-оҳиста ва **бо дили ноҳоҳам** омад (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Асқар, Печутоби роҳҳо**). Духтараҳ саҳле ба пахлӯи чап гузашта, **бо табассуми латиф** ба мо нигоҳ кард (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**). **Бо дили ғамғин, ҳаваси парешон** пурсида-пурсида хонаашро ёфтам (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**).

Буд дар он маърака «мушти паре»,

Бо сари ҳам, гардани қаҷ дуктаре.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

6. Бо ибораҳои феълиҳолӣ: Ду нафарро **дасту по баста** меоварданд (**С. Айнӣ, Дохунда**). Он гоҳ мо дар майлони назли ҳавлиамон **ӯзи ӯзғоҳо ӯзвора нишаста** боғурсат сӯҳбат кардем (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**).

7. Ба воситай ибораҳои фразеологӣ: Ин кяпор бояд бечуну **чаро** ичро ёбад (**С. Айнӣ, Қуллиёт**). Тудандон ба дандон монда, пахлӯ ба пажлӯ, рӯ ба рӯ нишаста, таранг ба гап гӯш мекунӣ, вассалом (**Р. Ҷалил, Шикасти тилисмот**).

Холи тарз дар чумла чида шуда меояд. Ман мединам, ки шумо фаровезу нүги остинашро **нав кардаю обуранги тоза дода ба хонаидаҳо расонда метавонед** (Р. Чалил, Бозгашт аз биҳишт). Онҳо **бо тантана ва хушнудӣ бароварда гусел карда буданд** (Ч. Икромӣ, Достони мардӣ танкишинан). **У бо хусни таваҷҷуҳ, бо эҳсосоти меҳрубонона ба беморонаш нигоҳубин мекард** Р. Чалил, Баҳор).

Чои холи тарз дар чумла

Холи тарз мисли дигар аъзои пайрав пеш аз сараъзбӯҳо, аъзоҳои пайрав ва баъди онҳо омада метавонад, яъне, ҷояш устувор нест. Дар зер се ҷои он нишон дода мешавад. 1. Дар аввали чумла:

Гашта-гашта аз сафар боз омадам,

Боз бар наздат ба парваз омадам,

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Лавра бинишастанд гирдогирди хон,

Хонаро лур аз латофат кардаанд.

(Ш. Ёдгорӣ, Симон халк).

2. Дар мобайни чумла: Пахтачинӣ **босуръят давом дошт** (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аекар, Печутоби роҳҳо). Бачаҳо бо истиҳола, **оҳиста-оҳиста наздик меомаданд** (Ф. Муҳаммадиев, Дустон точи сар).

3. Дар оҳиди чумла: Чаро? — гуфт оқсақол тааҷҷубкунон (С. Айни, Куллиёт).

ХОЛИ МИҚДОР ВА ДАРАЧА

Холи миқдор ва дараҷа аз ҷиҳати иғодай маъно бо ҳам наздик буда, миқдору дараҷаи амалу аломат, кору ҳаракатро нишон медиҳанд. Ин навъ ҳол, хусусӣ, холи миқдор аз ҷиҳати иҷрои вазифа ба муайян-кунанда шабоҳат дорад.

Холи миқдор

Холи миқдор ба ягонандоза ба амал омадани кору ҳаракат, бардавомию тақрори амал ва миқдори предметро мефаҳмонад ва ба саволҳои чӣ қадар?, то чӣ қадар?, чандто?, ҷавоб мешавад. Гоҳ рӯзе як бор, гоҳ рӯзе дӯ бор табӯ ларз гирифтани гирифт (Ҳ. Карим, Повест ва ҳикояҳо). Дар балали ҳар ҳафта се рӯз душпештӣ машқ кардан ва як рӯз қаровули кашидан може 80 танга аз хазина мегирад (С. Айни, Куллиёт). Ду

моҳи тамом пайваста хуб борид (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

Холи миқдор асосан ба воситай зарфҳои миқдор, ибораҳои соддаю муранкаб, ки ҷузъи тобеи онҳо аз шумораҳою нумератив ташкил меёбанд ва ба зарфҳо, ки аз шумора ташкил ёфтаанд, ифода мегардад.

1. Ба воситай ибораҳои содда: Баъди ин мо **чор рӯз** дар он ҷо мондем («Садои Шарқ»). **Як** миқдор оби ин сарзамин тобеи бойҳо буд (**Ҳ. Карим**, Оқшуда). **Ду ҳафта иҷониб** ҳар рӯз, то говгум даҳ, гоҳо ёздаҳ-дувоздаҳ **раҳ ғалла** қашонда, як поси шаб ба хона меравад (**С. Турсун**, Намони Рустам).

Ба мулки ношиносе бо рафиқон,

Шудам як моҳ мисли дӯст меҳмон.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Ин хели ибораҳо бо пешояндҳо сурат гирифта, тобищҳои давомнокӣ, интиҳо, ҳадди муайян ва гайраҳоро нишон медиҳанд: Аз рӯи ин гап **то як соат** ин ҷо ҳоҳанд омад, (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Ӯ бо овози паст даҳанакӣ фармон дод ва аз ин фармон аз даҳон ба даҳон гузашта, **дар як дақиқа** ба тамоми отряд паҳн шуд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

2. Ба воситай ибораҳои тафсилӣ: Колхозчиён **як соли пурра** замин ҳамвор карданд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»). Ҷӯпонон **як-моҳи дароз** дар зери барфу борон монданд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

3. Ба воситай зарфҳои тақрор, ки аз шумораҳои тақрор ташкил ёфтаанд. Зарфҳои шуморагӣ дар ҷумла миқдорро ифода қунанд ҳам, тобииши тарзро нишон медиҳанд: Аввал **ягон-ягон** пас аз он **панҷ-панҷ**, даҳ-даҳ ҳаридор омада, рафт-рафта сарой бо ҳаридорон пур шуд (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Мардум ҳам ду-ду, чор-чор аз пасу пеш мерафтанд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

4. Ба воситай зарфҳои миқдор: Бачагон **қадре** поёнтар фаромаданд (рӯз. «Пионери Тоҷикистон»). **Бисёр** меҳандонду ҳеч гоҳ ҷиддӣ сухан кардани ўро қас намедид (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ)

Холи дараҷа

Холи дараҷа ба ин ё он дараҷа воқеъ шудан, ё **нашудани әмалу кору ҳаракат ва алому муносибатро** дар ҷумла мефаҳмонад. Холи дараҷа ба саволҳон

то чӣ дараҷа?, то қадом дараҷа?, ҷавоб мешавад: Ин китобчаро ман **бисёр** писандидам (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Вай чӣ кор карданашро **нағз** мефаҳмад (**«Садои Шарқ»**).

Ҳоли дараҷа бо зарф, сифат, таркиб ва ибораҳои исмию ҷонишинӣ, воҳидҳои фразеологӣ ва гайра ифода мегардад.

а) Ба воситаи зарф. Ҳамаи зарфҳои дараҷа ба вазифаи ҳоли дараҷа истеъмол мегарданд: Муқим **баъд аз қадре** такя намудан боз рост шуду ба роҳ даромад (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ). Модарам бо бачаи ширхораш дар хонаи бегона **бисёр** азият мекашид (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Ман **бехад** шод будам (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Зарфҳои **андак**, **қадре**, **хеле**, **басо**, **барзиёд**, **кам**, **анча**, **бағоят** ва гайра дар ҷумла алоҳида ва бо пешояндҳо якҷоя хеле сермаҳсул мебошанд.

б) Ба воситаи исм. Ба вазифаи ҳоли дараҷа исм бештар дар шакли такрор меояд: Самолётҳои мо **даста-даста** ба ҳуҷум рафтанд (**Ҷ. Икромӣ**, Достони марди танҳишкан).

Даста-даста чида гулҳои сафеди ҳешро,
Дар заминҳои васеи пахтазорон рез-рез.

(М. Турсунзода, Асарҳои муNTAXаб).

в) Ба воситаи сифат, Ба вазифаи ҳоли дараҷа факат як турӯҳ, сифатҳо — **саҳт**, **нағз**, **тоза**, **хуб** меоянд. Ман ба ин кор **саҳт** муҳобил истодам (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

г) Ба воситаи ҷонишин. Ба вазифаи ҳоли дараҷа асосан ҷонишинҳои **онҷунон**, **чунон**, **ягон** меоянд. Дилем гӯё аз қин бармеҷаст ва **чунон** бошиддат метаипид (**Ф. Муҳаммадиев**, Палатаи кунҷакӣ). Мардум наможандай ҳудро **ягон-ягон** мефиристод (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

2. Ҳоли дараҷа дар ҷумла бо ибораҳои гуногун ифода мегардад:

а) **Ибораҳои исмӣ.** Ибораҳои исмӣ ҳам дар алоқаи изофиӣ ва ҳам дар алоқаи беизофа (пешояндҳо, ҳамроҳӣ) ба вазифаи ҳоли дараҷа сермаҳсул мебошанд:

Деҳқон боғҳо бунёд мекунад, қўх-қўх пахта, ғалла, рама-рама гўсфанд расонида ба хидмати ҳамватанон тақдим мекунад (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). Гоҳе ҳавопаймоҳои фашистон тарҳи киштиро аз боло дига, ба сари мо **тонна-тонна бомба** мепартофтанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). **Ба қадри ҳол** ҳикоя кардам (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). Оби дига **ин қадар** тайёру бисёр бошад (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Дар воқеъ ҳам дар гирду пеши дўкони бензинбурӯй дар муддати ҳамагӣ ним соат, даҳҳо автомобилу мотосиклҳои шахсӣ ҷамъ омада буданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар).

Ҳоли миқдору дараҷа, чунон ки аз мушоҳидан мисолҳо маълум мегардад, таркибан содда, таркибӣ, тафсилӣ, чида шуда, мувофиқи соҳти грамматикии забони адабии ҳозираи тоҷик пеш аз сараъзо — мубтадо ва аъзоҳои пайрави дигар, баъди онҳо омада мегавонад.

ҲОЛИ МОНАНДӢ

Ҳоли монандӣ амалу ҳаракат ва кору муносибатро аз ҷиҳати монандӣ ва ба таври қиёс нишон медиҳад ва ба саволҳои ба монанди чӣ?, ба мисли чӣ? ва гайра ҷавоб мешавад. Тир аз тарафи душман **монанди борон** меборид (**С. Айнӣ**, Дохунда). Зардолуи худрӯй пайванднадида ба коми мо **ба мисли қандаку миранҷи** ҷалиҳо ширин мерасид (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар).

Шукуфта дилбари озод чун гулдаста мегаштӣ,

Ба ҳар як тори мӯят сад ҷавонро баста мегаштӣ.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Ҳоли монандӣ дар ҷумла ба воситаи зарф, исм, ибораҳои исмӣ, ҷонишин, феъли ҳолу ибораҳои он, воҳидҳои фразеологӣ ифода ёфта, дар ташаккули онҳо воситаҳои алоқаи грамматикий — пешоянду пасояндҳо, бандаки изофӣ, ҳамроҳӣ мавзеи маҳсус доранд.

1. **Ҳоли монандӣ ба воситаи исм:** Мард лаклак ба-рин пойҳои лучи дароз дошт (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо).

Аз рӯзҳои аввал донӣ маро, азизам,
Каз зиндагии осон меҳостам гурезам,
Монанди раъду барке ба абрҳо ситетам.
Чун буттаҳои сарсабз аз магзи санг ҳезам,
Аз фарқи кӯҳсорон чун шаршара бирезам.

М. Турсунзода, Посбони оташ).

2. Ба воситай сифат:

Чу нодон на дар банди падар бош,
Падар бигзору фарзанди ҳунар бош!

(Абдураҳмони Ҷомӣ, Панду ҳикматҳо).

3. Ба воситай ҷониши: Ту мисли вай сарсарӣ нағард («Садои Шарқ»).

4. Ба воситай зарф: Нурҳои офтоб ба гирду атроф барқвор паҳн мешуданд (**П. Толис**, Ҳикояҳо). Ҳар сол як бор ба саҳроҳо саёҳат карда, ба деҳқони хокимош бародарвон шинухез менамоям (**С. Айнӣ**, Қуллиёт).

5. Ба воситай ибораҳои исмӣ ва воҳидҳои фразеологӣ. Ин ду воҳиди граматикий бештар ба воситай пешояндҳои мисли, ба мисли, монанди, ба монанди, ҳамчун (чун, чу) ва пасоянди барин ба вазифаи ҳоли монандӣ меоянӣ: Ин кӯҳсore, ки ин дараро печонда гирифтааст, аз дур ба назаратон монанди як кӯҳпрае менамоянӣ (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Гоҳ аз шарори синаам бар ҳору ҳас оташ занам,

Гоҳе чу баҳри беканори катраларвар мешавам.

(Қ. Қиром, Сари баланд).

Кӯҳ, мисли поян ҳайкал ба зери пои ӯ,

У чу ҳайкал голибу ҷовид дар болои ӯ.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Воҳидҳои фразеологӣ: Бой дар ҷояш мусичан уволак барин сараш ҳам, ба ҳеч кучо нигоҳ накарда шишиста буд (**Ҳ. Карим**, Оқшуда). Босмачӣ чун мурғи посухта худро ба ҳар тараф задан гирифт (рӯз. «Комсомоли Тоҷикистон»).

Соҳти ҳоли монандӣ

Ҳоли монандӣ аз ҷиҳати соҳт содла, таркибӣ, тафсилӣ ва ҷида мешавад. Чунончи, а) Содда: Фароштуруқ тирвор поён мефаромад (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо).

б) **Таркибӣ:** Тамоми давра мисли пуржина ба ҳам зич шуда, то миён ба замин ҳам шуда талош сар карданд (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо).

в) **Тафсилий:** Пошибибӣ ҳам ўро чун хеши худ қабул карда дуру дароз сӯҳбат карда менишаст (**Ч. Икромӣ**, Шодӣ).

г) **Чида:** Ин абрҳои сафеди беҳаракат аз боло ба назар чун мавчи рӯи об ва замини ноҳамвор менамуд («Садои Шарқ»).

Чои ҳоли монандӣ

Ҳоли монандӣ ҷои устувор надорад. Дар аввал, мобайн ва охир ҷумла омада метавонад.

1. Дар аввали: Чун ҷанговари сурҳ хизмат мекардем (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид).

2. Дар мебайи: Онҳо баъд аз якчанд рӯзи дамгирий монанди ҳарсозла ба пеши ҳатиб дарс сар карданд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

3. Дар охир:

Дар ҳикмат кушода саъдиёна,

Сухан мегуфт ҳар кас шоирона.

(М. Турсунзода, Асарҳои муNTAXаб).

ҲОЛИ МАКОН

Ҳоли макон ҷову макон, ибтидову интиҳо ва сӯи кору ҳаракатро мефаҳмонад. Ҳоли макон ба саволҳои дар кучо?, ба кучо?, аз кучо?, то кучо? ҷавоб мешавад. Боре як меҳмони хориҷӣ бо ҳамсафаронаш ба **Леинибод** меояд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Аммо дар қишлоғи **Лолазор** шароит дигар шуд (**Ч. Икромӣ**, Ман гунаҳгорам).

Обшор аз бари ў пош шуда,

Ҷониби дашту биёбон ҷорист,

(Лоиқ, Рӯзи сафед).

Ҳоли макон дар забони адабии ҳозираи тоҷик басо сермаҳсулу серистеъмол буда, ба исм, таркибу ибораҳои соддаву таркибан доманадор фаровон ифода мегардад. Он гуна ҳиссаҳои грамматикие, ки ба вазифаи ҳоли макон меоянд, бо пешоянҳои соддай аз, ба, дар, то, бе, пеши, паси, қафои, назди, паҳлӯи,

атрофи, поёни, болои, пешояндҳои таркибии дар назди, дар пеши, аз пеши, дар атрофи, аз қафои, аз болои, дар чониби, дар муқобили, аз тарафи, дар тарафи, пешояндҳои такрори пеш-пеши, пас-паси, иӯг-иӯги, таг-таги, сар-сари, бар-бари ва ғайра сурат мегиранд.

Ба тақозои маъни грамматикии ин пешояндҳо ҳоли макон тобишҳои зиёди маъноиро аз қабили ҷову макон, сатҳу масофа, ба қадом сӯй равона будан, ибтидову сарчашма, ибтидову интиҳои кору ҳаракати предметро нишон медиҳад.

Ифодаёбии ҳоли макон

1. Ба воситай исм. Бисёрии исмҳо, ки аз ҷиҳати маъни лутғавӣ дорон мағҳумҳои маконӣ мебошанд, дар ҷумла ба вазифаи ҳоли макон фаровон истеъмол мегарданд: Ҷунончи, ба воситай исмҳои гуногуни: Дигарон ҳам аз даҳљез баромаданд (**С. Айнӣ, Куллиёт**). Аз ҳебгоҳ, то ба омӯзишгоҳ ва бозгашт пиёда рафта меомад (**Р. Ҷаллӣ, Бозгашт аз биҳишт**).

Сар-сари кӯҳ мәравад озод,
Мезаҳад мисли оҳӯи навзод.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Лолаҳо дар ёлаҳо машъал шуданд,
Майсаҳо дар ёнаҳо баҳмал шуданд,
Кӯга дар бар дуҳтарони оташак,
Дар сари сарҷашмаҳо маътал шуданд.

(Гулруҳсор, Оинан рӯз).

Ман туро дар ҷашм аз шаҳре ба шаҳре бурдаам,
Аз диёре бар диёре дар дилам овардаам.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Дуҳтарон пӯшида атлас дилнавозӣ мекунанд,
Пеш-пеш келину домод бозӣ мекунанд.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Дар даруни работ, дар наздикии дарвоза ба тарафи дасти чапи он як чуқурии ҳаҷмонанде карда, атрофи онро бо хокҳои аз он чуқурӣ баромада ба қадри қади одам баланд карда буданд (С. Айнӣ, Куллиёт**).**

2. Бо таркибҳои ҷонишинӣ ифода ёфтани ҳоли макон: **Дар паҳлӯи ў имоми деха бо ҷомаҳои васеи**

дароз ва саллаи камонвар бастай худ чой ги-
рифта буд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

Ҳар ҷо ки равӣ, писанд оӣ,

Пеши ҳама сарбаланд оӣ.

(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

3. Бо зарф ифода ёфтани ҳоли макон: Поҳои худро **ба дарунтар**, қабати гармтари рег тиқонда ба хоб рафтам (**Ф. Муҳаммадиев**, Ҷар он дунё). Соҳиби хона Асоро аз **болотар** шинонда, худаш аз **поёнтар** нишааст (**Ҷ. Икромӣ**, Духтари оташ). Модар аз тиреза ҷашм қанда поён нигарист (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо).

4. Ба воситаи ибораҳои исмӣ ифода ёфтани ҳоли макон. Ибораҳои исмие, ки ҷузъи тобеи онҳо аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ ташкил ёфта, ба туфайли воситаҳои алоқаи изофию ҳамроҳӣ ва пешояндҳои соддаву таркибии ифодакунандай мағҳумҳои маконӣ ташаккул ёфтаанд, ба вазифаи ҳоли макон фаровон истеъмол мегарданд: Бозор ҳам пас аз шунидани гуфтаҳои Зуфар аз пештарааш зиёдтар андешаманд гардида, **ба тарафи хонаи худ** равон шуд (**С. Айнӣ**, Дохунда). Он рӯз Муинҷон бори якум автомобилро **аз ҳудуди муқаррарии кӯчаи худамон** ва **кӯчаҳои гирду** **пеши ҳавлӣ** дуртар бурда буд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Мотосикл **аз** **пеши пункти пахта** (ҳозира майдони Фалаба) **ва болои роҳи оҳан** гузашта, бо суръати торафт афзоянда **бо** **роҳи камбари сангфарш** ба сӯи Қўктош мешитобад (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Дилбар аз **байни** **ду заминни пахта** мерафт (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ). Гӯё ки вай дар хоб буду ҳозирон бедорааш карда, ба ин ҷо оварда бошанд (**Ҷ. Икромӣ**, Духтари оташ).

Соҳти ҳоли макон

Ҳоли макон аз ҷиҳати соҳт содда, таркибӣ, тафсилӣ ва ҷиҳати мешавад.

1. Ҳоли макони содда: Лекин афсӯс, ки танқидҳо аз якто-нимто камбузиҳои кори мироб **онсӯтар** нагу-

заштанд (С. Улуғзода, Субҳи чавонии мо). Баъд аз мулокот духтарак побён фаромад («Садои Шарқ»).

2. Ҳоли макони тарнибӣ: Фақат ман дар **назди модарам** бедор нишаста будам (**С. Улуғзода, Субҳи чавонии мо**). **Аз боло** Хатиҷа ба дасташ кӯза мефарояд, (**Ҷ. Икромӣ, Шодӣ**).

3. Ҳоли макони тафсилӣ: Дар миёначой **як сарҳавзи соядор**, ба тарафи **соярави ҳавз** як шаҳсӯфа, ба болои шаҳсӯфа як ҷуфт гилем, як қабат кӯрпача пахӯн карда, се болишт монданд (**С. Айни, Куллиёт**).

4. Ҳоли макони чида: Раҳим Чалилро дар **Тоҷикистон**, дар Ҷигар республикаҳои **бародарӣ** ва **хориҷа** аз хони мөмлакат ҳазорон ҳазор хонандагон мешинисайд (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар**). **Дар саҳни ҳавлини бузурге**, дар **сари мизҳои дароз** мардуми зиёде бо сари ҳам менишастанд (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар**).

Чои ҳоли макон дар ҷумла

Дар забони адабии тоҷик дар ҷумла ҷои ҳоли макон озод аст. Дар наср баъд аз ҳабар ҳеле кам мушоҳида мегардад. Дар зер фақат се ҷои он нишон дода мешавад:

1. Дар аввал: **Дар паси дароҳт** касе рост шуда истодааст (**Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорам**).

Аз Ҷунанбе чун бароӣ, кӯҳсор ояд зи пеш,

Кӯҳсери пуршукӯҳи обишор ояд зи пеш.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

2. Дар мобайни ҷумла: Раҳимҷон бошад, баъд аз маҷлис **ба шаҳр** рафту барвақт гашта омад (**Ҷ. Икромӣ, Шодӣ**).

Чашми модар ба фазо дӯхта шуд.

Рухаш аз шӯъла барафрӯҳта шуд.

(М. Турсунзода, Асарҳои муњтаҳаб).

3. Дар охири ҷумла:

Нишастам дар лаби дарёи кӯҳӣ,

Ба ҳуд ман ёфтам маъвзи кӯҳӣ.

(М. Турсунзода, Асарҳои муњтаҳаб).

Агар донам, ки нахли сабз дар пушту паноҳи туст,
Зиёратгоҳ мекардам, даруни бешазоронро.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтаҳаб).

ҲОЛИ ЗАМОН

Ҳоли замон кай, аз кай, то кай, кадом вақт ичро шудани амал, кору ҳаракати предметро мефаҳмонад ва ба саволҳои кай?, кадом вақт?, то кадом вақт? ва гайра ҷавоб мешавад: Имрӯз баъди кор ба он қас мактуб менависам (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Як вақт** духтар ҳам наздик расида омад (**С. Айнӣ**, Доҳунда). Яъне дар вақташ ба лексияҳо, семинарҳо мерафтаму дар соати ҳолӣ ба мулоқот ба духтарони шиносам метоҳтам (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

Ба мавсими дарав шаббош рафтӣ,
Ба хирманҷойҳо бедор рафтӣ.

(Лоиқ, Рӯзи сафед).

Ҳоли замон мувофиқи маънову мағҳумҳои калимаю ибораҳои алоҳида ва вазифаҳои грамматикии пешояндҳои пасояндҳо замони воқеъшавии кору амалро аз се ҷиҳат нишон медиҳад: 1. Ибтидоёбӣ, 2. Интиҳоёбӣ, 3. Доимӣ ё ҳуд ба таври умумӣ. Ин ҳусусиятҳои ҳолро дар зер дар аснои аз назар гузаронидани мисолҳо мушоҳида ҳоҳем кард.

Ифодаёбии ҳоли замон

Ҳоли замон дар ҷумла бо як қатор ҳиссаҳои нутқ алоҳида ва бо пешояндҳо, ибораҳои алоҳида ифода мегардад. Дар ташаккули ҳоли замон ҳусусан, пешояндҳои соддай аз, ба, дар, то, баъди ва пешояндҳои таркибии дар вақти, дар аснои, аз вақти, дар вақти, дар муддати, дар бадали, пеш аз, баъд аз ва гайра мавқеи босазо доранд.

1. Ба воситаи хелҳои исм, таркибу ибораҳои исмӣ ифода ёфтани ҳоли замон Дар **бозгашт** Содирхон мулоқоташро ба шоир Кошиф ба хотир меовард (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Пас аз сӯҳбат** полковник Людников, майёр Максимов, лейтенант Осмухин **аз заминкан** берун баромаданд (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо).

Аллагүён тифлро хобондай,
То саҳар гаҳворааш ҷунбондай.

(М. Турсунзода, Постбони оташ).

Ниҳоят, рӯзи видоъ меҳмони хориҷӣ дар аэропорт ба муаллим мегӯяд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). То посе аз шаб дар зери барфи реза ва рӯи қабати гафси барфи тоза гаштугузор мекардем (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Ин вакт духтар ҳам наздик расида омад (**С. Айнӣ**, Дохунда). Аз аввали моҳи январи соли 1942, баъд аз комилан ба анҷом расидани корҳои ташкилий қисми тирандозии тоҷикий ба давраи асосии таълими ҷангӣ-сиёсии худ сар кард (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо).

2. Шумора ва ибораҳои шуморагӣ ба вазифаи ҳоли замон. Ба вазифаи ҳоли замон баъзан шумораҳои тартиби моеянду ҳалос, vale ибораҳои шуморагӣ бештар истеъмол мегарданд: **Дуюм** ҳама моеянд, 8-ум ба кор намераванд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»). Мо дар **бистуми рамазон** дар ҳонақоҳи бозори Ресмон даҳа нишастем (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Дар аввали баҳор, ҳар сол дар **бисту якуми моҳи март** иди Наврӯз мешуд, ки иди мардуми дехӯон мебошад (**А. Сидқӣ**, Ҷӯраи деринаи ман).

3. Ба воситаи таркибҳои ҷонишинӣ ифода ёфтани ҳоли замон: Меҳмон **пас аз он** навардро гардонда, як лой карбоси бофтаашро печнонӣ, «дағеч!» гуфта зани додаршӯи худро ҷеф зад (**Ч. Икромӣ**, Шодӣ).

Ҳаргиз касе кӣ ҳонаи мардум ҳароб кард,
Обод баъд аз он набувад ҳонумони ў.
(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

4. Ба воситаи зарф ифода ёфтани ҳоли замон. Зарфи замон дар ҷумла ба вазифаи ин навъи ҳол хеле серистеъмол аст: Вай **шабона** пайташро ёфта гурехтааст (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). **Ҳозиракак** ба корд тарошида тоза карда будам (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид). **Бегоҳирӯзӣ** Ҳочиумар дар ҳона **бо** за наш гуфтугӯ мекард (**С. Улугзода**, Навобод).

**Ҳамеша машварат бо дўстон кун,
Зи душман сирри худ доим нигоҳ кун.**

(Носири Хисрав, Панду ҳикматҳо).

5. Ба воситай ибораҳои масдарию феълиҳолӣ ифода ёфтани ҳоли замон: **Баъди баргашта рафтани шумо** падар маро хеле сарзаниш кард (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). **Баъди рафтани шумо** дар колхоз овоза шуд, ки пулро гирифта турехтаед (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Дере нағузашта ман саҳт касал шудам (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо).

6. Ба воситай таркибу ибораҳои рехта ифода шудани ҳоли замон: **Ҳаш-ҳаш накарда** барф об шуд... **Дар як мижазаний** нопадид мешавад (Р. Ҷалил, Шикасти тилисмот).

Соҳти ҳоли замон

Ҳоли замон аз ҷиҳати соҳт содда, таркибӣ, тафсилӣ, чида мешавад.

1. **Содда:** **Порсол** мо конференсияи хонандагонро гузаронида будем (**Ф. Муҳаммадиев**, Одамони кӯхна). Муқим дирӯз ба қишлоқ баргашта буд (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ).

2. **Таркибӣ:** **Пас аз он намедонам чӣ шуд** (**Ҷ. Икромӣ**, Ман гунаҳгорам). Ман **ба қарибӣ** ўро дар Кӯктош дида мондам (**С. Улуғзода**, Навобод).

3. **Тафсилӣ:** Дар муддати **як соати расо** роҳро тайкарда ба идора расиданд (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо). **Баробари чорпо** шуда ба заминқан даромадани **Ваниюшин** Мамараҷаб ва Сафар дар кучо будани худро фаромӯш карда, аз рӯи одат дар назди сардор аз ҷояшон хестаний шуданд (**Ф. Нийзӣ**, Вафо).

4. **Ҳоли замони чида:** Ниҳоят, **пас аз тай кардани садҳо километр роҳ, пас аз дидани чандин район ва шаҳрҳо ба маркази вилояти Ленинобод расидем** (**Ҷ. Икромӣ**, Очерҳо). Ӯ андак ором шуд, вале **то тамом шудани ҷамъомад, пароканда шудани одамон** аз ин ҷо дур рафтандро маслиҳат надонист (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид).

Чои ҳоли замон дар чумла

Чои ҳоли замон дар чумла низ устувор нест. Вай пеш аз ва ё байд аз ҳар як сараъзою аъзои пайрав омада метавонад. Дар зер фақат се чои он дар чумла нишон дода мешавад.

Дар аввали чумла: **Дар ин миён ман биринчро ба дег андохта, обашро қашонда ошро дам кардам** (**С. Айний, Марғи судхӯр**). **Парершаб** бачагони маҳалла ба ҳавлии мо «Бойчечак» хонда омаданд (**Р. Чалил, Бозгашт аз биҳишт**).

2. Дар мобайни чумла: Падарам **пас аз ним соат** гашта омад (**С. Улугзода, Субҳи ҷавонии мо**). Қайнар **якуним ҳазор сол** пеш аз ин оби соф ва ширини худро ҷорӣ кардааст (**Ч. Икромӣ, Ҳикояҳо**).

3. Дар охири чумла:

Дардо, ки асири нангӯ номем ҳанӯз,
Дар гуфтӯшуниди ҳасу омем ҳанӯз,
Шуд умр тамому нотамомем ҳанӯз,
Сад бор бисӯхтему хомем ҳанӯз.

(Ҳилолӣ).

ҲОЛИ САБАБ

Ҳоли сабаб сабаби иҷро шудан, ё нашудани кору ҳаракат ва амалу ҳодисаи предметро мефаҳмонад. Ҳоли сабаб ба саволҳои аз чӣ **сабаб?**, ба чӣ **сабаб?**, ба қадом **сабаб?**, **сабаб чӣ?** ҷавоб мешавад. Бештарин аспҳояшон ҳам аз **бехӯрокӣ** талаф ва монда шуданд (**С. Айний, Дохунда**). **Ба сабаби бисёр кор** карданам дар хонаи Арбоб иликҳои ман хушк шудааст (**С. Айний, Одина**). **Ночор** дандон ба дандон монда сабр кардам (**«Садои Шарқ»**).

Ҳоли сабаб ба воситаи зарфҳои сабаб, исму ибораҳои исмӣ, феъли ҳол, масдару ибораҳои масдарӣ ва таркибу воҳидҳои фразеологӣ ифода мегардад. Дар ташаккули ҳоли сабаб, маҳсусан, пешоянҷҳои **аз, ба, аз сабаби, ба сабаби, ба муносибати, ба шарофати** нақши бузург мебозанд.

1. Ҳоли сабаб ба воситай исму ибораҳои исмӣ. Ба вазифаи ҳоли сабаб асосан исмҳои маънӣ меоянд: Худаш ҳам имрӯз **аз шодӣ** монанди он гулҳо шукуфта буд (**С. Улугзода**, Ёрони боҳиммат). **Аз саросемагӣ** айнакашро, ки дар даст гирифта пок мекард, ба замин афтонд (**С. Улугзода**, Навобод).

Бо ибораҳои исмӣ: Имрӯз **аз шодии озодӣ** хоби бандиён набурд (**С. Айнӣ**, Дохунда). На фақат одам, беъли паррандаҳо низ **аз гармии ҳаво** бехол шуданд (**Ф. Ниёзӣ**, Вафо). Шариф-Маҳмуд Муътасим **ба сабаби аризаҳои шикоятиаш** аз ҳаммансабони худ ба газаби амир гирифтор шуда, аз кор гирифта шуд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

2. Ба воситай таркибҳои ҷонишиниӣ. Ба шарофати вай зиёфате ороста шуд (рӯз. Комсомоли Тоҷикистон): Борони сел борид, ки дар **натиҷаи он** ҳама майдонҳоро об зер кард (**«Садои Шарқ»**).

3. Ба воситай феъли ҳол ва ибораҳои он: Шодигул **изо қашида** дам намезад (**С. Улугзода**, Навобод). Ман тоқат қарда **натавсиста**, кӯрпаро ба сарам қашидам (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Сардори стансия **графики ҳаракати поездҳоро бахона** карда, ба фуровардани тухмишакҳо розӣ намешуд (**А. Сидӣ**, Ҷӯраи деринаи ман).

4. Ба воситай масдар ва ибораҳои масдарӣ: Вай **ба сабаби дер мондан** ба зал надаромад (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»). Ҳайруллоҷон **аз ҳатою бомаҳҳарони ислоҳ намудани модар шод** шуда, ба ў ҳавоҳоҳӣ кард (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Гулшан **аз дер кардани Соро** дилтанг шуда буд (**Ч. Икромӣ**, Шодӣ).

5. Ба воситай воҳидҳои фразеологӣ: Ҳочиумар ба раис **гапаш** гурехта, ба ҷолҳози «Ситорай сурҳ» кӯчида рафт (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо). Писаратон **«кафтари дубома»** шуда шуморо фаромӯш кардааст (**«Садои Шарқ»**).

Соҳти ҳоли сабаб

Ҳоли сабаб содда, таркибӣ, тафсилӣ ва чида мешавад.

а) Содда: Вай иоилоч таслим шуд (**С. Улугзода, Навобод**).

б) Таркиб: Одамони маҳалла **аз шодӣ** дар курта намегунциданд (**Р. Ҷалил, Шикасти тилисмот**).

в) Тафсили: Дар хонэ **ба муносабати меҳмондории имшаба** ду чароғ дар гирифта меистод (**С. Улугзода, Навобод**).

г) Чида: **Барои ӯудабароёна таълим дедани отделенияи худ ва барои намунавор адо кардани хизмат ба ўзумо ташаккур баён мекунад** (**Ф. Ниёзӣ, Бафо**).

Чои ҳоли сабаб дар ҷумла

Ҳоли сабаб асосан дар аввал ва мобайнни ҷумла меояд.

1. Дар аввал: **Аз ҳамин сабаб** онҳоро муҳофизат кардан лозим меомад (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо**).

2. Дар мобайн: сохтмони клуб **ба сабаби нарасидани ҷӯб** муваққатан хобонда шуда будааст (**С. Улугзода, Навобод**).

ҲОЛИ МАҚСАД

Ҳоли мақсад барои чӣ ва ба қадом мақсад воқеъ шудани амалу ҳолат ва кору ҳаракатро мефаҳмонад ва ба саволҳои **ба қадом мақсад?**, **ба чӣ мақсад?**, **барои чӣ?** ҷавоб мешавад. **Барои шиносой** як пиёлагӣ чой нӯшем-чӣ (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо**). **Барои такои нахӯрдан** сутуни баромадгоҳро ба панҷаҳои бачагонаи борику нозуқ маҳкам мегирифт (**Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт**). Сарбозони посbonмардумро ба ҳар тараф ронда, **барои ба арқ баровардани бандӣ** роҳ қушоданд (**С. Айнӣ, Дохунда**).

Ҳоли мақсад бо исму ибораҳои исмӣ, масдару ибораҳои масдарӣ ва зарф ифода гашта ба воситаи пешояндҳои **барои, аз барои, ба мақсади, ба нияти** сурат мегирад.

1. Бо исму ибораҳои исмӣ:

а) Исмҳо: Мардум **барои дамгирий** ба тарафи дарахтони соядор равон гаштанд (рӯз. «Тоҷикистони со-

ветй»). Мана, ин пиёлаи обро ба нияти шифо бинүш (Афсонаҳои ҳалқии тоҷикӣ).

б) Ибораҳои исмӣ: Бачагон **ба мақсади тамошои ин талу теппаҳо** барвақт тараддуд медианд (рӯз. «Пионери Тоҷикистон»). Диљи одаткарда, махсус **барои даромади муфт** роҳи қишлоқи дигарро пеша кард (маҷ. «Хорпуштак»).

2. Бо зарф: Салима **бедарак** ба ҳавлии онҳо наомадааст (**Ҷ. Икромӣ**, Духтари оташ). Вай роҳро **қасдан** вайрон кардааст (маҷ. «Хорпуштак»).

3. Бо масдару ибораҳои масдарӣ. Ҳоли мақсад назар ба дигар ҳиссаҳои грамматикий ба воситаи масдару ибораҳои масдарӣ бештар ифода мегардад.

а) Масдар: Мо **барои ҳаво ҳӯрдан** баромадем. Дехқон **ба нияти кишт кардан** ба саҳро мебаромад (рӯз. «Тоҷикистони Советӣ»).

б) Ибораҳои масдарӣ: Фақат **барои давр задани растаи мева** бемуҳобот ним соат роҳ рафтан лозим будааст (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Аз коркунони заводи мазкур насе тозон-тозон **барои пайдо кардани мудири худ рафт** (**А. Шуқӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо). Аз ҳаё чашм аз пеши по, аз фарши саҳна барнамедоранд, **барои рӯҳбаланд кардани ҳамдигар** ниҳонӣ ва хеле муҳтасару нозук табассум меқунанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

Соҳти ҳоли мақсад

Ҳоли мақсад аз ҷиҳати соҳту таркиб содда, таркибӣ, тафсилӣ, чида мешавад.

1. Содда: **Қасдан** ба ҳамдигар ҷанг ҳезонда меистанд (**Ҷ. Икромӣ**, Духтари оташ).

2. Таркибӣ: Соли гузашта **барои саёҳат** ба Душанбе мерафтем, дар ресторанӣ вагон ба як одам шинос шудам (**Р. Ҷалил**, Шикасти тилисмот).

3. Тафсилӣ:... **ба нияти бедор карда аз корҳои им-** рӯз **кардааш маълумот додан** тирезаро се бор пуштинохунӣ зад (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

Чида: Роҳбар бояд ҳар корро **бо нияти хайр, нияти беҳтар кардани аҳволи ҳалқ** сар кунад ва аз қавлу

вальдааш барнагардад (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Онҳо аввал худ садои эътиroz баланд карда, дигаронро аз хоби гафлат бархезонида, ба муборизаи зидди истибдод, **ба талоши хунин, барои зиндагонии нав, барои ҳёте**, ки ба ном ва шарафи баланди инсонӣ сазовор бошад, даъват мекунанд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Чои ҳоли мақсад

Ҳоли мақсад дар забони адабии тоҷик асосан дар аввал ва мобайни чумла меояд. Дар назм дар охири чумла омадааш мумкин аст.

1. Дар аввали чумла: **Барои як чой дам карда додан** омада буд (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). 2. Дар мобайни чумла: **Дар ошхона барои ошпазӣ ва обгармкуни** дегҳои ҷудогона шинонданд (С. Айнӣ, Қуллиёт).

ҲОЛИ ШАРТ

Ҳоли шарт ба қадом шарт иҷро шудани кору амал ва ҳаракати предметро ифода мекунад ва ба саволҳои ба қадом шарт?, ба чӣ шарт? ва шарт чӣ? ҷавоб мешавад. Доирай истеъмоли ҳоли шарт ва роҳҳои ҷфодаёбии он нисбат ба дигар навъҳои ҳол маҳдудӣ буда, одатан ба воситай исму ибораҳои исмӣ, ибораҳои феълиҳоли масдар ва ибораҳои масдарӣ ифода мейбад. Дар ташаккули он асосан пешоянҳои **ба шарти, бо шарти, дар сурати** истеъмол мегарданд.

1. Ба воситай исму ибораҳои исмӣ: **Ба шарти дамгирӣ** розӣ шуданд (рӯз. «Қом. Тоҷикистон»). Баъд аз ду сол дар зиндон ҳобида, ҷанд бор қинӣ подшоҳиро дидан ду таноб замини дар қаҳнашон доштаашро фурӯҳта ҳарҷ карда, **ба шарти қабули сарбозии амир** аз зиндон ҳалос шудам (С. Айнӣ, Қуллиёт).

2. Ба воситай феъли ҳол ва ибораҳои он: Бинобар ин, ягон рӯз **кор наёфта** аз бозор намегашт (Р. Ҷалил, Ҳикояҳо). Албатта, мақолаи шавҳаратонро **насанҷидаю наҳонда** ҷоп намекунам («Садои Шарқ»). **Ман аз шумо напурсида ба ягон кор даст намезанам** («Садои Шарқ»).

3. Ба воситай ибораҳои масдари: Бой ўро **ба шарти ҷои истиқомат ёфта доданаш** дар ҳар моҳ ба бистанга (се сўм) ба хизмат гирифтааст (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

Ҷои ҳоли шарт ва чидашавии он

Ҷои ҳоли шарт дар чумла устувор нест. Пеш аз ва ё баъд аз аъзоҳои дигари чумла омада метавонад ва чида шудани он ҳам мумкин аст: Мақсадатонро **нафаҳмидаю насанчида** аз хона баромада намеравам («Садои Шарқ»).

ҲОЛИ ХИЛОФ

Ҳоли хилоф аъзои пайравест, ки мазмуну мағхуми ягон кору амалро нисбат ба мазмуну мағхуми кору амали дигар муқобил мегузорад. Ҳоли хилоф ба саволҳои **бо вучуди чӣ?**, **бар хилофи чӣ?** ҷавоб шуда, бо исму ибораҳои исмӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ, феъли ҳол ва ибораҳои он, масдару ибораҳои масдари, ифода мегардад ва ба воситай пешояндҳои бо вучуди, бар хилофи, ба ҷои сурат мегирад: Лекин **бо вучуди ин** ў ба деҳа маро ҳамроҳ гирифта меояд (**Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт**). Шумо **ба ҷои ёрӣ додан** ба ман гапҳои сахт мезанед ва варқосӣ механдел (**С. Айнӣ, Доҳунда**).

1. Ҳоли хилоф ба воситай исму ибораҳои исмӣ:

а) Бо исм: Ман **бо вучуди хурдсолӣ** онро мефаҳмидам (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). Гулбибӣ **бо вучуди хусну ҷамол ба назара**ш чун оши саркӯт менамуд (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо**). **Бо вучуди пиронсолиаш** ҷои гирифта, дегу табақ шуста, ҳӯрок пухта хеле хизмат кардааст (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**).

б) Бо ибораҳои исмӣ: **Бо вучуди ҳамин қадар** ҳуднамоиҳо мизбон ғалаёни гурурашро пинҳон дошта натавониста, ба Вализода мегӯяд (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**). **Бо вучуди қаду бости паҳлавонона** ў як қиёфай ҳалимонаи ҷозибаноке, қиёфай ҳақиқатан муаллимзебе дорад (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**). Лекин имрӯз **аз ғайри** ҷашмдошли мо дар

вақти чоштгоҳ ба хона баргашт (**С. Улугзода**, Субҳи ҷавонии мо).

2. Ҳоли хилоф ба воситай ҷонишиҳои ишоратӣ: **Бо вуҷуди ин** Маствора рӯҳафтода нашуда, ба кор ҷиддитар назар мекард (маҷ. «Занони Тоҷикистон»). **Бо вуҷуди ҳамин** сардор ошноям гуфта, ба касе гуш ҷамедод (маҷ. «Хорпуштак»).

3. Ҳоли хилоф ба воситай феъли ҳол ва ибораҳои он:

а) Феъли ҳол: Ҳамин тавр, дидаву дониста роҳи дигарро пеша кард (газ. «Тоҷикистони советӣ»).

б) Ибораҳои феълиҳолӣ: Ӯ ҳам ба **пиронсолиаш нигоҳ накарда** мисли Орзуоча нуронӣ ва бардам ме-тофт (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Рӯзи дигар Саидхуча ба дер ҳоб рафтанаш **нигоҳ накарда** бар-вақт аз ҳоб хест (А. Шукуҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳ-ҳо). Аммо пирамард дар бозгаштан, ба чида-чида қа-дам **партофтани меҳмонони худ** **нигоҳ накарда**, ши-тобкорона ба роҳ даромад... (С. Айнӣ, Доҳунда).

4. Ҳоли хилоф ба воситай масдару ибораҳои мас-дарӣ.

а) Масдар: **Бо вуҷуди ҳоби бароҳат кардан** паго-ҳӣ гаранг-гаранг мегашт (**«Садон Шарқ»**).

б) Бо ибораҳои масдарӣ: **Бо вуҷуди гарм набудани ҳавои меҳмонхона** аз ҳар тори мӯяш арак мечакид ва фашишасланон нафас мекашид (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Аз мағрурий бошад, дар вай асаре набуд **бо вуҷуди панҷ паҳлавонро ғалтонданаш** дар маърака чунон менистод, ки кас гумон мекард, «ҳамин замон ӯ аз шармгинӣ об шуда ба замин ҳоҳад реҳт» (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

Соҳти ҳоли хилоф

Ҳоли хилоф таркибӣ, тафсилӣ ва чида мешавад.

а) Таркибӣ: **Бо вуҷуди ин** модарам лаб намекушод (рӯз. «Комсомоли Тоҷикистон»).

б) Тафсилӣ: Аз ин ҷамъиятҳои қалон ҷамъиятҳои сомеъон ва машкобон **бо вуҷуди бо рӯҳи динӣ навиши-**

тагай будани рисолаҳояшон як дараҷа манфиати пешо-варонро риоя мекарданд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

в) Чида: Дар ҳақиқат, Бозор ба ин қадар ноумедӣ, ба ин қадар ҳасрат ва бо ин қадар бадбии ҳақ дошт (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Чои ҳоли хилоф

Ҳоли хилоф асосан дар аввал ва мобайни чумла меояд.

1. Дар аввал: **Бо вучуди серкорӣ** аз шеърхонӣ ва шеърнависӣ даст намекашид (**«Садои Шарқ»**).

2. Дар мобайн: Дар охири соли гузаштаи ҳафтоду якум **бо вучуди дидбонии қаровулу ясавулон** ҳайкалро тарқонданд (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Саволу супоришиҳо:

1. Хол чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?

2. Ҳелҳои ҳолро номбар қунед.

3. Ҳоли тарз, миқдору дараҷа, монандӣ ба воситаи қадом ҳиссаҳои нутқ, таркибу ибораҳо ифода мегарданд?

4. Роҳҳои ифодаёбии ҳолҳои замону макон, сабабу мақсад ва шарту хилофро шарҳ дихед ва воситаҳои алоқаи грамматикиро дар онҳо фаҳмонед.

5. Ҷои ҳелҳои ҳол дар чумла чӣ гуна аст?

А д а б и ё т

1. Грамматика..., 1963.

2. Забони адабӣ..., 1970. 1984.

3. **Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов.** Баъзе масть-алаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе. «Ирфон», 1968.

4. **М. Исматуллоев.** Ҳолшарҳкунандэҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, «Дониш» нашри солҳои 1971, 1986.

5. **Ш. Рустамов.** Мушкилоти синтаксис...

КАЛИМА ВА ИБОРАҲОИ ХУЛОСАКУНАНДА

Калима ва ибораҳое, ки маъно ва мағҳуми аъзоҳои чидашудаи чумларо дар бар мегиранд, калима ва ибораҳои хулосакунанда номида мешаванд. Соnие

тамоми ҳастӣ: офтоб, осмон, замин, мардум, шаҳр ва кӯча аз назари ӯ ғоиб гаштанд ва фақат ду ҷашми дилфиреб, ду ҷашми фусункор ва ду ҷашми шаҳлоро дид (**Ҷ. Икромӣ**, Духтари оташ).

Дар мисоли боло **тамоми ҳастӣ** ибораи хулосакунанда буда, **офтоб, осмон, замин, мардум, шаҳр ва кӯча** аъзоҳои чидаи ҷумла мебошанд, ки бо ибораи хулосакунанда омадаанд.

Калима ва ибораҳои хулосакунанда ба вазифаи қадом як аъзое, ки наоянд, аъзоҳои чидаи ҷумла низ ба вазифаи ҳамин аъзои ҷумла меоянд. Чунончи, ибораи хулосакунанда ва аъзои чида ба вазифаи пуркунанда: Ҷумҳурияти Шӯравии Сусиёлистии Тоҷикистон аз **ҳафт ўқруг** — Ҳисор, Қўрғонеппа, Қўлоб, Ғарм, Панҷакент, Ӯротеппа ва Ҳуҷанд иборат буд (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо).

1. Калима ва ибораҳои хулосакунанда баъд аз аъзоҳои чида: Боз русҳо, украинҳо, немисҳо, хулоса, қариб бист миллат аҳлона зиндагонӣ менунанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Ҷӯстон точи сар). Дигар ҳамаи гапҳо, маълумотҳо, китобҳо — **ҳама** дуввуму сеомдарача ё беаҳмият ё камаҳмиятанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Ҷӯстон точи сар).

2. Калима ва ибораҳои хулосакунанда пеш аз аъзоҳои чида: **Ҳайати сомеон**, аксаран омехта буд: ҳам толиба ва талабаҳои синфҳои боло, ҳам кӯҳансолон, ҳам ҷавонони баркамол, ҳам марду занӣ умудидан коргару дехқонону зиёй (**Ф. Муҳаммадиев**, Ҷӯстон точи сар). Он рӯз **ҳама**: марду зан, писару духтар ва пири ҷавон ба клуби колхоз ҷамъ омада буданд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

Чои калима ва ибораҳои хулосакунанда дар забони адабии тоҷик як ҳел нест. Онҳо дар таркиби яке аз ҷумлаҳои соддани ҷумлаи мураккаби пайвасту тобеъ, баъди ҳабар ва ғайра омада метавонанд.

Саволу супоришҳо:

1. Калима ва ибораҳои хулосакунандаро маънидод кунед.

2. Аз асарҳои бадей ва рӯзномаву маҷалаҳо калима ва ибораҳои хулосакунандаро ҷудо кунед.

3. Калима ва ибораҳои хулосакунанда аз аъзоҳои чидаи ҷумла бо қадом аломатҳои грамматикий ҷудо карда мешаванд?

4. Ҷои калима ва ибораҳои хулосакунанда дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ чӣ гуна аст?

А д а б и ё т:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

2. С. Раҳматова. Воҳидҳои хулосакунанда дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, «Дониш», 1976.

АЪЗОҲОИ ИЛОВАГИИ ҶУМЛА

Унсурҳои алоҳидаи грамматикие, ки барои шарҳу эзоҳи иловагии ягон аъзои ҷумла ҳизмат меқунанд, аъзоҳои иловагии ҷумла номида мешаванд: Дар бοғ, дар ҳонаи пешайвондор — ҳӯҷраи кории шоир воқеъ ва пеши ҳӯҷра гулзор буд, дар гулзор садбаргҳои рангоранг, гули тоҷихӯрӯс, район, савсан, бунафша ва ғайра руста буданд (**С. Улугзода**, Фирдавсӣ). Аммо сонӣ Шарифҷон (зикраш дар қисми «Ёддоштҳо» гузаштааст), ки ғоҳо барои аҳволпурсӣ пешам меомад, ба ман мегуфт (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

Дар ду мисоли боло аъзоҳои иловагӣ ҳӯҷраи қории шоир ва зикраш дар қисми «Ёддоштҳо» гузаштааст мебошанд, ки аз аъзоҳои эзоҳшаванда бо дефис ва дар қавс ҷудо карда шудаанд.

Дар забоншиносии тоҷик аъзоҳои иловагии ҷумларо ба ду гурӯҳ ҷудо меқунанд: баёнияти истисной ва воҳидҳои эзоҳӣ.

Баёнияти истисной

Баёнияти истисной ё ҳуд ҷузъи иловагӣ барои шарҳу эзоҳи ҷузъи асосӣ, ки ягон аъзои ҷумларо таъмин меқунад, омада нисбат ба он аъзо синоним мешавад. Баёнияти истисной аз аъзои эзоҳшаванда бо дефис ва оҳанг ҷудо шуда, бар эзоҳи бисёр аъзоҳои ҷумла омада метавонад.

1. Бар эзоҳи мубтадо: Пиразан — **Қамарнисо** аз наберааш Мирзо ҳат гирифт (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Мо-падар ва писар аз ҳона баромада ба ҳавлии бобоям рафтем (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

2. Бар эзоҳи пуркунанда: Саҳнаҳои мулоҳоти киномеханик бо бачаҳо — ҳаводорони доимии қинон сайёр дар деҳот рангин баромаданд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). Ў ба устоди худ — Абдураҳмони Чомӣ муроҷиат карда, илтимос намуд (**С. Айний**, Куллиёт).

3. Бар эзоҳи ҳол: Рӯзи панҷшанбе — дуюми сентябръ аз долони дарвозаи арк садои пои раванд ва ояндае шунида намешуд (**С. Айний**, Куллиёт).

Ман аз мулки саодатманд — мулки тоҷикон оям.

Ба мисли аввалин бӯи баҳор аз бӯстон оям.

(М. Турсуизода, Посбони оташ).

Баёнияти истисной бар эзоҳи навъҳои дигари ҳол низ меояд ва чунон қи аз мисолҳои боло маълум мешавад, на фақат ба воситаи як қалима, балки ба воситаи ибораҳо низ ифода мегардад. Агар аз ҷумла ҷузъи эзоҳшаванда истисно шавад, баёнияти иловагӣ-истисной вазифаи онро таъмин мекунад.

Воҳидҳои эзоҳӣ

Воҳидҳои эзоҳӣ аз баёниҳои истисной фарқ мекунанд. Яъне онҳо ба аъзоҳои эзоҳшаванда синоним нестанд ва ба савол ҷавоб намешаванд. Бештар дар қавс гирифта шуда, нисбатан ба оҳанги пасту тезтар хонда мешаванд. Танҳо воҳидҳои эзоҳие, қи ба як қалимаю қалимаҳои қутоҳкардашуда ифода гаштаанд, ҳусусияти синонимӣ мегиранд, зоро аз ҷиҳати маънова мазмун наздикий доранд: Аз дарахти сада (ғуҷум) як бандча шоҳ зада гир (**С. Айний**, Дохунда). Он рӯзҳо анҷумани чамъиятии умумийтифоқии матлубот (центрросоюз) мегузашт (**Ф. Муҳаммадиев**, Дар он дунё).

Воҳидҳои эзоҳӣ вобаста ба инъикоси воқеа ва ҳодисаҳо аломату ҳусусият ва ҷараёни таърихии амалиёт, муносабатҳои гуногунро аз қабили муайянкунандагӣ, пуркунандагӣ ҳолӣ инъикос менамоянд. Чунончи, муносабати ҳолӣ: Муаллиф даъвое дорад, ки дар айни долузарби пахтачинӣ (**яъне моҳи сентябръ ё октябръ**) саҳт борон бориду аз кӯҳсор сел омад ва ҳол он ки дар Тоҷикистон соли боронӣ чун қоида дар

фасли баҳор (**март, апрель, май**) мешавад (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар). Ҳамин қадар об рафта-рафта дар тангнои «Пули сангин» (дар **Норак**) аз чаҳор метр до гузашта меравад (**Ч. Икромий, А. Одинцов**, Ачоиботи сафар).

Соҳт ва таркиби воҳидҳои эзоҳӣ

Воҳидҳои эзоҳӣ вобаста ба ҷузъи эзоҳшаванд та-вассути калимаҳо, таркибҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳо ифода мегарданд.

1. Ба воситай калима: Каминаи охирии (**чаҳорум**) назар ба саввумаш хеле беҳтар баромадааст (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар).

2. Ба воситай таркибҳо: Дар задухӯрди калоне, ки дар самти Старая Россия (**дар назди Ленинград — А. С.**) воқеъ шуда буд, фидокорона қурбон шуд (**Ҳ. Карим**, Оқшуда).

3. Ба воситай ибораҳо: Яке аз қаҳрамонони очерк низ (**ҳодими маориф**) дар шахси ронандай МАЗ шарикдарси деринаашро мешиносад, ки дар як мактаб ҳондаанд (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар).

4. Ба воситай ҷумлаҳо: Лаҳзае, ки месароед, гӯё маст мешавед (**Бубахшед, ки дигар иборае ёфта на-тавонистам** (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар).

Ҷои воҳидҳои эзоҳӣ дар ҷумла

Воҳидҳои эзоҳӣ, ки шарҳи иловагии аъзоҳои гуногуни ҷумларо таъмин мекунанд, ҷояшон як хел нест. Воҳидҳои эзоҳиро дар поварақҳо, ҳошияҳо, бо зикри рақам дар охири асарҳои илмӣ, бадей, методӣ, саҳифаҳои асарҳо, иқтибосҳо, асарҳои тарҷумавӣ, саҳнавӣ дар доираи нутқи айнан нақлшуда ва ғайра ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Агар воҳидҳои эзоҳӣ бо калимаю таркиб ва ибораҳо ифода ёфта бошад, баъд аз аъзои эзоҳшаванд мөояд: Ин бино (**ошхона**) дар назди роҳ ҷой гирифта буд (**рӯз. «Тоҷикистони советӣ»**). Оё, Ҳасанҷон (**қаҳрамони қисса**) ба кучо рафта метавонист (**Ф. Мұхаммадиев**, Дұстон точи сар). Роҳ моро ба як ҷангалзори сердараҳт (**ба тарафи чап**) мебурд (**рӯз. «Пионери Тоҷикистон»**).

Агар воҳидҳои эзоҳӣ ба ҷумла ифода гашта бошад, баъд аз аъзои эзоҳшаванд ё дар охири ҷумла меояд. Дар бозор намудор шудани хари якчашма (чашми дигарааш ба мисли роҳзанҳои баҳри ҷашмбандаки ҷармин дорад) низ детали сунъии зӯrbazӯrakiшт (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Ана ҳамин соҳибхона ҳамон ҷавон аст, ки ўро Маҷиди каҳкашонӣ меноманд (Ман образи Маҷиди каҳкашониро дар «Ҷаллодони Бухоро» ном асари худ додам) (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Саволу супоришҳо:

1. Моҳияту вазифаҳои грамматикии аъзоҳои иловагии ҷумларо маънидод қунед.
2. Баёнияи истисной қадом аъзоҳои ҷумларо эзоҳ дода метавонад?
3. Воситаи алоқаи баёнияи истисноиро номбар қунед ва маънидод намоед.
4. Ҷӣ гуна унсурҳоро воҳидҳои эзоҳӣ меноманд?
5. Соҳт ва таркиби воҳидҳои эзоҳиро шарҳ дихед.
6. Ҷои воҳидҳои эзоҳиро дар ҷумла фаҳмонед.

Адабиёт:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1984.
3. Н. Маъсумӣ..., Очеркҳо..., 1959.
4. Б. Ниёзмуҳаммадов..., Забоншиносӣ..., 1970.
5. Ҳ. Ҳусейнов..., Забон ва услуб..., 1973.
6. З. Назридинов. Конструкцияҳои иловагӣ-эзоҳӣ дар таркиби нутқи айнан нақлшуда дар забони адабии тоҷик. Дар маҷмӯаи «Ученый записки», том. II. Кӯлоб, 1967.
7. П. Қурбонов. Баёнияи истисной аз ҷиҳати ифодай маъно ва муносибати синтаксисӣ. Маҷмӯаи илмӣ, серияи филологӣ, ҷилди 73, Душанбе, 1970.
8. Ш. Рустамов, Мушкилоти синтаксис...

КАЛИМА ВА ИБОРАҲОИ ТУФАЙЛИ

Калима ва ибораҳое, ки ҷӣ гуна муносибат доштани гӯянҷаро нисбат ба фикри гуфташуда нишон медиҳанд, калима ва ибораҳои туфайли номида мешаванд.

Калима ва ибараҳои туфайлий ба саволе ҷавоб намешаванд. Онҳо ҳамчун ҷузъи илова ҳисси шахси гӯянда ва нависандаро нисбат ба амалу кор, воқеаю ҳодисаи зикршаванда далолат мекунанд: Аммо, **хушбахтона**, ҳама бо сари ҳаму бинии овезон ноумед баромаданд (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Ба гумонам**, аз ин ҳел домод шумо ҳам гумон намекардед (**Ч. Икромӣ**, Хатлон).

Калима ва ибараҳои туфайлиро вобаста ба майлу ҳиссиёти шахси гӯянда, нисбат ба фикри зикршаванда ба ҳелҳои зерин тақсим кардан мумкин аст:

1. Калима ва ибараҳои туфайлие, ки азму ирода, гумон, шубҳа, боварӣ ва нобовариро нишон медиҳанд: **Ва он, бешубҳа**, аз тарафи хонанда ба мамнуният қабул ҳоҳад шуд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Рости**, дuxтарero ба ин дараҷаи зебой ва фаттонӣ аз ин пештар ҳеч гоҳ надида будам (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Рости гап**, ба сухани шумо бовариам намеояд. **Эҳтимол**, ин андеша ба муаллиф фикри бикр намуда бошад (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Ба назарам**, солҳои саҳти гузаштаро ба ёд меовард (**Ф. Маҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Мардум, аз афти кор**, гумон мекунад, ки нависандаҳо низ рӯзҳои шанбею якшанбе истироҳат мекунанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

2. Калима ва ибараҳои туфайлие, ки шодӣ, хушхолӣ, ҳаяҷон, афсӯс, андӯҳу ғамро мефаҳмонанд: **Хайрият**, ки дарс сар шуд (**С. Айнӣ**, Марғи судхӯр). **Хушбахтона**, саҳв карда будам, Қандинов оҳиста-оҳиста ба нақл оғоз кард (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Аммо **сад афсӯс**, ҷавон гайр аз орову торои ҷамоа ва либосаш дигар ба коре ҳавас надошт (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Саломатии Раҳим **мааттаассуф**, ҳоло ҷандон таърифӣ нест (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

3. Калима ва ибараҳое, ки замина, таъкиди фикр, щарҳу эзоҳ, санадҳои муҳим ва муҳолифатро ифода мекунанд: Шумо, **аслан**, худатон одами хушризӯ ҳастед, бинобар он ба сари ош расида омадед (**Ч. Икромӣ**, Духтари оташ). **Зотан**, анъанаҳои миллии тоҷикий

хеле дикъатчалбунандаанд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»). Замонҳои пеш адібон, ҳусусан, ровиёни тоҷику форс дар чунин ҳолат «Қалам аз тасвири ҷамоли баркамолаш очиз бувад» мегуфтанду ҷони худро аз меҳнат ҳалос мекарданд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). **Ба ҳар ҳол**, рафтани шумо лозим буд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»). **Ба ибораи дигар**, инро шаҳтут меноманд (рӯз. «Пионери Тоҷикистон»).

4. Як қатор калимаҳо, таркиби аз қабили **раҳмат**, **оғарин**, **болои ҷашм**, **нури дида**, **садқаи ҷонат**, **садқаат**, **садқаи сар**, **аҷаб**, **аҷабо** ва ғайра ба ҳамин вазифа истеъмол мегарданд.

5. Калима ва ибораҳои туфайлие, ки сарчашма, фикр, услуб, тартиби баён, ҷамъбасту хулосабарори-ро мефаҳмонанд: **Ба қавли ҳудашон**, сари сад душманро бе бисмиллоҳ мегиранд (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). **Қисса кӯтоҳ**, гардам, мегӯяд, ки пулатон бошад, ба ҷевара наласкаю парпечҳои нағз, катчаи олицанобашро ҳарида дихед (Р. Ҷ., Бозгашт аз биҳишт). **Хулласи қалом**, лаҳзаҳои хотирнишин, бозёфтҳои дилҷӯи аҷоиб дар сценарий фаровонанд (Ф. М., Дӯстон тоҷи сар). **Инак**, имрӯз тӯи аруси ӯ барпо мешудааст (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). **Аввалаш ин ки** большевикҳо дар Бухоро он қадар қадру манзалат надоранд, **дуюм он ки** ҳамин дам большевик шудан қатӣ чӣ кор карда метавонад-мегӯй? (С. Айнӣ, Дохунда). **Аз як тараф**, замин дуруст шудгор нашуда бошад, **аз тарафи дигар**, ҷобуқ дар вақташ гузаронида нашудааст (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

6. Калима ва ибораҳои туфайлие, ки баёдоварӣ, хайрҳоҳӣ, ҳамфирриро ифода мекунанд: Ин корро ба ту месупорам, ба иҷро шурӯъ нун — **Хуб**, рафиқ, командир (Р. Ҷалил, Ҳикояҳо). **Майлаш**, ман бедутор ашӯла меҳонам (С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо). Ҳаҳа, **албатта**, рафиқ Собиров, — гуфт дилпурона раис (Ф. Ниёзӣ, Вафо).

Чои калимаю ибораҳои туфайлий. Агар калимаю ибораҳои туфайлий ба аъзои ҷудогони ҷумла тааллук дошта бошад, дар аввал ё охири ҷумла меояд: **Му-**

таассифона, баромадҳои публисистӣ дар масъалаҳои рӯз кам андар каманд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар).

Агар воҳидҳои туфайлий ба аъзоҳои алоҳида вобаста бошанд, пеш аз онҳо ҷой мегиранд: **Дар ҳақиқат**, вай як одами бекасу номурод буд (**«Садои Шарқ»**).

Саволу супоришҳо:

1. Калима ва ибораҳои туфайлиро таъриф кунед.
2. Калима ва ибораҳои туфайлий ба савол ҷавоб мешаванд?
3. Хелҳои калима ва ибораҳои туфайлиро маънидод кунед.
4. Оид ба калима ва ибораҳои туфайлий қадом сарчашмаҳои илмиро медонед?
5. Аз асарҳои бадей оид ба воҳидҳои туфайлий мисолҳо ҷамъ кунед.
6. Аломатҳои грамматикий дар воҳидҳои туфайлий чӣ гунаанд?
7. Ҷои калима ва ибораҳои туфайлиро маънидод кунед.

А д а б и ё т:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
2. **Б. Ниёзмуҳаммадов**, Забоншиносӣ..., 1970.
3. **И. Норова**, Мухотаб ва калимаю ибораҳои туфайлий дар забони адабии тоҷик, Душанбе, 1961.
4. **Ф. Зикриёев**. Ҳусусиятҳои грамматикии воҳидҳои туфайлий. Дар маҷмӯаи илмии Масъалаҳои забони тоҷикӣ, Душанбе, 1978.

М У Х О Т А Б

Калима ва ибораҳое, ки предмети муроziатшуда-ро ифода мекунанд, мухотаб номида мешавад. Мухотаб аъзои мустақили ҷумла намешавад. Мухотаб дар назму наср баробар истеъмол мегардад. Ёдгор, ту ин ҷо ҷӣ кор мекунӣ? (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Ту яктои маний, ҳай гул, таманий маний, ҳай гул!

Агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам!

(Лоиқ, Рӯзи сафед).

Мухотаб дар муколама, шиору даъватномаҳо, мактубҳои расмию ғайрирасмӣ, қарордодҳо, қатъно-

ма, фармону муроциатномаҳо, эълону арзнома ва гайра бештар истифода мегардад: Мухотабҳо шахсӣ ва гайришахсӣ мешаванд.

1. Мухотабҳои шахсиро исмҳои ифодакунандай шахс, ҷонишинҳои шахсӣ ва калимаҳое, ки нисбат ба шахс нигаронида шудаанд, ташкил медиҳанд: **Ақа Рустам!** Ба хонаводаи ту баҳту толеъ рӯй овардааст (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Ачаб коре шуд, дӯстам! (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Марҳамат, муаллим, ба ҷону дил бифармод (**Ҷ. Икромӣ**, Хатлон).

Нигоҳи ҳайратат дар осмонҳост,

Замин аз дард меларзад, писарҷон!

(Гулруҳсор, Оинай рӯз).

Ҳазор андар ҳазоранд, эй Латофат,

Ҳама аз ҷанг хоранд, эй Латофат.

(Ш. Ёдгорӣ, Симои халқ).

2. Мухотабҳои ғайришахсӣ нисбат ба ҳайвонҳо, паррандагон, дарандагон, ҳодисаҳои табиату ҷамъият равона карда мешаванд: **Эй рӯбоҳи мақкор**, ман дигар аз ту наметарсам (рӯз. Пионери Тоҷикистон). Ҳӯр, **Хайбарам**, ҳӯр, — гуфт Некқадам ба саг нигоҳ карда (**С. Айнӣ**, Ғуломон).

Ҳалқи ҳиндӯи ситамкашро расон аз мо салом,

Эй суруди ман, агар дорӣ ту ҷам болу паре.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтаҳаб).

Баҳор, боз омадӣ?

Биё!

Марҳабо!

(Ҳ. Карим, Баҳор).

Таркиб ва ҷои мухотаб

Мухотаб содда, таркибӣ, тафсилӣ ва чида мешавад.

1. Мухотабҳои содда ба воситаи як калима ифода мегарданд: **Нина**, амакро шинохтӣ? (**Фотех Ниёзӣ**, Вафо).

Суруди ҳуснангези қадимро махон, модар!

Дилатро бо суруди аввали ман даме афрӯз.

(Лоик, Рӯзи сафед).

2. Мухотабҳои таркибӣ аз калимаҳои содда ва баъзе нидоҳои ифодакунандай даъвату муроҷиат ташкил меёбанд:

Таваққуф мадор, эй писар, гар касӣ,

Ки бе саъӣ ҳаргиз ба ҷое нарасӣ.

(Саъдий Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

Эй санам, акси туро бисёр зебо мекашам,

Нусхай ҳуснат зи рӯи барги гулҳо мекашам.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

3. Мухотабҳои тағсилӣ ба воситаи ибораҳо ташкил меёбанд: Инак, дӯстони азиз, тиллои сафед дар саҳро фаровон аст (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар):

Дар ҳисоби ситораҳои фазо,

Бе ту кардам хато, ситораи ман!

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

4. Мухотабҳои чида: Мулло Азимшоҳ, Мулло Азимшоҳ! Ба ин тараф гард! (**С. Айнӣ**, Доҳунда).

Ширинам, азизу меҳрубонам, ҷону ҷигарам, бе ту яни дақиқаи умри ман ҳаром бод («**Садои Шарқ**»).

Мухотаб вобаста ба майлу ҳиссиёти гӯянда ва предмети муроҷиатшаванда гоҳ дар аввал, гоҳ дар мобайн ва гоҳ дар охир меояд.

1. **Дар аввал:** Агар мухотаб баландтар ва ба ҳиссиёт ифода гардад, бо аломати хитоб ва агар пасттар ифода гардад, бо вергул ҷудо қарда мешавад:

Пушкин! Ту улфати пиру ҷавон гардидаӣ,

Узви ҳар як ҳонадони тоҷикон гардидаӣ.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Мулло ака, як дақиқа мумкин? (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо).

2. Дар мобайн аз ду тараф бо вергул ҷудо қарда мешавад: Намондед, ки, **ака Сафар**, андак бихобам (**С. Айнӣ**, Гуломон). Ҳонданатро давом дех, писарам, фикри беҳуда накун («**Садои Шарқ**»).

3. Дар охир:

То ту бошӣ дар замона додгар,

Зердастонро накӯ дор, эй писар!

(Панду ҳикматҳо).

Саҳар фарзандҳоятро ба майдонҳо гуселондӣ,
Шараф омӯхтӣ аз ҷонғидонҳои фарзандон, аё модар!
Аё модар!

(Лоиқ, Рӯзи сафед).

Саволу супоришҳо:

1. Мухотаб чист?
2. Мухотаб дар қадом ҳел матнҳо истеъмол ме-гардад?
3. Ҳелҳои мухотабро маънидод кунед.
4. Мухотаб бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода мегардад?
5. Ҷой ва таркиби мухотабро фаҳмонед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Н. Норова, Мухотаб ва қалимаю ибораҳои ту-файлӣ. Сталинобод, 1956.
4. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБ

Чумлае, ки аз ду ва зиёда чумлаҳои содда ташкил мейёбад, чумлаи мураккаб номида мешавад. Ин таъриф чунин маъно дорад, ки таркиби чумлаи мураккаб аз ду чумлаи содда кам намешавад, вале зиёд шуданашон мумкин аст. Дар чумлаи мураккаб амалу ҳодиса ва фикри шахси гӯяндаю нависанд ба тафсил ва барҷастатар зикр мегардад: Рӯз сафед шуд, бос-мачиён гирди қалъа ҳам шитобкорона ба тарафи пушти қароргоҳи худ медавиданд (С. Айнӣ, Дохунда).

Чумлаи мураккаб аз чумлаи содда ба куллӣ фарқ мекунад. Чумлаи содда аз як қалима ва гурӯҳи қалимаҳои бо ҳам алоқаманд, ки дорои як мубтадою як ё якчанд хабар мебошад, ташкил мейёбад.

Чумлаҳои содда ҳам аз ҷиҳати таркиб мухтали-фанд. Дар баъзеи онҳо мубтадо, хабар ва аъзоҳои пайрав чида шуда метавонанд. Баъзе чумлаҳои соддаи чидааъзоеро воҳӯрдан мумкин аст, ки қариб ҳамаи аъзоҳои он чида шуда, ба хабарҳои зиёди феъли ҳамроҳ меоянд ва як банди қалони наҳвиро ташкил

медиҳанд ва ба назар ҳамчун чумлаи мураккаб намудор мешаванд. Чунончи: **Ў китобро ягон-ягон ба даст гирифта, ба таъбироти савдогарона таъриф мекард ва** хати ҳар қадоми онҳоро ба муаллифи он китоб, ё ба ягон котиби гузаштани машҳур нисбат медод ва ба дasti қадом муллои машҳур расида аз мутолиаи ӯ гузаштанашро ва дар ҳошияҳои аз тарафи ӯ қондаҳои муҳим карда шуданашро ба хубии хат ва ростивасии китоб илова менамуд ва дар фаровардани таърифи ҳар китоб, ҳарида гирифтани ӯро ба бинандагон таълиф мекард (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Дар ин мисол бо як мубтадо (Ӯ) чор ҳабари феълӣ омада, дигар аъзоҳоро тобеъ намудаанд. Ин хел ҷумларо ҷумлаи мураккаб номидан мумкин нест, зеро ҳамаи он амалҳое, ки ба воситай ҳабарҳои феълӣ, ифода ёфтанд, ба як сиғаи феъл: (ҳабарӣ) мансубанд. Ҷумлаи содда бошад дар шакли ҷидааъзо омадааст. Ҳамин тавр, ҳаҷми ҷумла соҳти ҷумларо муайянӣ на-мекунад. Агар ҳабарҳои ҷумла хеле зиёд бошанду ҳамаи он амалҳо маҳсули як фоил, субъекти грамматикий ва ё як мубтадо буда, бо як сиғаи феълӣ ифода шуда бошанд, ин гуна ҷумларо бе ҳеч ваҳӯ мурakkab номидан мумкин нест. Дар мисоли зер ҷумла ҳаҷман хурд аст, vale он мураккаб мебошад. **Охир, ту мудири ферма ҳастию ман ғовҷӯши номӣ** (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Азбаски дар ин мисол объектҳо ва ҳабарҳо ба мубтадоҳои аз ҳама фарқунанда тааллук доранд, ин ҷумла мураккаб мебошад.

Ҷумлаҳои содда дар таркиби ҷумлаҳои мураккаб бо ду роҳ алоқаманд мешаванд: пайваст ва тобеъ.

Дар ҷумлаҳои мураккаби пайваст, ҷумлаҳои содда нисбатан озод ва мустақил мебошанд: **Армияи советӣ чун офтоб аз Шарқ ба Ғарб мерафту душман монанди соя аз он мегурехт** (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ як ҷумлаи содда ба зарурати пуррашавии маъно ва мазмуни ҷумлаи соддаи дигар зикр мегардад: **Пётр, пеш аз он ки ра-**

вад, хотири ҳанұз осуда нагаштаи ятими бекасу күйро қамъ карданй шуд (Р. Җалил, Одамони ғовид).

Аз ин мисол чумлаҳои соддаро аз ҳам чудо хонем, ё нависем ҳам, аз ҷиҳати мазмун ва ҳам аз ҷиҳати гуфттору оханг онҳо ноқису норавшан мемонанд.

Дар забоншиносии тоҷик чумлаҳои мураккабро аз ҷиҳати соҳту таркиб ва ифодаи маънову мазмун ва воситаҳои алоқа ба се гурӯҳ чудо меқунанд: чумлаҳои мураккаби пайваст, чумлаҳои мураккаби тобеъ ва чумлаҳои мураккаби омехта.

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ

Чумлаҳои мураккаби пайваст аз ду ва зиёда чумлаҳои соддаи мустақил тартиб меёбанд.

Мустақилиятии чумлаҳои содда агар аз як тараф, ба худи маъно ва мазмуни онҳо вобаста бошад, аз тарафи дигар, ба воситаҳои алоқаи грамматикий вобастаанд: **Боз ҳомӯшӣ сар шуд, пас аз ҷанд дақиқа ба манзил наздик расиданд** (С. Айнӣ, Доҳунда). Суруд ба охир расид ва мардум як-як аз пан корҳояшон рафтанд (М. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Чумлаҳои содда дар таркиби чумлаҳои мураккаб тавассути се хели воситаи алоқа васл мегарданд: пайвандакҳои пайвасткунанда, интонасия ва мутобиқати шаклҳои феълий (ҳабари чумлаҳо).

Чумлаҳои мураккаби пайвастро аз ҷиҳати муносибати маънои байни чумлаҳои содда ба ду гурӯҳ чудо кардан мумкин аст.

1. Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки чумлаҳои соддаи онҳо воқеа ва ҳодисаҳои бо ҳам алоқамандро инъикос кунанд ҳам, новобаста ба тақозои мазмуни аъзоҳои якдигар васл мешаванд ва агар яке истисно шавад, дигаре мазмунан зиёне намебинад. Мурод бо шунидани ин воқеа дар ҳаёл фурӯ рафт ва бой барои баровардани Мурод бо ҳар гуна ҳаёлот боз давом намуд (С. Айнӣ, Ятим).

2. Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки дар онҳо як чумлаи содда бо тақозои маъно ва мазмуни ягон аъзои чумлаи соддаи дигаре васл мегардад. Аз пас монанданд:

шини дигаре меомад, ба он низ ҳамсафарони мө савор буданд (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар).

Чумлаҳои мураккаби пайвастро аз ҷиҳати дарбаририи миқдори чумлаҳои содда низ ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст.

1. Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки фақат аз ду ҷумлаи содда таркиб мейбанд: **Мачлис тамом шуд, ҳама таҳоратҳоро тоза карда барои адои намози худ тайёр шуданд** (**С. Айнӣ**, Дохунда).

2. Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки таркибан аз якчанд ҷумлаи содда иборатанд: **Шаб торик, барғ меборад, лою барғи яхкардан кӯчаҳои Душанбе то миёни аспу одам мебаромад** (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Хусусияти дигари чумлаҳои мураккаби пайваст чин аст, ки дар бâъзеи онҳо як ҷумлаи содда нопурра буда, дар ҷумлаи соддай минбаъда таркибан пурра тасаввур карда мешавад ё баръакс. **Уаз ман як шеър талаб кард ва ман аз у** (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо). Мойҳон ҳама як тараф буданду шўйҳои Солеха гуфтагӣ як дугонаи ҷамолакиам як тараф (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Чумлаҳои мураккаби пайвастро мувофиқи дараҷаи истифодашавии воситаҳои алоқа, банду баст ва тарзги ташаккулёбиашон ба ҳелҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: чумлаҳои мураккаби пайвости пайвандакдор, чумлаҳои муруккаби пайвости бепайвандак, чумлаҳои мураккаби гайвости фетъли ҳолӣ ва чумлаҳои ҷазоҳӣ.

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ ПАЙВАНДАКДОР

Чумлаҳои мураккаби пайвости пайвандакдор ба воситаи пайвандакҳои зерин ташкил мейбанд: 1. Пайвандакҳои пай ҳам, 2. пайвандакҳои хилсфӣ, 3. пайвандакҳои ҷудоӣ.

1. Чумлаҳои мураккаби пайваст ба воситаи пайвандакҳои пай ҳам (ва), (у), (ю), (ҳам... ҳам).

Ба воситаи ин пайвандакҳо чумлаҳои соддае бо ҳам васл мегарданд, ки онҳо муносибатҳои мухталифи маъноиро аз қабили яхела, замонӣ, шумур, тасвир ва

ғайра нишон медиҳанд: **Дар баҳорон лолаҳо мешукуфанд, дар тобистон меваҳо мепазанд** (А. Шукӯҳӣ, Нияти нағз). Дар солҳои ҳафтод дар ин вазъ тағиӣ-рот ба майдон омад ва романи тоҷик ба тадқики рӯзгори муоссир боз наздиктар расид (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). **Бухорои озод аз босмачиён ҳам тоҷа гардид ва дар ҳамаи ҷои хоки Бухоро Ҳукумати Шурой таъсис шуд** (С. Айнӣ, Доҳунда).

Чумлаҳои мураккаби пайваст ба воситаи пайвандаки **ва**. Ин пайвандак хеле сермаҳсул буда, дар ташаккули чумлаҳои мураккаби пайваст, ки дар байни чумлаҳои соддай онҳо муносибатҳои гуногуни маънои-ро мушоҳида кардан мумкин аст, мавқеи маҳсусро ишғол мекунад. Алалхусус, муносибатҳои номбаршавии воқеаю ҳодисаҳо, сабабу натиҷа, эзоҳёбӣ, ҳамроҳӣ, замонии байни чумлаҳои содда бо ин пайвандак барҷастатар зоҳир мегарданд: **Вай бо ҳондани Латиф изҳори миннатдорӣ мекард ва мо кӯшиши худро боз бештар меафзуudem** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). **Он рӯзи фирӯз расид ва шабона аз тӯйхона овози доира ба фалак мепечид** (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Бо ин пайвандак (**ва**) муносибатҳои хилофӣ, қиёсиро низ дар байни чумлаҳои соддай чумлаи мураккаби пайваст мушоҳида кардан мумкин аст: **Модарам рафт ва ман дар мактаби дуҳтарона мондам** (С. Айнӣ, Куллиёт). **Маҳтобиҳои газӣ шабафрӯз ва ҷароғҳои электрикӣ ториксӯз буданд** (С. Айнӣ, Куллиёт).

Дар як гурӯҳи дигари чумлаҳои мураккаби пайваст, ки бо ҳамин пайвандак ташкил мейбанд, муносибатҳои ҳамзамонӣ, паиҳамзамониро баравъло дидан мумкин аст. Дар ҷунин гурӯҳи чумлаҳои мураккаби пайваст ҳабари чумлаҳои содда бо шакли феъли давомнок, мутлақ, яке давомдору дигаре мутлақ, яке ба шакли ҳозира — ояндаю дигаре ҳабари номӣ ва ғайра ифода мегарданд. Мисолҳо: **Аз бомаш дудкаши тунуқагин зада баромада меистод ва аз он дудкаши дуди ғализи вазнине берун омада, наст-наст паҳн ме-**

шуд (**С. Улугзода, Навобод**). Рӯз бегоҳ мешуд ва мо чун ҳаррӯза боз ба хона бармегаштем (**«Садои Шарқ»**).

Дар зери чапакзаниҳои бисёр Дохунда, Гулнор, **Бобо Собир, Фотимабегим ба саҳна баромаданд** ва пас аз 15 дақиқаи тайёри парда бардошта шуд (**С. Айний, Дохунда**). Мо ба ўнигоҳ мекардем ва ў ба мо (рӯз. **«Пионери Тоҷикистон»**).

Дар ташаккули ҷумлаҳои мураккаби пайваст пайвандаки у (**ю**) низ мавқеи қалон дорад. Ин пайвандаки бо пайвандаки **ва** ҳамвазифа буда, бисёр мавридиҳо ҷои онро иваз мекунад ё баръакс. Мисолҳо: **Дар кӯшода шуду дар паси он қасе пайдо шуд** (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо**). **Амаки Саша дасту рӯяшро пок карда ба тӯйхона даромаду ман ҳам хотирчамъ шудам** (**Ф. Мухаммадиев, Дӯстон точи сар**).

Пайвандаки (**у**) ҳатто ҷои пайвандакҳои хилофии **аммо, vale** лекин-ро низ иваз карда метавонад: **Модар гираву зорӣ мекарду писар парвое надошт** (рӯз. **«Пионери Тоҷикистон»**).

**Абр гирёну лолаҳо ҳандон,
Бод ларзону сабзаҳо раксон.**

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Ба воситай пайвандакҳои **ва, у (ю)** на фақат ду, се, балки якчанд ҷумлаи содда пайваст шуда, воқеаву ҳодисаҳо, ҳолату амалҳои ба ҳам алоқамандро якбора инъикос менамоянд: **Фойтун ба роҳ даромад, аз паси он ду аспакӣ ронданд ва аз паси онҳо бачаҳои кӯча ва тамошобинои рафтанд ва инчунин аз ҳавли як занак додгӯён баромадани шуд** (**Ч. Икромӣ, Тахти вожгуни**).

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои хилофӣ (**аммо, vale, лекин, велекин, вагарна, ҳол он ки, бошад, набошад**).

Тавассути пайвандакҳои хилофӣ ҷумлаҳои соддаз бо ҳам васл мегарданд, ки онҳо нисбат ба ҳамдигар муносибатҳои хилофӣ, мукобилгузорӣ ва номутибиқатиро нишон медиҳанд: **Гулнор Ёдгорро ба ин гуна гапҳо машғул карда ба дили худ ғазал бофтани мебошад**.

шуд, лекин чизе ба хотираш намерасид (С. Айнӣ, Дохунда).

Мактуби шуморо як кас меҳонад, vale ҳикоя бэрои ҳазорон мешавад (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Тағоям хонданро давом кунонд, аммо дигаронашон баъд аз ду-се сол дар мадраса истодан ба саҳро баромада, ҳар қадом дар деҳае имом шуда, мардумфиребиро ривоҷ доданд (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Аз пайвандакҳои хилофӣ аммо, vale, лекин ҳамвазифа ё худ синоним буда, дар бисёр мавридиҳо ҷои якдигарро иваз мекунанд: **Лаҳзай оғози маросим наздик мерасид**, аммо **касе ба сари миз наменишастан** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Тӯй гузашт, лекин баробари гузаштани тӯй ба хонаи Бозор азо, мотам ва мусибат омад (С. Айнӣ, Дохунда).

Бо пайвандаки **балки** хабари ҷумлаи соддай якум, ки ҳусусияти инкорӣ дорад, ба воситай ҷумлаи соддай дуюм он номутобиқан шарҳ дода мешавад: **Ин аҳвол танҳо ба Ҳисор ва қӯҳистони атрофи он рӯй на дода буд**, балки Панҷакент, Ёрӣ, Қиштут, Үрметан, Могиён, Фороб ва **Фалғар** ҳам ба ҳамин даҳшат ва ваҳшат ба дасти Раҳимхон даромада буданд (С. Айнӣ, Дохунда). Ӯ на танҳо хурдсол буд, балки қадаш паст ва танаш қоқи камгӯшт ҳам буд (С. Айнӣ, Куллиёт).

Ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ бо пайвандакҳои ҳол он ки, ва ҳол он ки, бошад одатан муносибатҳои хилофӣ — қиёсиро ифода мекунанд: **Вай ба минбар баромада дигаронро як-як танқид кардан гирифт**, ҳол он ки заминии паҳтаи худи вай оби сериро надида буд (рӯз. «Тоҷикистони Советӣ»). **Баъд дар қадом асос муаллиф**, дар бораи фронти З-юми Украина дар моҳи май соли 1943 сухан меронад ва ҳол он ки муҳорибаи азим дар таъриҳҳо дар назди Қурск ва Орёл дар моҳҳои июль ва августи соли 1943 сурат гирифта буд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Шодӣ оромона ба гапҳои Юсуф гӯш медод, Қосимҷон бошад, оҳиста-оҳиста асабӣ мешуд (Ч. Икромӣ, Шодӣ).

Бо пайвандакҳои вагарна, набошад ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ

нисбати ҳамдигар одатан муносибатҳои муқобилгузӣ Ҷаминро тезтар шудгор карда яхоб мондан лозим, набошад ҳосили оянда кам мешавад (С. Улуғзода, Навобод). Ором бихобед, вагарна парронда мешавед (С. Айнӣ, Дохунда). Аввал апа Мухаббат хеста бозиро сар карда дихад, вагарна Фотима шарм медорад (С. Айнӣ, Гуломон). Мунҷоқатро гирифта моя, набошад бачаҳо ба ту ҳанда мекунанд (С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо).

Чумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои чудой: ё, ёки, ё ин ки, ва ё ин ки ва қалимаҳои тоҳ, тоҳоҳо.

Ба воситай пайвандакҳои номбурда низ ду ва зиёда чумлаҳои содда алоқаманд шуда, гурӯҳи алоҳидай чумлаҳои мураккаби пайвастро ташкил медиҳанд. Бо ин пайвандакҳо ҳама гуна кору амал ва шарту шароити воқеа, ки тавассути чумлаҳои содда инъикос мегарданд, аз ҷиҳати ба вуқӯй ва ичро баробар нестанд. Одатан, санад ва амалҳои дар чумлаҳои содда ифодаёфта ба шарте дар назар дошта шудаанд. Аз он санаду амалҳо, яъне агар мазмуни яке аз чумлаҳои содда ичро шавад, дигаре иҷронашаванд аст: **Ё Гулиор пеши ў меояд ва ё ў ба пеши Гулиор меравад** (С. Айнӣ, Дохунда). **Ё ғӯзай бой баркашида додагӣ** аз як ман кам аст, ё ба он ғӯза ғӯзай паст ҳамроҳ шудааст (С. Айнӣ, Гуломон). **Ба хона ё маро роҳ намедиҳед, ё ман шуморо, — гуфт зан** (Р. Ҷалил, Одамони ҷовид).

Дар матн агар чумлаҳои мураккаби пайвости чудой тез-тез такрор шаванд ва миқдори чумлаҳои содда зиёдтар шавад, пайвандакҳои ё ин ки, ва ё ин ки истифода мегарданд: **Онҳо ба зиндон мерафтанд, ё ин ки рӯй пинҳон карда ба дуздӣ машғул мешуданд ва ё ин ки гурехта ба Туркистони русӣ рафта дар он ҷо сарсарӣ мегаштанд** (С. Айнӣ, Ёддоштҳо). **Ба сари ту ин балоҳоро магар ман овардаам, ё ин ки Арбобрузӣ, ё ҷаноби ноиб, ё ҷаноби Қорӣ овардаанд** (С. Айнӣ, Марғи судҳӯр).

Як навъи чумлаи мураккаби пайвасти чудой ба воситай зарфи **гоҳ** (**гоҳо**, **гоҳе**) ташкил меёбад. Ин калима дар байни чумлаҳои мураккаби пайваста вазифаи пайвандақӣ гирифта, чумлаҳои соддаеро васл мекунад, ки амалу ҳодисаҳои ба воситай онҳо ифодаёфтада дар як вақт рӯй доданд, ё рӯй медиҳанд, ё ин ки пай ҳам рӯй медиҳанд:

Дараҳтон кайҳо баргҳояшонро партофта шоху та-наҳояшонро гоҳ борон шуста мерафт, гоҳ пахш ме-кард (П. Толис, Повест ва ҳикояҳо).

Гоҳ дар зери сари мо санг буд,
Гоҳ манзил қасри шоҳавранг буд.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ БЕПАЙВАНДАҚ

Чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак мисли чумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандакдор аз дува зиёда чумлаҳои содда ташкил меёбанд. Алоқаи байни чумлаҳои соддаи таркиби чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандакро, асосан, оҳанг ва муносибатҳои маъноии байни онҳо таъмин менамоянд: **Ману модарамро ба ин тараф кӯчониданд, модарам дар роҳ ҳалок шуд** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). Баъд аз ду-се рӯз омада хабар гир, ман аҳволи туро ба коргузори вакили муҳтор арз карда ҷавоб гирифта мемонам (**С. Айнӣ, Дохунда**). Рӯз ба охир расид, шаб домони сиёҳи ҳудро ба рӯн замин ҷодир менамуд (**Р. Ҷалил, Одамони ҷовид**).

Дар бальзе чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак, ки бештар дар нутқи тасвирии нависанда ва гӯянда дучор меоянд, хабари яке аз чумлаҳои содда меафтад, сабабаш ин аст, ки хабари ҳарду ҷумлаи содда якранганд, ё ҳуд амалу ҳодисаи тасвиришуда ба ҳам наздиканд, ё ҳуд сабабгори якдигар мебошанд:

Борон аз боридан бозистод, роҳ лой, ҳаво сард, рӯз гашт карда ба бегоҳӣ наздик кардааст (**С. Айнӣ, Дохунда**). Ҳоло ҳарду профессор, докторҳои илми

таъриханд, хонаашон пур аз бачаю кача, қатор-қатор набера (Ф. Муҳаммадиев, Дўстон точи сар). Як меҳмонхона пур аз одам, дуд ба дуд чилим мекашиданд ва пай дар пай чой менӯшиданд (С. Айнӣ, Дохунда).

Чумлаҳои соддаи дохили чумлаҳои мураккаби пайвasti бепайвандак монанди чумлаҳои соддаи таркиби чумлаҳои мураккаби пайвasti пайвандакдор муносибатҳои гуногуни маънӣ ва грамматикиро доро мебошанд.

Муносибатҳои маъноии чумлаҳои соддаи дохили ин ҳиссаи наҳвири аз ҷиҳати тафсилот, ифодаи фикр, матлаб ва зикри ҳақиқати рӯйдода ба ду гурӯҳи барчаста ҷудо кардан мумкин аст: умумӣ ва тадриҷӣ.

1. **Муносибати умумӣ:** Муносибати умумӣ дар байнини чумлаҳои соддаи чумлаҳои мураккаби пайвasti бепайвандаке мушоҳида мегардад, ки замони бавуқӯй ва пайдарпани иҷрои амалу воқеа, кору ҳаракат ба назар нарасида, балки тафсилоту эзоҳи кору амал назаррас мешавад. Хабари чумлаҳои соддаи ин гуна чумлаҳои мураккаби пайвasti бепайвандак ба воситаи сиғаҳои феълӣ ва шаклҳои гуногуни замонӣ, алал хусус, сиғаи хабарӣ ифода мегардад. Ҳатто хабарҳои чумла номӣ ҳам мешаванд: **Мо дар ҷойхонаи сарҳавз ба ҷойнӯшӣ нишастем, намад ва гилемҳои ҷойхона ҳам порча-порча шакли сояи дарахти сафеддорро гирифта буданд** (С. Айнӣ, Куллиёт). Охир ҳамаи навигандашо аз байнини ҳалқ баромаданд, китобҳои ононро ҳалқ меҳонад, яъне ҳама ба ҳалқ хизмат мекунад (Ф. Муҳаммадиев, Дўстон точи сар). Саҳро бесадо ва соқит, дунё ором ва хомӯш буд (С. Айнӣ, Гуломон). Доманаи қӯҳҳои ҳар ду тарафи дара сабзу хуррам, нишебии қӯҳҳо арҷазор буданд, (С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо). Беҳтарини иҷорадорҳо Орифи рангуборчӣ аст, ў одами бисёр бобаракат аст (С. Айнӣ, Гуломон). Чифатоӣ бадтарин ва хунхортарин писари Чингизхон буд, ў дар ҳамаи сифатҳои ваҳшиёна ва золимона вориси ҳақиқии Чингизи хунрез буд (С. Айнӣ, Куллиёт).

2. Муносибати тадричӣ: Муносибати тадричиро одатан дар байни ҷумлаҳои соддай ҷумлаҳои мураккаби пайвастӣ беспайвандаке дидан мумкин аст, ки замони баамалӣ, анҷомёбӣ, давомнокӣ, оянда, ҳозира оянда, давомдор, пайдарҳамии кору амал, воқеаю ҳодисаро нишон медиҳанд. Ҳабари ин гуна ҷумлаҳои соддай ҷумлаи мураккаб ба воситаи шаклҳои гуногуни сиғаи ҳабарӣ ва ҳиссаҳои номии нутқу феълҳои ёридиҳанд ва бандакҳои феълию ҳабарӣ ифода мегарданд. Ҷанд мисол барои намуна: **Ин вақт амаки Даврон намоён шуд, дигар қалонсолҳо ба сари қӯча ба ромаданд** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). Шаб шуд, дарвозаи арӯ баста гардида, рафтуюй ва такудави одамони амир ҳам ором гирифт (С. Айнӣ, Дохунда). Ҳари сиёҳи ман бардам-бардам по монда мешравад, аз қафои вай сарашро ҳам карда ҳари сафед қадам мезанад, **вайро Азизхон якзайл «их-их» гуфта бо қалтак зада меистод** (С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо). Аибори колхоз пур аз мол мешавад, дар ҳавлии колхозӣ тӯй болои тӯй мешавад (Ҷ. Икромӣ, Шодӣ). Ба он ҳавли ҷаромада аз хизматгор Арбобро пурсидам, ӯ маро ба меҳмонхона дарозард (С. Айнӣ, Марғи судхӯр). **Шир талаб кард, додам, ҳӯрд** (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Дар байни ҷумлаҳои соддай соҳти номбурда бидуни ин гуна муносибатҳо қиёсию ҳилофӣ, сабабу натиҷа ва ғайраро мушоҳида кардан мумкин аст: **Номашро ба ман гуфта буданд, фаромӯш шудааст** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). **Аз аҳволаш пурсидам, ҷавоб надод** (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар). **Дарҳаҳт аз об месабзад, одам аз тарбия** (Зарбулмасал ва мақолҳо). **Дарду аламе дили Восеъро фишурд, нафррату азабаш нисбатан ба душманаш ҷӯш зад** (С. Улуғзода, Навобод). **Пиёда ба гарнizon расида омад, дигар ба касе дар бораи Дохунда будани ин пиёда шубҳае намонд** (С. Айнӣ, Дохунда).

ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ ФЕЪЛИ ҲОЛӢ

Чумлаи мураккаби пайвастӣ феъли ҳолӣ аз ҷиҳати тарзи ташаккулӣӣ ва оҳанги маҳсус гурӯҳи алоҳидай чумлаи мураккаби пайвастро ташкил медиҳад. Дар он ҳабари чумлаи соддай якум ба воситаи феъли ҳол ва ҳабари чумлаи соддай дуюм бо феъли тасрифӣ ифода мегардад: **Охир ҳоб ғалаба карда, имомро сар додаму ба ҳоб рафтам** (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). Иштироккунандагони конкурс ғайрииҳтиёر аз сафарҳои бонизомашон баромада, баъзеҳо шикамҳояшонро дошта аз сидди дил меҳандиданд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар). **Офтоб ҳанӯз он қадар баланд нашуда, мо ба ҷорроҳаи бозори шаҳрамон расидем** (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Чумлаҳои соддай ин тарзи чумлаи мураккаби пайваст ҳам муносибатҳои гуногуни маъноиро нишон медиҳанд: Чунончӣ: а) Муносибати умумӣ — эзоҳӣ: **Вазифаи Мирзобадеъ дар хонаи Латифҷон маҳдум вазили ҳарҷӣ буда, ҳама чизҳои рӯзгор-хӯрокӣ ва нӯшокиро ӯ харида тайёр мекард** (С. Айнӣ, Куллиёт). Дарси дар се ҷой ҳонда шудани дарси дарсхонагӣ буда, ишро аввал ба сифати домуллони кунҷакӣ дар пеши мулло Абдуссалом меҳондем (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**). **Ҳавлии ӯ иборат аз як роҳрави ҷоркунча буда, дар болои вай як болоҳонача бино ёфта буд** (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

б) Муносибатҳои ҳамзамонӣ, пайиҳамзамонӣ ва сабабу натиҷа: **Айёми тобистон буда, вақтҳои рӯйҳавлиҳоӣ буд** (С. Айнӣ, Ёддоштҳо). Аммо чун тирамоҳомада, вақти ҳондан мешуд, ноилоч баргаштан лозим меомад (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). **Дари кӯча ғижжос карда кушода шуд, поймонии Пӯлод шунида шуд** (Р. Ҷалил, Одамони ҷовид). **Бандӣ аз ҳуш рафта ва баданаш ҳам қароҳт шуда буд** (С. Айнӣ, Гуломон).

в) Муносибатҳои қиёсӣ, хилосӣ: **Як қисми аскарони сурҳ ба қишлоқ зер карда даромада, қисми дигар аз тарафи кӯҳ нигоҳ карда асп монд** (Р. Ҷалил,

Одамони ҷовид). Ин роҳ монанди роҳҳои зеризамиинӣ болояш пӯшида набуда, балки сар то сари бомаш монанди иморатҳои балаанд қушода мебошад (С. Айни, Дохунда).

Чунон ки аз мушоҳидаи мисолҳои боло маълум мешавад, баъди ҷумлаҳои соддай якум илова шудани ҷумлаҳои соддай дуюм ҳатмист, зоро мағҳуму маъни амиқи аңҷомӣ тавассути онҳо зоҳир мегардад.

Саволу супоришҳо:

1. Ҷумлаи мураккаб чист?
2. Фарқи байни ҷумлаҳои содда ва мураккабро бо мисолҳо фаҳмонед.
3. Сабабҳои алоқамандшавии ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаҳои мураккабро шарҳ диҳед.
4. Ҷумлаҳои содда дар таркиби ҷумлаҳои мураккаб бо қадом роҳҳо алоқаманд мешаванд?
5. Воситаҳои алоқаи грамматикии ҷумлаҳои мураккаби пайваста қадомҳоянд?
6. Хелҳои ҷумлаҳои мураккаби наивости пайвандақдор аз ҷумлаҳои мураккаби пайваста бепайвандак чӣ гуна фарқ мекунанд.
7. Муносибатҳои маъноии ҷумлаҳои мураккаби пайваста пайвандақдору бепайвандакро аз хотир наబороред.
8. Барои чӣ ҷумлаи мураккаби пайваста феъли ҳолӣ мегӯем?

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Н. Маъсумӣ. Очеркҳо..., 1959.
4. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
5. Б. Камолиддинов. Забон ва услуби Ҳаким Каҳим. Душанбе, «Ирфон», 1967.
6. Ш. Рустамов. Мушкилоти синтаксис...
7. Ҳ. Ҳусейнов. Забон ва услуб..., 1973.

ЧУМЛАХОИ ТУФАЙЛИ

Чумлаҳои туфайли асосан бо чумлаҳои соддай алоҳида ва чумлаҳои соддай чумлаҳои мураккаб якчоя меоянд. Чумлаҳои туфайли муносибати шахси гӯяндаро нисбат ба фикри зикршуда ё зикршаванда нишон медиҳанд. Чумлаҳои туфайлиро вобаста ба таркиб, ташкилёбӣ ва ифодай муносибати гӯянда нисбат ба зикри фикр ба ду гурӯҳ чудо кардан мумкин аст:

1. Чумлаҳои туфайлие, ки мағҳумҳои боварӣ, но-боварӣ, шубҳа, эҳтимол, таъқид, умед, ҷалбқунонӣ, сарчашмаи фикрро мефаҳмонанд: **Пайдост**, ки аз пургӯии ман ранцидед (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Ин тавр бошад**, ман заминҳоямро чӣ гуна менорам, пули ичора ва тани пули шуморо бо қадом роҳ адо мекунам (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Ҳар чӣ бошад**, ба ёрмандии Ёдгор ба рӯи бӯрёча рӯйнокӣ дароз қашид (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Дуруст аст**, ки адібон бисёр мутолиа мекунанд (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). **Дуруст аст**, ки модаркалон дар рӯзгор мӯҳтоҷӣ надорад (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Умратоиро диҳад**, котиб шумо ҳамеша фурсат надоред (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Фарз кардем**, дар ҷаҳнат ин мумкин набошад, наҳод ҳудованд ягон Москвич-мӣ, Запорожец-мӣ, ё аз навбаромадаш Жигули надиҳад? (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Дар ин муддат, **дурӯғ нашавад**, вай чор бор омад (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Лекин шумо, устоди мӯҳтарам, **чунон ки дар байни ҳалқ мегӯянд**, ин илмро об карда хӯрдаед (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар).

2. Чумлаҳои туфайли — модалии фразеологияе, ки нисбат ба фикр, зарурат, эҳтимол, ҳасрат, сарчашмаи фикр, боварӣ, далел, тасдиқи фикр, хулоса ва ғайраро мефаҳмонанд: **Агар малол набошанд**, аз ин тараф гузаред (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Чӣ мегӯйӣ**, ки ҳар кас барои мурдаи худ мегиряд (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Мо муаллимро чун яке аз устодон ва **чунон ки мегӯянд**, яке аз оқсақолони адабиётамонро иззат

мекунем (**Ф. Мұхаммадиев**, Дүстон точи сар). Росташро гүйм, надонистам, чий қавоб диҳам (**А. Шукүй**, **Х. Аскар**, Печутоби роҳҳо). Чунон ки маълум аст, забони әдабии ҳар қавм яке аз асосҳои маданияти ҳамон қавм ба шумор рафта, воситай омӯзиш ва забону нақли он маданият мебошад (**С. Айнӣ**, Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик).

ЧУМЛАҲОИ ЭЗОҲӢ

Вазифаи ҷумлаи эзоҳӣ ин аст, ки ягон аъзо ва ё умуман маъно ва мазмани ягон ҷумлаи асосиро батаври илова пурра мекунад, шарҳу эзҳ медиҳад, маълумоти иловагӣ медарорад. Аз ин ҷост, ки вай ҳамеша бо ҷумлаи шарҳёбанда омада, ё дар мобайн, ё баъди он ҷой мегирад ва аз ҷумлаи асосӣ бо вергул ва дар қавс ҷудо карда мешавад.

Ҷумлаҳои эзоҳӣ ҳусусан, маъно ва муносибатҳои муайянкунандагӣ, сабаб, шарт ва хилофии мазмани аъзои алоҳидаву маъни ҷумлаи асосиро назаррас мекунанд. Он кас ҷуби гафси дарози сафедори самарқандиро (**сафедореро**, ки дар **Самарқанд шамшод меноманд**) рост арра карда, ҳар қадоми онҳоро ба шакли най қофта, боз рӯяшро бо ҳам бо елим ҷафс карда, ба тарзе ки дар ин най дидӣ, сохта буданд (**С. А.**, Куллиёт). Модари вай кампирақи қадпаст ва мичмопруқакро, ки дар қишлоқ ҳама ўро «бакавул» мегуфтанд (**зеро ки ҳамеша ҳӯрокҳои умумии колхозчиёнро ҳоҳ дар сари замин ва ҳоҳ мавриди маъракаҳо вай ме-пӯҳт**) духтараш пешвоз гирифта (**Ч. И.**, Шодӣ). Боровиков ба ҷубдаст такя карда ва пешонӣ чин намуда (**зеро ки поиш ҳанӯз тамоман сиҳат нашуда буд**) аз ошёна фаромад (**С. Улуғзода**, Навобод). Сохти мадрасаҳои кӯҳна боҳашамат ва шунӯҳи беруни вобобии дарунаш, агар ин **ташбекиро хонандагон муносиб** донанд, ба сохти зиндагонии феодалий монандӣ дошт (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Ўқади баланд, бадани ло-

тар, чеҳраи гандумгун, риши миёнаи на он қадар са-
фед (**бо вуҷуди ин ки худ 90-сола буд**) ва абрӯҳои ба-
ланди дарозмӯ дошт (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаҳои туфайлиро маънидод кунед?
2. Чумлаҳои туфайлий чӣ гуна муносабатҳои гӯян-
даро нисбат ба предмети муҳокимашавандай нутқ ифо-
да мекунанд?
3. Аломатҳои грамматикии чумлаҳои туфайлиро
фаҳмонед.
4. Чумлаҳои эзоҳири маънидод кунед.
5. Фарқи байни чумлаҳои эзоҳию туфайлиро бо
мисолҳо нишон дихед.
6. Чаро чумлаҳои эзоҳӣ бе чумлаҳои асосӣ мушо-
ҳида намегарданд?
7. Чумлаҳои эзоҳӣ аз чумлаҳои асосӣ бо қадом
аломатҳои грамматикий ҷудо карда мешаванд.
8. Оид ба чумлаҳои туфайлию эзоҳӣ аз асарҳои
бадей мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
2. **И. Норова.** Чумлаҳои туфайлии. Журн. «Макта-
би советӣ», 1963, № 8—10.
3. **Б. Ниёзмуҳаммадов.** Забоншиносӣ..., 1970.
4. **Ф. Зикриёев.** Чумлаҳои туфайлий ва муносаба-
ти онҳо бо чумлаҳои пайрави тарзи амал. Дар маҷ-
мӯаи илмӣ, серияи филологӣ, ҷилди 55, Душанбе,
«Ирфон», 1967.

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ

Чумлаҳои мураккаби тобеъ аз чумлаҳои мурак-
каби пайваст ба қуллӣ фарқ мекунанд. Дар чумлаҳои
мураккаби пайваст чумлаҳои содда нисбатан баробар-
хӯқӯқанд. Аммо дар чумлаҳои мураккаби тобеъ як
чумлаи содда ба чумлаи соддаи дигар тобеъ аст.
Чумлаи тобеъкунанда сарҷумла буда, чумлаи тобеъ-

шаванд, чумлаи пайрав мебошад, ки сарчумларо аз ягон ҷиҳат: тарзи ичрои амал, замону макон, сабабу мақсад ва ғайра шарҳу эзоҳ медиҳад. Дар **Наҳвӣ** чумлаҳои содда, чунон ки аз назар гузаронидем, сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав мавҷуданд. Дар наҳвӣ чумлаҳои мураккаб вобаста ба он сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав чумлаҳои пайрав мушоҳида мегарданд. Агар аъзоҳои пайрав ба воситай калима, таркиб ё ибораҳои гуногун ифода ёбанд, чумлаҳои пайрав бо чумлаҳои содда ифода ёфта, ба сарчумлаҳои худ тобеъ мегарданд. Ин ду ҳиссай наҳвӣ ҳамфарқ доранду ҳам умумият. Умумияташон ин аст, ки ба як хел савол ҷавоб мешаванд, фарқашон ин аст, ки яке дар таркиби чумлаҳои содда меояд, дигаре дар таркиби чумлаи мураккаб.

Муқоиса кунед:

- а) **Мабтадо:** Рӯзе **Пӯлод** аз бедаромадии кораш шикоят кард (**Р. Ҷалил**, Одамони ҷовид).
- б) Чумлаи пайрави мубтадо: **Ҳар кӣ аз ҳаёт ягон боре бурдани бошад**, набояд дар бораи ишқу рашк андеша кунад (**Р. Ҷалил**, Ман гунаҳгорам).
- а) **Ҳоли замон:** **Ҳафтаи гузашта** ба хонаи мо ҷор ҷан мекмон шуда омада буд (**Ҷ. Ҷалил**, Шикасти тилисмот).
- б) Чумлаи пайрави замон: **Вақте ки маро ба ҳонаамон овардаанд**, зан дар берун дар дами дарвоза ба ароба савор шуда истода буд. (**С. Ӯлугзода**, Субҳи ҷавонии мо).

Дар чумлаҳои мураккаби тобеъ панҷ хели воситай алоқа мушоҳида мегардад, ки чумлаҳои пайрав тавасути онҳо ба сарчумлаҳо тобеъ мегарданд: **Пайвандакҳо**, мутобиқати **шаклҳои феълий** (ҳабари сарчумлаҳо ва чумлаи пайрав), **калима ва таркибҳои ҳамнисбат**, **оҳанг** ва ҷои **сарчумлаҳою** чумлаҳои пайрав. Лекин шарт нест, ки ҳамаи хелҳои чумлаи пайрав ҳатман бо ҳамаи ҳамин панҷ хели воситай алоқа ба сарчумлаҳои худ тобеъ гарданд.

Масалан, чумлаҳои пайраве ҳастанд, ки дар таркиби сарчумлаҳои онҳо қалима ва таркибҳои ҳамнисбат мушоҳид намегардад: Гапаш хеле дурушт бошад ҳам, аз он фақат бӯи навозиш меомад (**Ҳ. Қарим, Ҳикояҳо**).

1. Пайвандакҳо. Пайвандакҳои чумлаи мураккаби тобеъ нисбат ба пайвандакҳои чумлаи мураккаби пайваст хеле зиёд буда, онҳо мувофиқи мазмуну маъни грамматикии худ вобаста ба ҳелҳои гуногуни чумлаҳои пайрав чудо мешаванд: **ки, вақте ки, ҳангоме ки, даме ки, чӣ қадаре ки, ҳар қадаре ки, дар ҳолате ки, дар вазъияте ки, бе он ки, монанди он ки, ба мисли ин ки, зеро, чунки, агар, ба шарте ки, гарчи, бо вуҷуди он ки, бар ҳилоғи ин ки** ва ғайра.

Агар пайвандакҳои пайвасткунанда дар байни ду чумлаи содда оянд, пайвандакҳои тобеъкунанда, сарғи назар аз баъзе пайвандакҳо, одатан, бо чумлаҳои пайрав меоянд. Аз ин ҷо, дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ чумлаи соддае, ки пайвандак бо он якҷоя омадааст, чумлаи пайрав мешавад ва ба зери он ҳати мавҷон қашидад мешавад. Ба ғайр аз вай ҳоло ҳеч кас ба ин роҳ намеояд, **зеро ин ягона роҳ ба қишлоғи Гулистон аст** (**Ҷ. Икромӣ, Шодӣ**).

2. Қалима ва таркибҳои ҳамнисбат. Қалима ва таркибҳои ҳамнисбат дар таркиби ҳама гуна сарчумлаҳо намеоянд. Агар дар таркиби ин ё он сарчумлаояд, чумлаи пайрав ҳатман онро шарҳу эзоҳ медиҳад: Қӯчаҳои танги шаҳр аз барфи ҳавлиҳо **чунон** пур шуда буданд, ки қариб ба **бомҳо мерасиданд** (**С. Айнӣ, Марғи судхӯр**).

Қалима ва таркибҳои ҳамнисбат дар таркиби ақсарияти сарчумлаҳои чумлаҳои пайрави гуногун омада метавонанд. Ин ҷиҳатро дар фаслҳои минбаъда мушоҳидада ҳоҳем кард.

3. Мутобиқати шаклҳои феълӣ. Дар чумлаҳои мураккаби тобеъ ҳамеша ҳабари чумлаҳои содда бо як сифаи феълӣ ифода намегарданд. Баъдтар чумлаҳои

пайраверо мебинем, ки агар хабари сарчумлаояшон ба воситай сиғаи хабарй ифода ёфта бошанд, хабарҳои худ ба воситай сиғаи шартй-хоҳишмандӣ, амрий ё баръакс сурат мегиранд.

Мутобиқати шаклҳои феълӣ дар мауян намудани хелҳои гуногуни ҷумлаҳои пайрав мавзеи қалон доранд. Ҳусусан, дар таъмин намудани хелҳои ҷумлаи пайраве, ки бо як хел пайвандак ба сарчумла тобеъ мегарданд.

4. **Оҳанг.** Ҳар як ҷумлаи пайрав оҳангӣ махсус дорад. Агар оҳанг дуруст риоя карда щавад, навъи ҷумлаи пайрав ба хубӣ муайян карда мешавад. Маноми он, ҳусусан, дар ҷумлаи мураккаби тобеъ бепайвандак боз ҳам равшантар мегардад.

5. **Чои сарчумла ва ҷумлаи пайрав.** Дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҷои сарчумла ва ҷумлаҳои пайрави гуногун як хел нест.

Ҷумлаҳои пайраве ҳастанд, ки ҳамеша баъди сарчумла меоянд. Ба ин гурӯҳ пайравҳои хабар, пуркунанда ва натиҷа доҳил мешаванд, зоро онҳо одатан хабару ягон узв ва натиҷаи кору амали сарчумларо эзоҳ медиҳанд: Ҳуррият ҳамин будааст, ки **касе ба қасе зулм карда наметавонистааст** (С. Айнӣ, Ғуло-мон).

Гурӯҳи дигари ҷумлаҳои пайраве ҳастанд, ки ҳам дар аввал, ҳам дар мобайн ва ҳам дар охири сарчумла ҷой мегиранд.

Ин гурӯҳро ҷумлаҳои пайрав **мубтадо, миқдорӯ дараҷа, (монандӣ, тарзи амал, замон, сабаб, максад, шарт ва ҳилоф ташкил** медиҳанд.

Ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда дар мобайн ъа охири сарчумла меояд. Ҷумлаи пайрави **макон** одатан дар аввал ва мобайнни сарчумла ҷой мегирад.

Ҷои ҷумлаҳои пайрав низ ҳамчун воситай алоҳа барои равштан шудани ги ё он хели ҷумлаи пайрав ҳизмат менунаанд.

Саволу супоришиҳо:

1. Ҷумлаи мураккаби тобеъ чист?

2. Чумлаи мураккаби тобеъ аз чумлаи мураккаби наъваст бо кадом хусусиятҳояш фарқ меқунад?

3. Воситаҳои алоқаи чумлаҳои соддаро дар чумлаҳои мураккаби тобеъ шарҳ диҳед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1973.

2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

3. **Б. Ниёзмуҳаммадов**. Очерхӯ оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик. Нашр. дав. тоҷик, Сталинобод — 1960.

4. **Д. Тоҷиев**. Воситаҳои алоқаи чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, «Ирфон», 1971.

5. **Д. Тоҷиев**. Чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, «Ирфон». 1981.

6. **Ш. Рустамов**. Мушкилоти синтаксис...

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ МУБТАДО

Чумлаи пайраве, ки ҷонишини ба вазифаи мубтадои сарчумла омадаро шарҳу эзоҳ медиҳад, чумлаи пайрави мубтадо номида мешавад.

Чумлаи пайрави мубтадо ба саволҳои кӣ?, киҳо?, чӣ?, чиҳо? ҷавоб мешавад. Ҳар кӣ аз дидо дур бошад, аз дил дур аст (**Фолклор**). Ҳеч мумкин нест, ки **Фирӯза яғон ҳунар** надошта бошад (**Ҷ. Икромӣ**, Духтари оташ).

Ҳар кӣ суханро ба сукан зам қунад,

Қатрае аз ҳуни ҷигар кам қунад.

(Панду ҳикматҳо).

Чумлаи пайрави мубтадо аз ҷиҳати тарзи ташаккул, вазифа ва ҷой ба ду гурӯҳ чудо карда мешавад.

1. Чумлаҳои пайрави мубтадое, ки бо ҷонишинҳои шаҳсӣ-тâъинӣ сар шуда пеш аз сарчумла меоянд. Воситаҳои алоқаи ин гуна ҷумлаҳои пайравро оҳанг ва мутобикиати шаклҳои феълӣ ташкил медиҳанд: **Ҳар кас кӣ ба замин меафтид**, ў қушташуда ҳисоб мёёфт, (**С. Улуғзода**, Субҳи ҷавонии мо). **Ҳар кӣ ҷавоб дода натавонад**, вай бой додагӣ ҳисоб мёёбад (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Ҳар кӣ ба мардумон хиёнат кард,
Нарасад ҳаргиз ў ба неъмату ноз.

(Чомӣ, Панду ҳикматҳо).

Ҳар кӣ ба молу асбоби худ ба колхоз аъзо шуда
медарояд, вай барои молаш ҳаққи чудогона мегирад
(Ч. Икромӣ, Шодӣ).

2. Чумлаҳои пайрави мубтадое, ки баъди сарҷум-
ла омада, бо пайвандаки ки тобеъ мегарданд ва ҷузъи
асосии ҳабари сарҷумлаҳояшон ба воситаи исм, сифат,
ҷонишӣ, феъл, зарф ва қалимаҳои модалии зарур, лозим,
даркор ифода мегарданд: Лекин маълум набуд, ки ин ҷуниши сар ишорат ба ҷавоби салом буд,
ё ҷуниши оддии вай буд (С. Айнӣ, Ёддоштҳо). Шарт нест, ки ин корро худат қунӣ (Р. Ҷалил, Ода-
мони ҷовид). Маҳол аст, ки ҳунармандон бимиранд
бехунарон ҷои эшон бигираанд (Саъдӣ, Гулистон). Он манам, кандар миёни ҳоку ҳун бинӣ саре (Саъдӣ). Кист он, ки ин айёми нозанини умрро аз сар на-
гузаронида бошад (Ғ. Мирзо, Ҳангоми дидор). Ба ҳад-
лам намерасид, ки ў маро дастёри оддии худ барин-
кор фармуданист (Ғ. Муҳаммадиев, Дар он дунё). Кам мемонад, ки ўро пора-пора қунад (М. Ҳусейн, Қина). Аз ин ҷиҳат лозим меояд, ки пули қарздори
туро ба фоидай муайян гардонанд (С. Айнӣ, Дохун-
да).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаи пайрави мубтадоро таъриф қунед ва
мисол оред.
2. Ҳелҳои чумлаҳои пайрави мубтадо ва ҷои он
ҳоро фаҳмонед.
3. Воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави мубтадоро
як-як маънидод қунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
4. С. Атобуллоев. Чумлаҳои пайрави мубтадо ва
ҳабар дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе,
«Ирфон» 1975.

5. Х. Ҳусейнов. Забон ва услуб..., 1973.
6. Ш. Рустамов. Мушнилоти синтаксис...

ЧУМЛАИ ПАИРАВИ ХАБАР

Чумлаи пайраве, ки чонишинҳои ишоратӣ ва таркибҳои чонишинии ба вазифаи хабари сарҷумла омадаро шарҳу эзоҳ медиҳад, чумлаи пайрави хабарномида мешавад. Чумлаи пайрави хабар ба саволҳои чист?, кист?, чӣ аст?, чӣ шуд?, чӣ ва ғайра ҷавоб шуда ба сарҷумла бо пайвандаки ки тобеъ мегардад ва баъди он меояд: Як норасоии публисистикаи ҳаҷвӣ, ҳусусан, фелетон ҳамин аст, ки вай аз паси органҳои тафтишотии давлат қашола мешавад (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**).

Дӯст он аст, ки бигирёнад,
Душман он аст, ки бихандонад.

(Панду ҳикматҳо).

Чумлаҳои пайрави хабар бо сарҷумлаи худ тарзи маҳсуси ташаккулёбӣ дорад, яъне хабари сарҷумлаҳои он бо исму ҷонишиҳо ва ғайра ташкил ёфта, мубтадоҳои он бо исму ибораҳои исмӣ ва ҷонишиҳо ифода мегардад.

1. Бо исму ибораҳои исмӣ ифода ёфтани мубтадои сарҷумла: Эҳтимол сабаб ин бошад, ки иди имсолаи занон рангу бӯи дигаре дорад (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**). Қайфияти зиндагонии инсон дар ҳамин аст, ки вай ба дигарон мадад кунад (**Ҷ. Икромӣ, Духтари оташ**).

Шоири он аст, ки бо завқи шеър,
Беватанро оварад сӯи Ватан.

(Лоиқ, Рӯзи сафед).

Таги гап дар ин ҷост, ки ў аз мадраса бино кардани худ пушаймон аст (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

2. Бо ҷонишиҳо ифода ёфтани мубтадои сарҷумла: Ту он нестӣ, ки падарам туро аз дасти фарангӣён ба даҳ динор ҳарид (**Саъдӣ, Гулистон**).

Ту он, ки дар ин чаҳон дода ба ман,
Танҳо на чаҳон, ки чисму чен дода ба ман.

Ҳ. Юсуфӣ, Мачмӯаи шеърҳо).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаи пайрави хабар чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Оид ба ҷумлаи пайрави хабар аз асарҳои манзум ва мансур мисолҳо ҷамъ қунед.
3. Ҳелҳои ҷумлаи пайрави хабарро фаҳмонед.
4. Аз қоида ва мисолҳо ҳулоса бароварда, ҷои ҷумлаи пайрави хабарро нишон дихед?
5. Воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайрави хабар қадом-қоянд?

Адабиёт:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
2. Ниёзмуҳаммадов Б., Забоншиносӣ..., 1970.
3. Атобуллоев С., Ҷумлаи пайрави мубтадо ва ҳабар...

ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ МУАЙЯНКУНАНДА

Ҷумлаи пайраве, ки исми ба вазифаи аъзоҳои гуногуни сарҷумла омадаро шарҳ медиҳад, ҷумлаи пайрави муайянкунанда иомида мешавад: Ҳама ба тарафе, ки вай ишорат карда буд, ҷашм дӯхтанд (**С. Айнӣ, Дохунда**).

Дар ин мисол ҷумлаи пайрави муайянкунанда **вай ишорат карда буд** бар эзоҳи исми **тарафе**, ки дар таркиби сарҷумла ба вазифаи ҳоли макон омадааст, истеъмол гаштааст.

Ҷумлаи пайрави муайянкунанда ба саволҳои **қадом?**, **чи ҳел?**, ҷавоб шуда, ба сарҷумла асосан бо пайвандаки ки тобеъ мегардад ва ҳамеша баъд аз аъзои эзоҳшаванда меояд. Аъзои эзоҳшаванда бошад, бештар вақт артикли номуайяни ғабул мекунад.

Ҷумлаи пайрави муайянкунанда бар эзоҳи ҳамаи аъзоҳои ҷумла омада метавонад.

1. **Бар эзоҳи мубтадо:** Саре, ки ишқ надорад, қадуи бебор аст (**Саъдӣ, Панду ҳикматҳо**).

Нүше, ки ҳавас мекүйӣ аз сӯфраи золим,
Нешест, ки аз хонаи занбӯр барояд.
(Сайидо, Панду ҳикматҳо).

2. Бар эзоҳи муайяншаванда: Дар ҳамон истоҳе, ки духтар аз он савор мешуд, таваққуф менамуд (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Бо ҳамон дасте, ки боғ оростӣ,
Кишвари гул-гулшукуфон хости.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Даруни клуби гарнizon, ки иборат аз як хонаи вайронai маҳаллисоҳт аст, дар сардӣ аз берун камтар фарқ дорад (**С. Айнӣ**, Дохунда).

3. Бар эзоҳи нуркунанда: Ин аскарон дар Файзобод, ба як миқдор аскароне, ки **пеш аз он дар он ҷо буд**, ҳамроҳ шуда атрофи худро мустаҳкам карда, чанд гоҳ монданд (**С. Айнӣ**, Дохунда). Сайдхӯча он чиро, ки аз сар гузаронида буд, тез-тез нақл кард, (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо).

Ба ҳар коре, ки ҳиммат баста гардад,
Агар хоре бувад, гулдаста гардад.

(Саъдӣ, Панду ҳикматҳо).

4. Бар эзоҳи ҳол. Ҷумлаи пайрави муайянкунанда бар эзоҳи аксарияти ҳелҳои ҳол истеъмол мегардад:

Холо чанд мисоли намунавӣ: а) **Бар эзоҳи ҳоли макон:** Худи ҳамон сол буржуазияи Америка дар ҷое, ки хуни **коргарон** **рехта буд**, ҳайкали пулиеро гузошт (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

б) **Бар эзоҳи ҳоли замон:** Дар он рӯзҳое, ки тамоми мардум барон беталаф ғундоштани ҳосили пахта ҳар соату сонияро ғанимат медонист, ў дар ҷустуҷӯи роҳҳати истироҳатӣ буд (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

в) **Барон** **эзоҳи ҳоли монандӣ:** Гулрӯз аз рӯи эҳтиёт дар кассаи амонатгузорӣ не, монанди гурбае, ки пасандозашро зери хок мекунад, ба ҳар ҷо панаҳу пинҳон менамуд (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

5. Бар эзоҳи ҳабар: Ҳофизоне ҳастанд, ки ҳушу ёдашон бештар гирифтани садои худашон аст. Муҳид-

дин Хочаев аз чумлаи адабонест, ки ба кори эчодӣ ба ҷиддияти том назар мекунанд (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Бе дарди дил қасест, ки дилбар надоштааст,
Бе дарди сар қасест, ки худ сар надоштааст.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаи пайрави муайянкунандаро таъриф кунед ва ба қадом саволҳо ҷавоб шудани онро фаҳмонед.
2. Воситаҳои алоҳаи грамматикии чумлаи пайрави муайянкунанда қадомҳоянд?
3. Ҷон чумлаи пайрави муайянкунандаро фаҳмонед.
4. Оё дер таркиби сарҷумла аъзои эзоҳшаванд ба артикли **е** омада метавонад?
5. Оид ба чумлаи пайрави муайянкунанда аз асарҳои бадей мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Н. Маъсумӣ. Очеркҳо..., 1959.
4. Б. Ниёзмуҳаммадов. Очеркҳо..., 1960.
5. Ш. Рустамов. Мушкилоти синтаксис...

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ПУРКУНАНДА

Чумлаи пайраве, қи ҳабари сарҷумларо пурра карда онҳоро эзоҳ медиҳад, чумлаи пайрави пуркунанда иёмида мешавад. Ҳалқ мегӯяд, ки ноумед шайтон аст (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Яке аз донишмандони гузашта гуфтааст, ки дараҷаи маданияти нокии ҷамъиятро аз вазъияти замон дар он муайян метавон кард. (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Чумлаи пайрави пуркунанда ба сарҷумла бо пайвандаки қи тобеъ гашта ба саволҳои **чӣ?**, **чиро?**, **қиро?**, **ба кӣ?**, **ба чӣ?** ва ғайра ҷавоб мешавад.

Чумлаҳои пайрави пуркунанда аз ҷиҳати вазифа ва тарзҳои грамматикий ду хел мешаванд.

1. Чумлаҳои пайрави пуркунандае, ки одатан мазмуни сарчумлаи ноқисро пурра мекунанд. Ноқисии сарчумлаҳо ба воситаи хабарҳо мушоҳида мегардад: Аз ин сабаб меҳостам, ки соати ҳамсафари ба ў ҳар чӣ зиёдтар тӯлонӣ бошад (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон точи сар). Ман гумон дорам, ки онҳо ба ҳукуматҳо хабарҳои дурӯғу ростро расонанд (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

Боз меҳоҳам, ки аз нав қӯдаки иодон шавам,

Боз меҳоҳам, ки аз нав қӯдаки гирён шавам.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Қоматат гӯяд, ки зебой манам,

Чашми ту гӯяд, ки донон манам.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

2. Чумлаҳои пайрави пуркунандае, ки ҷонишинҳои ишоратӣ ва таркибҳои ҷонишинию ҷузъҳои тобеи баъзе ибораҳои исмии ба вазифаи пуркунанда ва ҳарни таркибӣ омадаро эзоҳ медиҳанд: Ту ҳамиро нағз дон ва аз хотир набарор, ки ҳандидан ва завқидан — ин хиёнат кардан нест (**Ҳ. Карим**, Оқшуда). Инро ҳам фаҳмидам, ки ў бо ояндаи хубе умединии қавие доштааст (**С. Айнӣ**, Куллиёт). Дигар ба он тоқат кардан мумкин нест, ки бинокорон аз бачагон қарздор шуда монанд («Маориф ва маданият»). Ҳафтако дар интизори он будам, ки кай муаллим дарсро аз ман мепурсида бошад.. (**Ҳ. Ирфон**, Дар кулбай косибон).

Чумлаи пайрави пуркунанда ба сарчумла бе пайвандак — бо оҳанг ҳам тобеъ мегардад: У гумон мекард, сари синааш дамида рафта истодааст (**С. Айнӣ**, Куллиёт).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаи пайрави пуркунанда чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?

2. Хелҳои чумлаи пайрави пуркунандаро фаҳмонед ва мисолҳо биёред.

3. Воситаҳои алоқаи грамматикии чумлаҳои пайрави пуркунандаро аз рӯи мисолҳо шарҳ дижед.

4. Чаро чумлаи пайрави пуркунанда одатан баъди сарчумла меояд?

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. **Б. Ниёзмуҳаммадов.** Забоншиносӣ..., 1970.
4. **Ш. Рустамов.** Чумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Дар қитоби Масъалаҳои забоншиносии тоҷик, Душанбе, «Дониш», 1967.

ЧУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ ҲОЛ

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ АНДОЗАЮ МИҦДОР

Чумлаи пайрави андозаю миҦдор то қадом андоза ва чӣ қадар иҷро шудани амали сарчумларо эзоҳ медиҳад ва ба саволҳои чӣ қадар?, то чӣ андоза?, то қадом андоза?, то қадом дараҷа? ва ғайра ҷавоб мешавад: Ҳар чӣ қадаре ки машина бештар роҳ мепаймуд, ҳамон қадар хা�ёли ў ба дуриҳо парвоз мекард (**Ф. Ниёзӣ, Вафо**). Санъати возаю гулдон пирамардро, чӣ қадаре ки шефтаи ҳуд карда бошад, расмҳои дафтар ўро ҳамон қадар вола кард. (**Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт**).

Ин чумлаи пайрав бо пайвандакҳои чӣ қадаре ки, ҳар чӣ қадар (**е**) ки, ба андозае ки, то дараҷае ки, то ба дараҷае ки, то андозае ки, то ба андозае ки, ба қадаре ки бештар дар аввал ва мобайни сарчумлаҳо меояд: **Юнусбой ҳар қадар ки фикр мекард, димоғаш боз зиёдтар месӯҳт** (**С. Улуғзода, Навобод**). Ҳар қадар ки фоида зиёд мешуд, иштиҳои пахтачиёни гурусначашм ҳам ҳамон қадар зиёд мегардид. (**С. Айнӣ, Куллиёт**). **Ман аз тарси ғалтидан ҳар қадар ки ба ёли вай саҳттар мечаспидам, динг-динги вай ҳамон қадар зиёдтар мешуд** (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

Чумлаи пайрави андозаю миҦдор бо пайвандаки ки баъди сарчумла меояд ва қалимаю таркибҳои ҳамнисбати чунон, ончунон, ин қадар, ба дараҷае, ба андозае ва ғайрато шарху эзоҳ медиҳад: Қомати ў чунон мавзун буд, ки бинанда гумон мекард, вазидани

боде кифоя аст, ўро аз по дарафтонад (Р. Чалил, Бозгашт аз биҳишт). Ҳамчунон нозанин, ки ҳеҷ ин ҳел дуҳтарро дар умри худ надида будам (Афсонаҳои ҳалқи тоҷик). Ў ҷаву бедаро ба қадре талаб кард, ки дар як сол ба як аспи расид (С. Айний, Куллиёт)

Саволу супоришҳо:

1. Ҷумлаи пайрави андозаю миқдор чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Ҷои ҷумлаи пайрави андозаю миқдорро фаҳмонед.
3. Воситаҳои алоқаи грамматикии ҷумлаи пайрави андозаю миқдорро як-як шарҳ диҳед ва мисолҳо биёред.
4. Оид ба ҷумлаи пайрави номбурда аз асарҳои бадей мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б н ё т:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
2. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
3. Д. Тоҷиев. Ҷумлаҳои мураккаб..., 1981.

ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ ТАРЗ

Ҷумлаи пайраве, ки тарзу тариқ ва дар ягон ҳолат иҷро шудани амали сарҷумларо шарҳу эзоҳ мөддиҳад, ҷумлаи пайрави тарз номида мешавад: Ӯ, дар ҳолате ки рӯйнокӣ сару поҳояшро бар рӯи болиштҳо баланд карда меҳобид, ба мо ҳикоя мегуфт (С. Айний, Куллиёт).

Дар ин мисол дар ҳолате ки рӯйнокӣ сару поҳояшро бар рӯи болиштҳо баланд карда меҳобид ҷумлаи пайрави тарз буда, ба сарҷумла бо пайвандаки дар ҳолате ки тобеъ гаштааст ва дар мобайн омадааст.

Ҷумлаи пайрави тарз ба саволҳои чӣ тарз?, чӣ тариқ?, дар қадом ҳолат?, дар қадом вазъият? ҷавоб мешавад. Бо пайвандакҳои дар ҳолате ки, дар вазъияте ки, ба тавре ки, ба тарзе ки, бе он ки, бе ин ки, гоҳ дар аввал ва гоҳ дар мобайн ва баъзан дар охирি сарҷумла меояд: **Падарам, дар ҳолате ки аз дидори**

дўсташ шод буд, ба модарам гуфт (**С. Улугзода, Субҳи чавонии мо**). Дигарон ҳам, бе он ки чӣ гуфтанашон маълум шавад, фарёд мекашиданд (**С. Айнӣ, Доҳунда**). Вай ба рӯи меҳмонаён зўрбазуроӣ табассум мекард, ба тавре ки ўро дида раҳми кас меомад (**С. Улугзода, Субҳи чавонии мо**). Ҳамдам — зани қалони бой аз пеши шавҳарашибар, дар ҳолате ки дар дасташ як хӯша набот буд, баргашта омад (**С. Айнӣ, Ятим**).

Чумлаи пайрави тарз бо пайвандаки ки асосан баъди сарчумла меояд ва қалимаю таркибҳои ҳамнисбатро эзоҳ медиҳад: Вай бояд тарзе навищта шавад, ки дар он матлаби нависанда ҳам равшан, ҳам шавқовар ва ҳам пандомӯз ифода ёбад (**Ф. Муҳаммадиев, Дўстон точи сар**). Об ба тарзе баста шуд, ки як ҷакрааш ҳам аз замин боз пас намегашт (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаи пайрави тарз чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Дар ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави тарз қадом воситаҳои алоқаи тобеъро мушоҳида мекунед?
3. Пайвандакҳои ҷумлаи пайрави тарзро ҷомбар кунед.
4. Ҷумлаи пайрави тарз бо қадом пайвандак ҳамеша баъди сарчумла меояд?
5. Оид ба ҷумлаи пайрави тарз аз асарҳои бадей мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
2. **Б. Ниёзмуҳаммадов.** Забоншиносӣ..., 1970.
3. **Зикриёев.** Ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ва монандӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, «Ирфон», 1978.
4. **Д. Тоҷиев.** Ҷумлаҳои мураккаб..., 1981.

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ МОНАНДИ

Ҷумлаи пайраве, ки мазмуну амали ҳудро нисбат ба мазмуну амали сарчумла аз ҷиҳати монандӣ ва

**шабоҳат нишон медиҳад, чумлаи пайрави монандӣ но-
мида мешавад.** Комиссар аз ҷояш хеста, ба ў наздик
омад, мисли ин ки бачаро навозиш мекарда бошад, ба
китфи ў зада гуфт (**Ҳ. Карим, Ҳикояҳо**).

Аз ин мисол **мисли ин ки бачаро навозиш мекар-
да бошад**, чумлаи пайрави монандӣ буда, дар мобай-
ни сарчумла омадааст.

Ин чумлаи пайрав ба саволҳои **ба мисли чӣ?**, ба
монанди чӣ? ҷавоб мешавад ва дорои пайвандакҳои
зиёд мебошад. Бо пайвандакҳои **мисли ин (он) ки,**
монанди он (ин) ки, ба монанди **ин (он) ки,** ба мисли
он (ин) ки, гӯё, гӯё ки, ба тавре ки, ба тарзе ки, ба
тариқе ки, ба тартибе ки, чӣ нағъе ки, чӣ тарзе ки
пайрави номбурда дар аввал, мобайн ва баъди
сарчумла низ меояд: **Чӣ тавре ки як қасбро ба
қасби дигар табдил додан ба осонӣ муяссар намегар-
дад,** омӯхтани ин сабақ ҳам осон набуд (**Ф. Ниёзӣ,**
Вафо). Шоқир як пиёлачаро аз арақ пур карда, чу-
нон ки об меҳурда бошад, бе ҳеч рӯтуршкунию лар-
зидан ба сар кашид (**Ф. Ниёзӣ, Вафо**). Зан, гӯё ки мо
ду **бародарро бо ҳам муқоиса мекарда бошад,** гоҳ ба
Азизхон нигоҳ мекард ва гоҳ ба ман (**С. Улугзода,**
Субҳӣ ҷавонии мо). **Монанди он ки қасе аз сарашон
оби хунук рехта бошад,** ҳамагӣ ҳомӯш шуданд (**Ҳ. Ка-
рим, Ҳикояҳо**).

Чумлаи пайрави монандӣ бо пайвандаки **ки баъ-
ди сарчумла омада** қалима ва таркибҳои ҳамнисбатро
эзоҳ медиҳад: Чунон саҳт хоб рафтам, ки **гӯё дар ши-
ками модарам бошам** (**Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт**).

Бибиоиша худро ба Ибод ҷунин вонамуд нард, **ки**
гӯё Одина дар ҳонаи ҳӯҷаинаш бошад (**С. Айнӣ, Оди-
на**).

Саволу супоришиҳо:

1. Чумлаи пайрави монандӣ чист ва ба қадом са-
волҳо ҷавоб мешавад?
2. Пайвандакҳои чумлаи пайрави монандӣ қадом-
ҳоянд?

3. Хабари чумлаи пайрави монандй бештар бо кадом сиғаи феълӣ ифода мегардад?

4. Пайрави мазкур бо кадом пайвандакҳо амалҳоро ба таври муқоиса нишон медиҳад?

5. Чои чумлаи пайрави монандиро фаҳмонед.

6. Оид ба чумлаҳои пайрави монандй аз асарҳои бадей мисолҳо чамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

2. Ф. Зикриёев. Чумлаҳои пайрав..., 1976.

3. Д. Тоҷиев. Чумлаҳои мураккаб..., 1981.

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ЗАМОН

Чумлаи пайрави замон замони воқеъ гардидан ва ё нагардиҳани амали сарчумларо эзоҳ медиҳад ва ба саволҳои кай?, кадом вақт?, аз кай?, то кай? ва ғайра ҷавоб мешавад: Вақте ки тарс сар мешавад, ақлу фаросат ҷои худро ба пастию разолат мезанад (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо).

Аз ин мисол **вақте ки тарс сар мешавад**, чумлаи пайрав буда, ақлу фаросат ҷои худро ба пастию разолат медиҳад, сарчумла аст.

Чумлаи пайрави замон дорои пайвандакҳои зиёд мебошад. Аммо иҷро шудан ва нашудани амали сарчумлаи чумлаи пайрави замон аз ҷиҳати вақту ҳангом бо ҳамаи пайвандакҳо як ҳел нест.

Масалан, бо пайвандакҳои **вақте ки, дар вақте ки, ҳангоме ки, замоне ки, аз бозе ки, ҳамин ки, чун, даме ки** пай ҳам ё худ дар як вақт воқеъ гардиҳани кору ҳаракат ва амали сарчумлаю чумлаи пайравро мушоҳида қардан мумкин аст. Бо ин пайвандакҳо чумлаҳои пайрави замон одатан дар аввал ва мобайни сарчумла меоянд. **Вақте ки нафасе ҷашм мепӯшидам**, ба мадди назарам пайваста обшору ҷӯйборҳо меомаданд (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). **Ҳамин ки** эшон ба ҳавли қадам монд, ба шарофа-таш як гӯсфанди бӯрдокӣ қурбон карда шуд (С. Ай-

ний, Дохунда). **Ҳар тоҳ ки ин садо мебаромад**, дару девори обхона ба ларзиш медаромад (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Ҳангоме ки ў бедор шуд**, дигарон ҳанӯз хоб буданд (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо). Урунхӯчаев, чу ба **Хуҷанд расид**, ба ҳеч кучо нигоҳ накарда, роҳи колхозро пеш гирифт (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо). Чун аз **чароги анҷуман дуд баромад**, соли вафоти Асири ҳазору нӯҳсаду шониздаҳум ҳосил мегардад (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Чу мева сер **хӯрдӣ**, шоҳ машиқан (**Саъдӣ**, Гулистон).

Бо пайвандакҳои **баъд аз он (ин) ки, баъди он (ин) ки, пеш аз он ки, пеш аз ин ки, пас аз он (ин) ки, даме ки** аввал амали ҷумлаи пайрав ва баъд амали сарҷумла ба вуқӯъ меояд, аммо ин ҳамеша ҳатмӣ нест: **Баъди он ки аз сари ҷашма ҳеле дур шуданд, пиразан аз роҳравӣ бозистода, ба қафо нигоҳ кард** (**Р. Ҷалил**, Шуроб). **Пас аз он ки дастарҳони паловро гӯндошта, ба ҷойнӯшӣ даромаданд**, Ҳайт Амин ба гап даромад (**С. Айнӣ**, Гуломон). Чӯпонон, **пас аз он ки шабро дар ин ҷо мегузарониданд**, боз ба роҳ даромада, рамаро пеш андохтанд (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Даме ки аз миёни обу оташҳо гузар кардӣ,
Ба сӯи зиндагии нав далерона сафар кардӣ.

(М. Турсунзода, Писбони оташ).

Бо пайвандакҳои **акнун ки, ҳоло ки** кору амали ҷумлаи пайрав пеш аз кору амали сарҷумла ба вуқӯъ меояд: **Ҳоло ки аз найнавозӣ ва нақшагӯй дилгир шуда, ба замин ёзида ҷашми ҳудро пӯшид**, ин ҳаёлот аз пештара зиёдтар сарашро фаро гирифт (**С. Айнӣ**, Дохунда). **Акнун ки маро ба болои ин кор дастгир кардӣ**, ман ҳамаашро бояд ба ту ҳикоят карда дихам (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Ҷумлаи пайрави замон бо пайвандаки **ки** кору амалеро нишон медиҳад, ки ба кору амали сарҷумла пай дар пай дар муддати кӯтоҳ ба амал меоянд ва пайвандак ба сарҷумла мегузарад, ҷумлаи пайрав бошад дар аввал меояд: **Чатри боронӣ дар сар миёни гулфурӯшон қадам зада мегаштам**, ки суруде ба гӯ-

шам расид (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар). **Ҳа-нўз ҳаво ба садои ин милтиқҳо дар ларза буд**, ки ду милтиқ аз ду паҳлуи дарвозаи милисаҳона андохта шуд (**С. Айнӣ**, Ғуломон).

Чумлаи пайрави замон ба сарчумла бе пайвандак ҳам (бо оҳанг) тобеъ мегардад. Дар ин сурат чумлаи пайрав пеш аз сарчумла меояд: **Шаб шавад**, отаат барои ту осиё соҳта медиҳад (**С. Айнӣ**, Дохунда). **То-зон ба кӯча бароям**, Александр Рябев омадааст, (**Ф. Муҳаммадиев**, Дўстон точи сар).

Саволу супоришиҳо:

1. Чумлаи пайрави замон чист ва ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Чумлаи пайрави замон бо кадом пайвандакҳо ба сарчумла тобеъ мегардад?
3. Ҷои ҷумлаи пайрави замонро фаҳмонед.
4. Бо пайвандакҳои **ҳар гоҳ ки, ҳар гоҳе ки, аз бозе ки** аз асарҳои бадей мисолҳо ҷамъ қунед.
5. Оё ҷумлаи пайрави замон қалима ва таркибҳои ҳамнисбатро эзоҳ медиҳад?

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. **Ҳ. Ҳусейнов**. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави замон дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Сталинобод, 1960.
4. **Д. Тоҷиев**. Ҷумлаҳои мураккаб..., 1981

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ МАКОН

Ҷумлаи пайраве, ки ҷову макони амали сарчумларо шарҳ медиҳад, ҷумлаи пайрави макон номида мешавад: Дар ҳар ҷо ки об ҳаст, дар он ҷо ҳаёт месабзад (**Ҷ. Икромӣ**, Шодӣ).

Аз ин мисол дар ҳар ҷо ки об ҳаст ҷумлаи пайрав **ва дар он ҷо ҳаёт месабзад**, сарчумла мебошад.

Ҷумлаи пайрави макон ба саволҳои дар **кучо?**, аз **кучо?**, **то кучо?**, **ба кучо?** ва ғайра ҷавоб шуда, бо пайвандаки **ки** ва таркибпайвандакҳои **ҳар ҷо ки, ҳар**

кучо ки, ба ҳар кучо ки, ба он чо ки, зи он чо ки ва
тайра тобеъ мегардад ва бештар дар аввал ва гоҳо
дар мобайни сарчумла меояд: **Он чо ки аён аст, ҳоҷат**
ба баён нест (фолклор). Шабона дар пояи ҳайкал ка-
доме навишта буд: **Дар ҷое ки хуни коргарон рехта**
шудааст, дар он ҷое ки Якуми Май оғоз ёфт, ҳайкали
коргар бояд истад, на ин ки қотил (Р. Ҷалил, Боз-
ғашт аз биҳишт).

Ба ҳар ҷо ки равад, бо як нигоҳи сеҳрангезаш,
Тамоми ақлу ҳуши ошиқон дуздида меояд.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист,
Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Хоҳ, кӯи ишқ бошад, ҳоҳ кӯи дӯстон,
Ҳар ҷуҷӯе ки равам, бо оташи дил меравам.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Саволу супорнишҳо:

1. Чумлаи пайрави макон чист ва ба қадом савол-
до ҷавоб мешавад?
2. Воситаҳои алоқаи тобеи чумлаи пайрави ма-
конро фаҳмонед.
3. Муносибати таркибпайвандакҳоро нисбат ба
долшарҳкунандажои маконии ҳар ҷо, ҳар кучо, дар
кучо, ба ҳар кучо, зи он ҷо, ба он ҷо шарҳ дихед.
4. Аз асарҳои бадей оид ба чумлаи пайрави ма-
кон мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. **Х. Ҳусейнов.** Чумлаи пайрави макон. «Макта-
би советӣ», 1960, № 2.
4. **Д. Тоҷиев.** Чумлаи пайрави макон. Ахбороти
Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон. Шӯъбаи фан-
ҳои ҷамъиятий, «Дониш», 1969. З (57) 7.

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ САБАБ

Чумлаи пайраве, ки сабаби иҷро шудан ва ё на-
шудани амали сарчумларо мефаҳмонад, чумлаи пай-

рави сабаб номида мешавад: Азбаски дар ин ҷоҳо ҳозир об баровардан мумкин нест, ба қиши лалмӣ мачбур шудем (**С. Айнӣ**, Дохунда).

Дар ин мисол ҷумлаи соддай якум ҷумлаи пайрав буда, ҷумлаи соддай дуюм сарҷумла мебошад.

Ҷумлаи пайрави сабаб ба саволҳои **ҷро?**, **барои чӣ?**, **ба қадом сабаб?**, **сабаб чӣ?** ҷавоб мешавад ва дорои пайвандакҳои бисёр мебошад. Бо пайвандакҳои **азбаски**, **бас**, **баски**, **зи бас**, **аз сабаби он ки**, **аз сабаби ин ки**, **модом ки**, **ба ҳаёле он (ин) ки** ва ғайра ин ҷумлаи пайрав дар аввал ва мобайни сарҷумла меояд: **Азбаски бино дар ҷои баланд — рӯи теппа бунёд шудааст**, манзараи қалоне чун дар **рӯи каф** дномон мекушояд (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт). **Модом ки ин қадар масъалаҳои нозуқ ва мураккабро ба миён мегузорем**, бояд барои ҳатман ҳал қардани онҳо бикӯшем (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстон тоҷи сар). **Аз сабаби он ки имсол вақт гузаштааст**, мо ин корро дар соли оянда анҷом додани ҳастем (**А. Шукуҳӣ**, **Ҳ. Асқар**, Печутоби роҳҳо).

Ин ҷумлаи пайрав бо пайвандакҳои **зеро, зеро ки, зеро ин ки, чунки, вагарни** асосан баъди сарҷумла меояд: Имсол кори деҳқонии Бозор монанди пештара авҷ накард, зеро **барзагови ҷуфтиаш тоҷа, ду марди коркун як шуда монда буд** (**С. Айнӣ**, Дохунда). Рамзи ин афсона ба Қорӣ-Нурулло оид аст, **зеро ки ӯ ҳам монанди писари он подшоҳ нағз будани чизҳои навбарамадро ёд гирифтаает** (**С. Айнӣ**, Ёддоштҳо).

Дар сурогат мезанам ҳудро ба ҳар як қӯю дар,

Чунки то имрӯз, модар, қӯи ту дар ёд нест.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Чашмро, эй ҷони ман, аз сӯи ман ҳаргиз макан,

Чунки дорад ҳар нигоҳи дӯст як маъни панд.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Ҷумлаи пайрави сабаб бо пайвандаки **ки** дар мобайн ва охири сарҷумла меояд: Ман, **ки некии мар-**

думро кам дидиаам, ба ҳама некий ҳардан меҳоҳам
(Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Марав аз ман, ки бо ту меравад дунёи раигинам,

Марав аз ман, ки бо ту меравад гамҳои ширинаам.

(Лойқ, Рӯзи сафед).

Дарахти дӯстӣ бинҷон, ки коми дил ба бор орад,

Дарахти душманий барнан, ки раиҷи бешумор орад.

(Ҳофизи Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

Мазан ба сари нотавоян дасти зӯр.

Ки рӯзе ба пояш дарафти чу мӯр!

(Саъдии Шерозӣ, Панду ҳикматҳо).

Саволу сунёришҳо:

1. Чумлаи пайрави сабаб чист ва ба нағом саволҳо ҷавоб мешавад?

2. Ин чумлаи пайрав бо қадом пайванданҳо ба сарҷумла тобеъ мегардад?

3. Ҷои чумлаи пайрави сабабро фаҳмонед.

4. Оё чумлаи пайрави сабаб таркибҳои ҳамнисбатро эзоҳ медиҳад? Агар эзоҳ дихад, мисол биёред.

А д а б и ё т:

1. Грамматика... 1963.

2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

3. Ш. Рустамов. Чумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии ҳозираи ҷоцин. Душанбе, «Дониш», 1968.

ЧУМЛАИ НАЙРАВИ МАҚСАД

Чумлан пайраве, ки мақсади иҷро шудани амали сарҷумларо шарҳ медиҳад, чумлан пайрави мақсад номида мешавад: Ман омадам, ки ба шумо дарди дил гӯям (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Аз ин мисол ба шумо дарди дил гӯям чумлан пайрав ва ман омадам сарҷумла мебошад.

Чумлан пайрави мақсад ба саволҳои барои чӣ?, ба қадом мақсад?, ба чӣ мақсад? ҷавоб мешавад.

Пайрави номбурда бо пайвандакҳои барои он ки, барои ин қи, ба мақсади он қи, ба мақсади иҶ қи дар

аввал ва мобайни сарчумла меояд: **У, барои ин ки ба назари маистон нанамояд**, дар паси дари яктибақаи ба тарафи берун күшодашибандай заминкан меистод (**Р. Чалил, Шуроб**). **Барои он ки рӯяш ба рӯи пирамард наафтад**, ба хоначай майде, ки дар он ҷо рангҳо нигоҳ дошта мешуд, даромада ба рангмойи машгул шуд (**Воқоеномаи Аспанзод**). Ҷӯра, ба мақсади ин ки ба саволҳои марди савора ҷавобҳои равшан дӣҳад, аввало хуб фикру мулоҳиза мекард (**Р. Чалил, Хикояҳо**).

Бо пайвандакҳои **то, то ки, то ин ки** асосан баъди сарчумла меояд: Ман рӯпияҳоро ҷудо карда ба раис додам, **то ки ба банки давлатӣ супорад** (**Ҳ. Карим, Оқшуда**). Он дар ҳар як истгоҳ дуру дароз меистод, **то ки коркунони алоҷа мактубу газетаҳоро супурда, почтани навро бор кунанд** (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо**).

Сайр мекардам ба ҳар сӯи диёри дилнишин,
Тӯ нафас гирам май аз бӯи Ватан, бӯи замин.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтажаб).

Бо дили дарё нишинам, то дилам дарё шавад,
Бо ғами дунё бисӯзам, то дилам дунё шавад.

(Лоик, Рӯзи сафед).

Замиро дона дех, то хирман даравӣ,
Тӯтиро шакар дех, то сухайн шунавӣ.

(Панду ҳикматҳо).

Чумлаи пайрави мақсад бо пайвандаки **ки** дар мобайн баъди сарчумла меояд. Бо ин пайвандак таркибҳои ҳамнисбати сарчумларо низ эзоҳ медиҳад: Номи онҳоро ҳам ба ҳошияи ҳамин китоб навишта будам, **ки аз ёд набарояд** (**Р. Чалил, Бозгашт аз биҳишт**). Ана, ман шуморо имрӯз маҳз барои ҳамин ба ин ҷо овардам, **ки ба ҷашмони худатон бинеду илоҷашро ёбед, ҷон бародар** (**Р. Чалил, Одамони ҷовид**).

Саволу супоришҳо:

1. Ҳабари чумлаи пайрави мақсад бештар бо қадом сифа ифода метардад?

2. Воситаҳои алоқаи тобеи чумлаи пайрави мақсадро бо мисолҳо шарҳ дихед.

3. Фарқи чумлаҳои пайрави сабабу мақсадро, ки бо пайвандаҳои барои он ки, барои ин ки ифода мегарданд, фаҳмонед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.'

2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.

3. Д. Тоҷиев, Чумлаҳои мураккаб..., 1981.

ЧУМЛАИ ПАИРАВИ ШАРТ

Чумлаи пайраве, ки шарти ичро шудани амали сарчумларо нишон медиҳад, чумлаи пайрави шарт номида мешавад: Агар як роҳ ёфт нашавад, хизматонаи ҷаҳони ясавул ҳам месӯзад (**С. Айнӣ, Дохунда**).

Аз ин мисол **агар як роҳ ёфт нашавад**, чумлаи пайрав мебошад, ки ба сарчумлаи хизматонаи ҷаҳони ясавул ҳам месӯзад, бо пайвандаҳи **агар** тобеъ шудааст.

Чумлаи пайрави шарт ба саволҳои **ба қадом шарт?**, **шарт чӣ?**, ҷавоб мешавад ва ба воситаи пайвандаҳои **агар** (**гар, ар**), **ба шарте ки, то, ки** ба сарчумла тобеъ мегардад.

Бо пайвандаҳои **агар** (**гар, ар**), то ин чумлаи пайрав одатан цеш аз сарчумла ва дар мобайни он меояд: **Агар пули иҷораро моҳ ба моҳ нарасонӣ, ба бой хизмат мекунӣ?** (**С. Айнӣ, Куллиёт**). **Агар ҳам-қишлоқам Алии қал намебуд, эҳтимол, орзуҳои ҷандоҳаи ман барбод мерафту сари ҷавонам ҳам курбони теги бурро мегардид** (**Ҳ. Карим, Оқшуда**).

Зан агар оташ намешуд, хонаи мо сард буд,

Бе ҷароғи равшане дар шом мемондем мо.

(М. Турсунзода, Посбони оташ).

Бода пур ҳӯрданду ҳушӯр нагаштаи саҳл аст,

Гар ба давлат бирастӣ, маст нагардӣ, мардӣ!

(Соиби Табрезӣ, Ҷанду ҳикматҳо).

То илм наомӯй, некӣ натавон кард.

(Носири Хисрав, Панду ҳикматҳо).

Чумлаи пайрави шарт бо пайвандаки **ба шарте** ки асосан баъди сарчумла ва гоҳ дар мобайни он меояд: Писаратонро нишон медиҳам, ба **шарте** ки ҳамин гапҳои ҳозир дар **пеши мо гуфтагиатонро** дар назди вай тақорор кунед (**Х. Назаров**, Мирзо Ризо). Вай аз ин роҳаш барнамегардад, ба **шарте** ки дигарон ёрӣ нарасонанд (**Р. Ҷалил**, Ҳикояҳо).

Ин ҷумлайи пайрав бо пайвандаки **ки** баъди сарчумла меояд ва таркибҳои ҳамнисбатро шарҳ медиҳад:

Ба шарте меравам, **ки ту аввал гӯй** (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). Ман ба ин саволат ба шарте ҷавоб медиҳам, **ки ҳар чӣ гӯям, не намегӯй** (Афсонаҳои ҳалқи тоҷик).

Чумлаи пайрави шарт ба сарчумла бе пайвандак **ҳам** (бо оҳанг) тобеъ мегардад: **Итоат накунад**, чораи саҳт мебинам (**А. Шукӯҳӣ**, **Ҳ. Аскар**, Печутоби роҳҳо). **Равед, даркор шуда монед, ҷеф мезанам** (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт). **Музд ҳоҳӣ, ба кор кардан кӯш!** (**Саъдӣ**, Панду ҳикматҳо). **Худро мард донӣ, дигаронро шер дон.** (Панду ҳикматҳо). **Орзу кунӣ, мерасидай** (**Р. Ҷалил**, Бозгашт аз биҳишт).

Саволу супоришиҳо:

1. Чумлаи пайрави шарт бо қадом пайвандакҳо ба сарчумла тобеъ мегардад?
2. Дараҷаи истеъмолии ҷумлаи пайрави шартро бо пайвандакҳои **агар** (**гар, ар**) то шарҳ дижед.
3. Оид ба ҷумлаи пайрави шарт аз асарҳои бадей мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. **М. Қосимова.** Ҷумлаи пайрави шарти дар забони адабии тоҷик, Душанбе, 1961.

ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ

Чумлаи пайраве, ки акси мазмуни сарчумларо нишон медиҳад, чумлаи пайрави хилоф номида мешавад: Бобояш, ҳарчанд хеле пир шуда бошад ҳам, ҳануз зиндаю саломат аст (Р. Чалил, Бозгашт аз биҳишт).

Аз ин мисол ҳарчанд хеле пир шуда бошад ҳам чумлаи пайрав буда, ў ҳануз зиндаю саломат аст, сарчумла мебошад.

Чумлаи пайрави хилоф ба саволҳои бо вучуди чӣ?, бар хилофи чӣ?, ҷавоб мешавад ва дорои пайвандакҳои зерин мебошад: бо вучуди он ки, бо вучуди ин ки, бар хилофи он ки, бар хилофи ин ки, ба ҷои он ки, гарчи, агарҷӣ, ҳарчанд ки ва ғайра.

Бо ин пайвандакҳо пайрави мазкур пеш аз сарчумла дар мобайни он ва тавассути қисме аз онҳо дар охири сарчумла низ меояд: **Бо вучуди он ки имшаб ҳама бояд дар сари дастархони идӣ бошанд**, касе намерафт (Р. Чалил, Ҳикояҳо). Бозор, ҳарчанд имсол тӯй карданӣ набошад ҳам, бо гуфтаҳои арбоб ва даҳолатҳои занаш ба тӯй кардан моил шуд, вай ба худ андешид (С. Айнӣ, Доҳунда). Ҳарчанд худи вай покдоман ва баномус бошад ҳам, даҳони бадгуро бастан душвор аст (С. Айнӣ, Доҳунда). Муаллиф, ба ҷои он ки ба тавассути ҷанд ҷузъиёти муассир хислати қаҳрамон ё муносибати ўро ба касе ё ҷизе равшан кунад дуру дароз аз ҳад зиёд батафсил нақл мекунад (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон тоҷи сар).

Ҳак гӯй, агарҷӣ талҳ бошад,

(Унсуранмаолии Кайковус, Панду ҳикматҳо).

Ошиқон ҳарчанд муштоқи ҷамоли дилбаранд,

Дилбарон дар ошиқӣ аз ошиқон ошиқтаранд.

(Бадриддини Ҳилолӣ, Панду ҳикматҳо).

Гарчи тафсири забон равшантар аст,

Лек ишқи безабон равшантар аст.

(Ҷалолиддини Румӣ, Панду ҳикматҳо).

Агарчи ибтидои оциқон дар ишқ ҳар рағ аст,
Вале бо номи ту ман ибтидо кардам, ҳамин коғист.

(М. Турсунзода, Асарҳои мунтакаб).

Гарчи дар базми бузургон кӯдаки гаҳвораам,
Бо ҳама камзарфии худ узви ин сайёраам.

(Либик, Рӯзи сафед).

Агар ҷумлаи пайрави хилоф бо ҳиссача-пайвандаки ҳам ба сарчумла тобеъ гардад, асосан, дар аввал пеш аз сарчумла меояд: **Аризаатонро рад қуанд ҳам, маъюс нашавед** (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо). Дар зиндагии худ борҳо ба муддатҳои дарозу кӯтоҳ, аз ҳонадонаш дур монда бошад ҳам, барои ҳатнависӣ ҳома ба даст намегирифт (А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби роҳҳо).

Саволу супоришҳо:

1. Ҷумлаи пайрави хилоф чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Ин ҷумлаи пайрав ба қадом пайвандакҳо ба сарчумла тобеъ мегардад?
3. Ҷои ҷумлаи пайрави хилофро дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ фаҳмонед.
4. Ҳабари ҷумлаи пайрави хилоф бештар бо қадом сиғаи феълий ифода мегардад?
5. Аз асарҳои бадей оид ба пайрави номбурда мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
4. Д. Тоҷиев. Ҷумлаи пайрави хилоф. Масъалаҳои забони тоҷикий, Душанбе, 1967.
5. К. Қаландаров. Ҷумлаи пайрави хилоф дар «Бадоъ-ул-вақоъ»-и Восифӣ. Дар маҷмӯаи Ученые записки, том II (вып. У1), Душанбе, 1968.
6. Д. Тоҷиев. Ҷумлаҳои мураккаб..., 1981.

ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ НАТИЧА

Ҷумлаи пайраве, ки натиҷаи кору амали сарчумларо мефаҳмонад, ҷумлаи пайрави натиҷа номида ме-

шавад: Аз бозор ранги қирмизӣ харидა оварда, онро ба лаки зард омехта намуда, дар рӯи карнайчаҳо гул-партоӣ кард, ки баъд аз он харидорон бисёр шуда, бозораш часпонтар шуд (Р. Ҷалил, Ҳикояҳо).

Аз ин мисол чумлаҳои соддаи дуюму сеюм чумлаҳои пайрави натиҷа мебошанд, ки натиҷаи амали сарчумларо нишон додаанд.

Чумлаи пайрави натиҷа ба саволҳои натиҷааш чӣ шуд?, натиҷааш чӣ мешавад?, натиҷааш чӣ ҳоҳад шуд? ҷавоб мешавад. Чумлаи пайрави натиҷа асосан, бо пайвандаки ки ба сарчумла тобеъ шуда, баъди он меояд: Аммо дуҳтар бо як зӯрзани ҳудро ҳалос қарда, ба зери бандониши ўкашидаю кушода торсакии обдоре фаровард, ки пеши ҷашмони ўро сиёҳӣ гирифта, гӯшаш ҷарангос зада, ба замин нишаста монд (Р. Ҷалил, Ҳикояҳо).

Чумлаи пайрави натиҷа ба сарчумла бе пайвандак ҳам (бо оҳанг) тобеъ мегардад: Шодӣ хеле тафсида рафт: аз зери мӯйҳои сараҷ арақ шорида, ба тахтапӯшташ медавид (Ҷ. Икромӣ, Шодӣ).

Саволу супоришҳо:

1. Чумлаи пайрави натиҷа чист ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
2. Чумлаи пайрави натиҷа ба қадом пайвандак ба сарчумла тобеъ мегардад?
3. Фарқи чумлаи пайрави натиҷаро аз чумлаи пайрави андозаю миқдор фаҳмонед.
4. Оид ба чумлаи пайрави натиҷа аз асаҷои бадӣ мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Д. Тоҷиев. Чумлаи пайрави натиҷа. Маҷ. «Мактаби советӣ», 1964, № 12.
4. Б. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносӣ..., 1970.
5. Д. Тоҷиев. Чумлаҳои муранкаб..., 1981.

БА ИБОРАҲО БАРГАШТАНИ ЧУМЛАҲОИ ПАИРАВ

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик бисёр чумла-

ҳои пайрав ба ибораҳо табдил меёбанд. Ик маъни онро дорад, ки як қатор ҷумлаҳои пайрав аз ҷиҳати ифодаи маъно ба ибораҳои алоҳида наздикий доранд. Вақте ки ҷумлаи муракқаби тобеъ ба ин ё он ҷумлаи пайрав табдил дода мешавад, як қатор тағйироти грамматикий ба амал меояд. Вале дарҳол бояд қайд кард, ки тағйироти грамматикий дар ҳамаи ҷумлаҳои пайрави ба ибораҳо табдилёбанда ях хел нест. Масалан, барои ба ибораи сифати феълӣ табдил додани ҷумлаи пайрави муайянкунанда тағйироти зерин ба амал меояд: 1. Пайвандаки **ки** истисно мешавад. Пеш аз пайвандак пасоянди **-ро** ва аломати **е** омада бошад, онҳо низ истисно шуда, ҷои онҳоро бандаки изофии **-и** мегирад ва пасоянди **-ро** ба охири сифати феълӣ мегузарад. 2. Феъле, ки ба вазифаи ҳабари ҷумлаи пайрав меояд, ба сифати феълӣ бармегардад. Ё худ дар вақти ба ибораи масдарӣ табдил додани як қатор ҷумлаҳои пайрав, а) пайвандак партофта мешавад, б) ҳабари ҷумлаи пайрав ба шакли масдар меояд, в) агар дар ҷумлаҳои пайрави мақсад, сабаб пешоянҷои **ба мақсади, барои набошанд**, дар вақти ба ибораи масдарӣ табдил додан ин пешоянҷо оварда мешаванд:

Ҷумлаҳои муракқаби тобеъ бо
ин ё он ҷамлаи пайрав:

1. Ҷумлаи пайрави мубтадо: Ба ҳеч кас пинҳон нест, ки дар колхозамон нарасидани дасти корӣ намера-сад (**Ф. Ниёзӣ, Вафо**).

2. Ҷумлаи пайрави ҳабар: Ягона саҳовати вай он буд, ки бадарди чашмишудагон бепул дору медод (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**).

Ба ибораҳо:

Ба ибораи масдарӣ:
Дар колхозамон нарасидани дасти корӣ ба ҳеч кас пинҳон нест.

Ба ибораҳои феълӣ: Ягона саҳовати вай ба дарди чашмишудагон дору додан буд.

3. Чумлаи пайрави муайянкунаид: Коммунисте, ки аз душворӣ метарсад, коммунист нест (**Ф. Муҳаммадиев**, Дӯстӣ тоҷи сар).

4. Чумлаи пайрави пуркунанда: Вай фаҳмид, ки зиндагияш дар шаҳр нағз намегузарад (**Садои Шарқ**).

5. Чумлаи пайрави тарз: Падарам, дар ҳолате ки аз дидори дӯсташ шод буд, ба модарам гуфт (**С. Айнӣ**, Марги судхӯр).

6. Чумлаи пайрави сабаб: Аз мӯйсафед ҷавоб нашуд, чунки ў маънии ҳазёнро намефаҳмид (**Р. Ҷалил**, Ҳикояҳо).

7. Чумлаи пайрави мақсад: Вай, барои он ки аз нафтар халос навашад, аз болои бом нафаромад (рӯз. «Пионери Тоҷикистон»).

Ба ибораи сифати феълий: Коммунисти аз душворӣ метарсидагӣ коммунист нест.

Ба ибораи масдарӣ: Вай дар шаҳр нағз нагузаштани зиндагиашро фаҳмид.

Ба ибораи феълий: Падарам дар ҳолати аз дидори дӯstaш шод будан ба модарам гуфт.

Ба ибораи масдарӣ: Аз мӯйсафед барои маънии ҳазёнро нафаҳмиданаш ҷавоб нашуд.

Ба ибораи масдарӣ: Вай барои аз нафтар халос нашуданаш аз болои бом нафаромад.

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ СЕРТАРКИБ

Чумлаҳои мураккаби сертаркиб басо домандор буда, аз се ва зиёда чумлаҳои соддаро дар бар мегиранд. Сохту таркиб, банду баст ва дараҷаи истеъмалии воситаҳои алоқаи ин ҳиссай наҳвиро ба ҳисоб гирифта, онро ба се қисм тақсим кардаанд: пайваст, тобеъ ва омехта.

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ СЕРТАРКИБ

Чумлаҳои мураккаби пайвasti сертаркиbro се ва зиёда чумлаҳои соддаи баробархуқуқ ташкил меди-

ҳанд. Сабаби ба амал омадани ин тарз бандхой нахвий ин аст, ки **а)** нависанда ин ё он амалу ҳодиса ва қаҳрамони асари худ ва дигар ҳолатҳои тасвиришавандаро бо тамоми ҷузъиёташ нишон медиҳад; **б)** ҳар як ҷумлаи соддай таркиби ин ҳиссаи нахвий аз чиҳати ифодаи маъно муносибати қандана шавандагӣ доранд; **в)** аксарияти ҷумлаҳои соддай оҳирини ин банди нахвий ҳусусияти иловакунонӣ ва эзоҳдиҳӣ доранд. Аз ин ҷост, ки воситаҳои алоқаи пайваст-оҳанг (,), аломати баён (:), аломати нуқта—вергул (;) пайвандаҳои пайвасткунанд, мутобиқати шаклҳои феълий (ҳабари ҷумлаҳои содда) сермаҳсул гашта, боиси ба амал омадани бандхой домандори нахвий мешаванд.

Дар байни ҷумлаҳои соддай ҷумлаҳои мураккаби пайвости сертаркиб низ муносибатҳои муҳталифро: монанди шумур, умуминақлӯнӣ, замонӣ, паҳамзамонӣ, сабабу натиҷа, ҳилоф, замону шумур, замону ҷудоӣ, ҳилофу ҷудоӣ, натиҷаю ҷудоӣ ва ғайра мушоҳида нардан мумкин аст. Чанд мисоли намунаӣ:

а) Муносибати умумӣ (шумур, номбаркунӣ): **Илоҳӣ теги ҳукumatҳо бурро шавад, сафарашон бехатар шавад, ҳазрати шери худо ва Баҳоваддини балогардон камарашонро банданд** (С. Айнӣ, Куллиёт).

б) Муносибатҳои ҳамзамонӣ ва паҳамзамонӣ: **Бандҳои дастони латифи ў ҳанӯз дар дастонам буданд, дастони ман меларзидаанд, ҷашмонаш ҷашмонамро дидбонӣ мекард** (С. Айнӣ, Куллиёт). Он ҷавону дuxтар моро ҳамроҳ гирифта буданд, баъд ҷавон аз ҷӯй гузашта даст боло кард, як машина омада истод (С. Улуғзода, Навобод).

в) Муносибати замонӣ ва сабабу натиҷа: **Мӯҳлати ҷамъоварии андоз хеле кӯтоҳ буд, баъзе амалдорон ба ин амр расидагӣ карданд ва баъзе натавонистанд** (С. Улуғзода, Восеъ).

Ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвости сертаркиб ба воситаи як қатор пайвандаҳои пайвасткунанд ва қалимаҳои алоҳида, ки ба вазифаи пайвандақ меоянд, пайваст мешаванд. Ҳусусан, дар ин ҳиссаи нахвий пайвандаҳои ва, у (ю) серистеъмол мебошанд. Пайвандақи ва ҷанд тарзи-

корбаст дорад: дар байни ҳар як чумлаи содда истеъмол мегардад, гоҳо дар байни ду чумлаи соддаи охир меояд ё баръакс, аммо таваесути ин пайвандак аксар муносибатҳои дар боло иомбаршуда мушоҳида мегарданд. Намуна як мисол, ки ин пайвандак дар байни ду чумлаи соддаи охир омадааст: **Тирамоҳ** хушк омад, ҳамаи ҳосилот ғундошта шуд ва заминҳо шудгори обӣ карда шуданд (С. Айнӣ, Куллиёт).

Ба воситаи қалимаҳои такрори чи-чи, ҳоҳ-ҳоҳ, ҳам.., на.., на ҷумлаҳои соддае бо ҳам васл мегарданд, ки (ҳоҳ миқдорашон ба ҷор, панҷ, шашто расад) аз ҷиҳати инъикос муносибатҳои зичи маънӣ доранд. Ҷанд мисол: **Ба падарам ҳоҳ ту мегӯй, ҳоҳ дигар кас мегӯяд, ба ман фарқ надорад, май дигар дар ин хона истода наметавонам** (Сорбон, Ҷӯги. Буд, на буд). Ҳам мо меравем, ҳам қолхозчиён ҷамъ шаванд, ҳам депутатҳо оянд, кор ранги дигар мегирад (рӯз. «Тоҷикистони советӣ»).

ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ТОБЕИ СЕРТАРКИБ


Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб аз ҷумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб фарқ мекунанд. Агарчи таркиби ин соҳти наҳвиро се ва зиёда ҷумлаҳои содда ташкил қунанд ҳам, ҳамаи онҳо тавассути воситаҳои алоқаи тобеъ алоқаманд мешаванд. Ба ин маъно, ҳамаи ҷумлаҳои содда алоҳида-алоҳида ё сарҷумла, ё ҷумлаи пайрав, ё ҳам сарҷумлаю ҷумлаи пайрав мешаванд. Пас, ин ҳиссаи грамматикиро ба таври зайл таъриф кардан мумкин аст: **Ҳиссаи наҳвие, ки дар он се ва зиёда ҷумлаҳои содда дар алоқамандии якдигар ба вазифаи сарҷумлаю ҷумлаҳои пайрав меоянд, ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб номида мешавад.**

Дар забоншиносии тоҷик соҳту структура, банду баст ва тарзи ҷойиршавии ҷумлаҳои соддаро ба назар гирифта онро ба се навъ ҷудо кардаанд: чида, гайричид, дараҷа.

ЧУМЛАХОИ ПАЙРАВИ ЧИДА

Ду ва зиёда чумлаҳои пайраве, ки ягон аъзо ва ё умуман мазмуни умумии як сарчумларо эзоҳ дода, ба як савол ҷавоб меншаванд ва ба як пайвандак тобеъ мегарданд, чумлаҳои пайрави чида номида мешаванд: Вақте ки қозии марҳум ҳочагии Гиждувонро партофта, Бухоро рафтан хост ва ме ҷаид нафар мулоғизмони қадронаш кӯчи ўро то шаҳр бурда, ба ҳонааш фурвардем, ў моро дар он ҷо як шаб меҳмон кард (С. Айни, Ёддоштҳо).

Дар ин мисол ду чумлаи пайрави замон бо пайвандаки **вақте ки** ба сарчумлаи ў моро дар он ҷо як шаб меҳмон қард, тобеъ шуда ба як савол ҷавоб мешаванд, яъне нисбат ба сарчумла як хел ҳукми грамматикий доранд. Схемаи ин мисол:




Дар ин ҳисса дар байни чумлаҳои чида алоқаи пайваст низ мушоҳида мегардад. Азбаски алоқаи асосиро тобеъ ташкил медиҳад, алоқаи пайваст дуюмдарча ба ҳисоб меравад.

Дар забони адабии тоҷик аксари чумлаҳои пайрави чида шуда меоянд. Намуна:


а) **Чумлаи пайрави чидаи муайянкунаида:** Ин аҳволе, ки шумо дидед ва ман барои ибрат шуморо ин ҷо оварда, ин ҳолро нишон додам, аҳволи зоҳирӣ қаландарон аст (С. Айни, Ёддоштҳо).

Схема:



б) Чумлаи пайрави чидаи шуркунанд: Одина дар болои тахтасанг гоҳ ба ин паҳлу гоҳ ба он паҳлу ва гоҳо пуштнокӣ ёзида, оқибат хобаш бурд, дигар на-
донист, ки рама кучо рафт, маркаб чӣ кард ва ҳезум
чӣ шуд (**С. Айнӣ**, Одина).

Схема:




ЧУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ ҒАИРИЧИДА

Ду ва зиёда чумлаҳои пайраве, ки ба як сарҷум-
ла бо пайвандаҳои гуногун тобеъ мешаванд, чумла-
ҳои пайрави ғайричида иомида мешаванд: Вақте ки
илтимосу илтиҷои ў ба гиряву зорӣ бадал ёфтааст,
Аслонҳоҳа ба ў маслиҳат додааст, ки ба ман муроҷиат
кунад (**С. Айнӣ**, Қуллиёт).

Дар ин ду мисол ба сарчумлаи **Аслонхоча ба ў маслиҳат додааст** ду ҷумлаи пайрав, ки якъе замон дигаре пуркунанда мебошанд, бо пайвандакҳои **вақте** ки ва ки тобеъ гаштаанд.

Схемаи ин мисол:



Ҷумлаҳои пайрави ғайриҷида вобаста ба дараҷаи истифодашавӣ, тарзи шарҳёбии аъзоҳои гуногуни сарчумла ва сермаҳсулии ҷумлаҳои пайрави алоҳида ду хел мешаванд: ҳархела, якхела.


а) **Ҷумлаҳои пайрави ҳархела.** Дар ҷумлаҳои пайрави ҳархела ба як сарчумла ду ва зиёда ҷумлаҳои пайрави гуногун тобеъ шуда, ба саволҳои гуногун ҷавоб мешаванд. Дар ташаккули ин навъи ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб ҳамаи хелҳои ҷумлаи пайрав иштирок мекунанд: Чунончи, ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда ва пуркунанда: Сардори заставаи сарҳадчиён, ки ў дар ҳонаи вай зиста, ба ў рафиқи наздик аст, маслиҳат медиҳад, ки аввал ба шаҳри худат тоқа баргард (**Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар**).

Ду мисоли дигар, ки ҷумлаҳои пайравашон замону муайянкунанда ва шартию муайянкунанда мебошанд: Саркотиби вакили муҳтор, баъд аз он ки ба доду фарёди бисёр хизматгорро ҷеф зада чой фармуд, ба ҳамҷалами худ, ки дар паҳлӯяш нишаста буд, гуфт (**С. Айнӣ, Доҳунда**). Агар ранги онҳоро дудаи аংগিষ্ঠ স্নেহ নামকারণ মেবুদ, আজ দাখলতি ইস সুখানোন, কি

аз талафшавии бемаҳали онҳо хабар медод, дар рӯи онҳо аломати маргро мушоҳида кардан мумкин мебуд (С. Айнӣ, Куллиёт).

б) **Чумлаҳои пайрави якхела:** Дар ин ҳисса чумлаҳои содда миқдоран аз сето кам намешаванд, вале зиёд шуданашон мумкин аст. Ҳамаи ин чумлаҳои содда дар як алоқаи зичи грамматикий омада, яке сарчумла, боқимондаҳо чумлаи пайрав мешаванд, ки аъзодӣ чидаву ҳарҷелаи сарчумларо эзоҳ медиҳанд. Бояд гуфт, ки дар ташаккулёбии ин қолаби наҳвӣ чумлаи пайрави муайянинандаги хеле серистеъмол аст. Инак, бар эзоҳи мубтадоҳои чидави як сарчумла омадани чумлаҳои пайрави муайянкунандаги: Ҳусусан, он шеърҳое, ки Ҳабиба маънни ишқии онҳоро ба ман фаҳмонида ва хусусан, он газалҳое, ки он духтар дар мактаб бо овози «ҳазин» монаанди созандагон ҳонда буд, ба ман бисёр таъсир мекарданд (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Схема:



Ба ин вазифа чумлаҳои пайрави пуркунандаги, шарт, хилоф низ меояд.

а) **Чумлаи пайрави пуркунандаги:** Қозӣ ба Қурбониёз фармуд, ки ба кораш равад ва одами худашро фармуд, ки чой биёрад (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).


б) **Чумлаи пайрави шарт:** Равандаги, агар пул дошта бошад, дарҳол талаби ин қалбачаро ба ҷо меорад, агар пулаш кам бошад, ба талошу ҷанҷоли бисёр ба ду танга ва ҳеч набошад ба ним танга ўро розӣ карда, аз дасти ӯ раҳӣ мейфт (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

в) Чумлаи пайрави хилоф: У маро надид, дида бошад ҳам, нашинохт, шинохта бошад ҳам, ба ман гар задаиро лозим надонист (С. Айнӣ, Ёддоштҳо).

Чумлаҳои пайрави дараҷа

Чумлаҳои пайраве, ки пай дар пай омада, якдигарро шарҳу эзоҳ медиҳанд, чумлаҳои пайрави дараҷа номида мешаванд. Дар чумлаҳои пайрави дараҷа ба гайр аз чумлаи соддаи аввал ва пайрави охир дигар чумлаҳои содда ду вазифаи грамматикиро адо мекунанд, яъне ҳам сарчумла ва ҳам чумлаи пайрав мешаванд: Ба у ҳаргиз гуфтан намешавад, ки лаёқати эҷодӣ надорад, чунки худи ҳамон маҷмӯай мавриди баррасӣ қарорёфта ҳикояву очериҳои хуб дорад (Ф. Муҳаммадиев, Дӯстон точи сар).

Дар ин мисол чумлаи пайрави **пуркунанда** ба сарчумла ва чумлаи пайрави **сабаб** ба чумлаи пайрави **пуркунанда** пай дар пай тобеъ шуда омадаанд. Чумлаи пайрави пуркунанда ҳам чумлаи пайрав ва ҳам сарчумла шудааст. **Схема:**




Дар ин ҳиссаи наҳвӣ агар мисол аз се чумлаи содда иборат бошад, дудараҷа, агар аз панҷ чумлаи содда иборат бошад, ҷордараҷа номида мешавад.

Таркиби чумлаҳои пайрави дараҷаро ҳам чумлаҳои пайрави якхела ва ҳам чумлаҳои пайрави ҳархела ташкил медиҳанд. Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки дар ташаккулёбии ҳар ду навъи номбурда аксарияти хелҳои чумлаи пайрав иштирок мекунанд. Дар зер оид ба ҳар ду навъ якчанд мисол нишон дода мешавад, чунончи:


а) Чумлаҳои пайрави дараҷае, ки таркиби онҳоро чумлаҳои пайрави якхела ташкил додаанд: Ман гиряну зориқунон аз ўпурсидам, ки маро ба зудӣ гардонда набарад, то ки рӯзе чанд дар ин ҷо монда, шаҳрро тамошо қунам ва мулло тағоямро бинам (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**).

Схема:




Ба бобоям ин таклиф маъқул афтодааст, чунки бо вуҷуди ҳунарманд будан дар Соктаре аз қасби дурдгарии худ дуруст фонда бурда наметавонист, зеро дар он ҷо ҳатто аз ҳешовандони худаш ҳам якчанд нафар дурдгарони ҳунарманд буданд (**С. Айнӣ, Куллиёт**). (Чумлаҳои пайрави сабаб).

Схема:



б) Чумлаҳои пайрави дараҷае, ки таркиби онҳоро чумлаҳои пайрави ҳархела ташкил медиҳанд: Аммо мана баражло дидам, ки дар **чашмони мӯйсафеди ҳ** мидақомате, ки ба дўкони рӯзномафурӯш такя кард **меистод**, ашк медураҳшид (**Ф. Муҳаммадиев, Дўстон точи сар**). (Чумлаҳои пайрави пуркунанда ва муайянанда).


Схема:



Шумо боварӣ доред, ки агар ба онҳо мактуб на висед, ба дасташон мерасад? (**А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, Печутоби рӯҳҳо**).


(Чумлаҳои пайрави пуркунанда ва шарт).

Схема:



Таркиби чумлаҳои пайрави дараҷа аз ҷор, панҷ, шаш чумлаи содда ҳам ташкил ёфта метавонад. Чунончи, аз ҷор чумлаи содда, ки седараҷа номида мешавад: Қорӣ-Ишқамба акнун ба ин гуна суханҳо тасаллиёб намешуд, зоро ӯ шунида истода буд, ки ин корҳоро инқилоб, ки аз вай табиатан метарсид, карда истодааст (С. Айнӣ, Марғи судхӯр).

Схема:



Ин мисолро чумлаҳои пайрави сабаб, пуркунанда ва муайянкунанда ташкил додаанд.

Бояд гуфт, ки сохту структураи чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро бо ин маънидодҳо ва мисолҳо маҳдул намудан имконнозазир аст, зоро дар забони адабии ҳозираи тоҷик навъҳои дигари ин ҳиссаҳои нахвиро дучор омадан мумкин аст, ки хеле доманадор буда, аз мураккабии сохти нахвии забонамон дарак медиҳанд, аммо он хелҳо хусусияти услубӣ дошта, дар осори нависандагони алоҳида мушиҳида мегарданд.

Саволу супоришҳо:

1. Ҷумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркибро маънидод кунед ва фарқи онҳоро аз чумлаҳои мураккаби пайваст фаҳмонед.
2. Дар байни чумлаҳои соддай чумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб қадом муносибатҳоро дидан мумкин аст?
3. Чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои муражаби пайваст аз ҷанд ҷумлаи содда кам намешаванд?
4. Дар ин типи нахвӣ қадом воситаҳои алоқа иштирок мекунанд?
5. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро шарҳ диҳед, фарқи онҳоро аз чумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб маънидод кунед.
6. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро бо ҷанд гурӯҳи қалон ҷудо мекунанд?
7. Тафовути байни навъҳои чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро фаҳмонед.
8. Дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб қадом воситаҳои алоқаи тобеъ иштирок мекунанд?
9. Аз асарҳои бадеъ оид ба ин хели нахвӣ мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. Д. Тоҷнёв. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиба. Душанбе, 1966.

4. Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов. Баъзе масъ-алаҳои синтаксис..., 1968.

5. Қаландаров. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиба дар асоси материали «Бадоеъ-ул-воқеъ»-и Восифӣ. Дар маҷмӯаи илмӣ, серияи филологӣ, ч. У, қ. 9. Қўлоб, 1972.

6. М. Набиев. Ҷумлаҳои пайрави ҷуфт. Маҷ. «Мактаби советӣ», 1978, № 9.

7. М. Набиев. Ҷумлаҳои пайрави якхелаи ғайричида, маҷ. «Мактаби советӣ», 1976, № 11.

8. М. Набиев. Ҷумлаҳои пайрави дараҷа дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъи сертаркиб. Маҷ. «Мактаби советӣ», 1979, № 4.

9. М. Набиев. Ҷумлаҳои пайрави ҳархела дар ҷумлаҳои тобеи сертаркиб. Маҷ. «Мактаби советӣ», 1981, № 2.


ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ОМЕХТА

Ҷумлаи мураккаби омехта аз ҳиссаҳои дигари наҳвӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Дар ин қисми грамматикий ҷумлаҳои содда ба ду роҳ алоқаманд мешаванд: бо роҳи алоқаи пайваст ва бо роҳи алоқаи тобеъ. Ба ин маъно, ҷумлаи мураккаби омехта ҳам ҷумлаи мураккаби пайвастро дар бар мегирад ва ҳам ҷумлаи мураккаби тобеъро: Бобоям ба ҳамин мулоҳизаҳо ин таклифро хуш қабул кардааст, барои ў дар аввали кор меҳмонхонаи Ҳамроҳон номеро, ки ҳавлиаш дар ҳамсоягии масcid будааст, бошишгоҳ қарор додаанд (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**).

Ин мисол аз се ҷумлаи содда иборат аст. Ду ҷумлаи соддаи аввал дар алоқаи пайваст омада, ҷумлаи мураккаби пайвастро ташкил додаанд. Ҷумлаи соддаи дуюму сеюм дар алоқаи тобеъ омадаанд, ки ҷумлаи мураккаби тобеъро ташкил додаанд. Аз ин се ҷумлаи содда ҷумлаи **барои ў дар аввали кор меҳмонхонаи Ҳамроҳон номеро бошишгоҳ қарор додаанд**, сервазифа аст. Ҳам ҳиссаи ҷумлаи мураккаби пайвастро ташкил додааст ва ҳам ҳиссаи ҷумлаи мураккаби тобеъро.

Яъне нисбат ба чумлаи соддаи аввал чумлаи соддаи мустақил нисбат ба чумлаи соддаи минбаъда сарчумла ба ҳисоб меравад.

Схеман ин мисол:




Пас, чумлаи мураккаби омехтаро ба таври зайл таъриф кардан мумкин аст: **Он ҳиссаи наҳвие, ки чумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъро дар бар ме-гирад, чумлаи мураккаби омехта номида мешавад.**

Таркиби чумлаи мураккаби омехта аз се чумлаи содда кам намешавад, вале зиёд шуданашон мумкин аст. Инчунин, дар ин навъи наҳвӣ ҳамаи пайван-дакҳои пайвасткунанда ва тобеъкунанда истеъмол ме-гарданд. Илова бар ин ҳиссаи номбурда ба хелҳои гуногуни чумлаҳои мураккаб: мураккаби пайвости сертаркибу тобеъ якҷоя омада метавонад. Дар зер мисолҳое оварда мешавад, ки ҳиссаи чумлаҳои му-раккаби тобеи ин соҳти наҳвиро чумлаҳои пай-рави гуногун ташкил доданд.

Дар чумлаҳои мураккаби омехта, ки бештар аз се чумлаи содда иборатанд, чумлаи соддаи мустақил ҳам дар аввал ва ҳам дар охири он омада метавонад.


1. **Пеш аз сарчумлаи чумлаи пайрави мубтадо:** Дар рӯи синаи ту орденҳо мебинам, маълум мешавад, ки ту бо душманҳо саҳт ҷангидай (**С. Улуғзода, Навобод**).

Схема:




2. Пеш аз сарчумлаи ҷумлаи пайрави ҳабар: Вай ба касе сир намедод, vale мақсади омаданаш ин буд, ки ахволи моро фаҳмида гирад (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо).

Схема:




3. Пеш аз сарчумлаи ҷумлаи пайрави пуркунанда: Рафиқам гаи мегаду ба роҳ бодиқӣат нигоҳ мекард, лекин мо ҳис мекардем, ки вай ба фикри мо шарик не (**Ч. Икромӣ**, Аҷонботи сафар).

Схема:



4. Пеш аз сарчумлаи ҷумлаи пайрави мақсад: Ҳозир звенои ўаз мо камтар пеш гузашт, аммо мо ҳам ҳаракат карда истодаем, ки ба вай баробар шавем (**П. Толис**, Повест ва ҳикояҳо).


Схема:



Дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҷумлаҳои мурракаби омехтае ҳам ҳастанд, ки дар онҳо ҳиссаи тобеъ дар аввал ва ҳиссаи пайваст (ҷумлаи соддаи мустақил) дар охир меояд. Ин ҷумлаи соддаи мустақил дар боло ба сарҷумла пайваст мешуд, акнун ба ҷумлаи пайрав пайваст мешавад.


1. Баъди ҷумлаи пайрави мубтадо: Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба ҳаминҳо тӯй карда диҳам, хешовандон ва ошноҳои соктарегиам бошанд, ба ҳамин ҷо меоянд (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**).

Схема:




2. Баъди ҷумлаи пайрави ҳабар: Сабаби бисёр шудани ҳосил ин буд, ки ҳама коллективона аз як гиребон сар бароварда кор мекарданд, ў бошад инро фахмида наметавонад. (**П. Толис, Повест ва ҳикояҳо**).

Схема:




3. Баъди ҷумлаи пайрави пуркунанда: Инженер мехост, ки ба он коргар ҷавоб диҳад, аммо раиси маҷлис ўро ба ҳомӯш истодан таклиф кард (**С. Айнӣ, Куллиёт**).

Схема:



4. Баъди чумлаи пайрави мақсад: Ман ҳозир ба бозор даромада будам, ки нархи бодиингро фаҳмида биоям, не, дар бозор бодиинг набудааст (П. Толис, Повест ва ҳикояҳо).

Схема:




Дар чумлаҳои мураккаби омехта ду чумлаи мураккаби тобеъ бо ҳам пайваст шуда, сарчумлаҳо нисбат ба ҳамдигар ҳиссаи чумлаи мураккаби пайвастро ташкил медиҳанд: Зан пари мурғеро, ки ҷонаш баромада буд, қанда гирифт, Содиқ бошад, ҳар мурғеро, ки сар мебурид, пас аз баромадани ҷонаш ба пешӣ занаш ҳаво дода, дигарашро сар мебурид (С. Айнӣ, Куллиёт).

Схема:




1. Бо ҷумлаҳои пайрави чида. Дари хона боз ҳамон тавр бесадо во шуда, аз он занӣ хеле налоҳсол, ки рӯяш чин пайдо карда, мӯйҳояш якта-нимта сафед шуда буданд, даромада омад (П. Толис, Повест ва ҳикояҳо).

Схема:



2. Бо ҷумлаҳои пайрави ғайричида: Шарофат ҳам, аз афти кор, фурсатро ғанимат дониста аз паси ў берун рафт ва Абдулло, ки низ модаркалонашро гусел карданӣ рафта буд, гашта омада гуфт, ки Шарофат ба дег алав мондааст (П. Толис, Повест ва ҳикояҳо).


Схема:



3. Бо ҷумлаҳои пайрави дараҷа: Як пои он ба дasti бой монда буд, маълум мешавад, ки ба як пои мӯй

зай дигарро чуфт карда, фурӯхта будааст, ки ий чуфти бой ёфтаро хуш накарда, боз ба пеши чуфти аслии худаш омадааст (**С. Айнӣ**, Қуллиёт).

Схема:



Қолабҳои чумлаҳои мураккаби омехта бо ҳамин мисолҳо маҳдуд намегарданд, аз инҳо ҳам мураккабтару доманадор будани соҳти номбурдаро мушоҳида кардан мумкин аст.

Саволу супоришиҳо:

1. Чумлаи мураккаби омехта чист?
2. Чумлаи мураккаби омехта аз чумлаи мураккаби пайвастӣ сертаркиб ё тобеи сертаркиб бо қадом ҳусусиятҳояш фарқ мекунад?
3. Дар ташаккули чумлаи мураккаби омехта қадом чумлаҳои пайрав ва қадом навъҳои чумлаҳои тобеи сертаркиб иштирок мекунанд?
4. Аз асарҳои бадей оид ба чумлаҳои мураккаби омехта мисолҳо ҷамъ кунед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. **Ш. Рустамов.** Чумлаҳои мураккаб по пайрави сабаб..., 1968.
4. **Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов.** Баъзе масъалаҳои синтаксисӣ, 1968.
5. **К. Қаландаров.** Чумлаҳои мураккаби омехта аз рӯи материали «Бадоеъ-ул-вақоеъ» дар маҷмӯаи илми, ҷилди 90, серияи филологӣ, Душанбе, 1974.

НУТҚИ АЙНАН ВА МАЗМУНАН

1. Нутқи айнан нақлшуда

Агар гуфтаҳои шахси дигар бе тағиирот оварда шавад, онро нутқи айнан нақлшуда меноманд: Вақте Ҷўра Зокиров, А. Раҳимбоев, Р. Эгамбердиев ба мардикорӣ гирифта мешаванду барои хайрбод ба назди устоди худ Шоницкий меоянд, вай мегӯяд: «Аз як ҷиҳат ман хурсандам, ки шумо ба Россия меравед. Шуморо ба корхонаҳо мебаранд. Дар онҳо, албатта, ташкилотҳои партияйӣ пинҳонӣ бошанд ҳам, ҳастанд. Чун большевиконро ёфтед, тарбияшонро гиред. Обутоб ёфта баргардед» (Р. Ҷалил, Бозгашт аз биҳишт).

Дар нутқи айнан нақлшуда савту оҳанг, услуби гуфтор ва тарзи ифодай шахси гӯянда пурра нигоҳ дошта мешавад. Ба ин маъно, муаллифи асар ё ҳабарнигор нисбати суханони каси дигар аз иловадарориҳо худдорӣ менамояд.

Бояд гуфт, ки ҷои нутқи шарҳии муаллиф ва нутқи айнан як хел нест, вобаста ба тасвири ҳолату воқеаҳо ва амалиёти қаҳрамонҳо (агар аз асарҳои бадей мисол гуфта шавад), гоҳо дар аввал, гоҳо дар мобайн баръаҳс ва ғайра зикр мегарданд.

а) **Нутқи айнан нақлшуда дар охир:** Кампир гуфт: Ман имшаб ба ҳикоягӯй ҳавсала надорам, ҳудамро суст мебинам, аз гушнагӣ хобам набурда истодааст, ошро ки ҳӯрдам, меҳобам (**С. Айнӣ, Ёддоштҳо**).

б) **Нутқи айнан нақлшуда дар аввал:** Зуд бош, равон шав, Дохунда! — гуфт Ясавул ҷавони дастбастаро пеш андохта (**С. Айнӣ, Дохунда**).

в) **Дар байни нутқи айнан нақлшуда сухани шарҳии муаллиф:** «Хайр, биё, равем, — гапро кӯтоҳ карданӣ шуд саркор, — ба қадоми мо чӣ гап шудааст, ҳудо медонад» (**Ф. Ниёзӣ, Вафо**).

Гуфтугӯи байни ду қас (диалог) ба нутқи айнан нақлшуда тааллуқ дорад.

2. Нутқи мазмунан нақлшуда

Нутқи мазмунан нақлшуда бо тағиирот, бо илова-

ҳо, кам кардани қисмҳои нутқ ва гайра оварда мешавад, яъне мазмунни сухани шахси дигарро каси дигар мувофиқи фаҳмишу тарзи суханронии худ зикр мекунад, аммо мақсаду матлаб ҳатман фаҳмонда мешавад: Ин кас мегӯянд, ки шумо бехабар набошед, мояз ҳамин авлод ҳастем (рӯз. «**Тоҷикистони советӣ**»). Гулнора меҳост гӯяд, ки ман ҳеч гоҳ ваъдаҳилофӣ намекунам, аммо ба гуфтани забонаш намегардал (маҷ. «**Занони Тоҷикистон**»).

Нутқи айнан нақлшударо ба мазмунан нақлшуда ё баръакс табдил додан мумкин аст. Чунончи, ба нутқи мазмунан табдил ёфтани нутқи айнан: Кампир хабар овардааст, ки ӯро дар қишлоқ касе хуш накардааст (рӯз. «**Комсомоли Тоҷикистон**»).

Саволу супоришиҳо:

1. Нутқи айнан ва мазмунан нақлшударо бо мисолҳои фаҳмонед.
2. Аломатҳои грамматикиро дар ин соҳти наҳвӣ шарҳ дидед.
3. Аз асарҳои бадеӣ доир ба нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда мисолҳо ҷамъ кунед.
4. Аз ин мисол: Раҳимдоди ҳафтсола, ки аз ҳама дертар бедор шуда буд, модари худаш — Раъноро «Чаро маро зудтар бедор накардӣ» — гӯён коҳиш мекард, чой ва нутқи айнан нақлшударо нишон дидед.

А д а б и ё т:

1. Грамматика..., 1963.
2. Забони адабӣ..., 1970, 1984.
3. **Б. Ниёзмуҳаммадов.** Забоншиносӣ..., 1970.

